

ИДОРАКУНИИ ЗАХИРАҲОИ ИНСОНӢ ДАР ХИЗМАТИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН



Лоиҳа ИА «Мусоидат ба
ислоҳоти хизмати давлатӣ ва
идоракунии самаранок дар Тоҷикистон



Ин мавод бо дастгирни Иттиҳоди Аврупо чоп гардидааст.
Масъулияти мазмуни нашрияро Лоиҳаи Иттиҳоди Аврупо «Мусоидат ба ислоҳоти хизмати давлатӣ ва идоракунии самаранок дар Тоҷикистон» ба ўҳда дошта, нуқтai назари Иттиҳоди Аврупоро инъикос намекунад.

**ДУШАНБЕ
«ЭҶОД»
2009**

ББК 65,9 (2 тоҷик)+67,99(2)
И-19

Мураттибон:

*Ашурбекова Гулшан, Бекшта Арунас, Нуриддинов Ҳомидхон,
Пурга Улле, Солиева Муҳаббат, Тураханова Дилбар, Шарофова
Гавҳар, Ҳайдаров Алишер, Эргашева Фариза*

**Таҳти назари
Пирназаров
Иброҳим Ачикович
номзади илмҳои сиёсӣ**

Идорақунни захираҳои инсонӣ дар хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. (*Дастури таълимӣ*). — Душанбе: «Эҷод», 2009. — 120 сах.

© Ҳайати мураттибон, 2009.

ПЕШГУФТОР

Дастури таълими мазкур аз тарафи ҳайати устодони Донишкадаи такмили ихтисоси хизматчиёни давлатии Чумхурии Тоҷикистон ва кормандони лоиҳаи Иттиҳоди Аврупо «Мусоидат ба ислоҳоти хизмати давлатӣ ва идоракунии самаранок дар Тоҷикистон» таҳия гардидааст. Маводи мазкур муносибатҳои дар амалияни хизмати давлатии Чумхурии Тоҷикистон мавҷуд бударо оид ба идоракунии заҳираҳои инсонӣ бо дарки амиқи ин функцияи идоракуни таҳлил намуда, усуљҳои муосири бароҳмонии фаъолияти роҳбарони мақомоти давлатиро дар самти идоракунии ҳайат муайян менамояд.

Мазмуни заҳираҳои инсонӣ – ин имконияту иктидори инсонӣ, донишу фаҳ миш, маънавиёт, қобилияти ҷисмонӣ ҳоса моликияти зеҳни инсон ва фарҳангӣ қасбии ҳайат барои ба даст овардани мақсадҳои мақоми давлатӣ мебошад.

Идора намудани заҳираҳои инсонӣ ҷабҳаи маҳсусгардонидашуда ва самти домандори хизмати давлатӣ мебошад, ки идоракунии самарабахши одамонро ба манфиати шаҳс, ҷомеа ва давлат танзим менамояд.

Фалсафаи идоракунии заҳираҳои инсонӣ – ин ташаккул додани рафтори кормандони алоҳида нисбат ба мақсадҳои рушди мақоми давлатӣ мебошад. Дар ҷунин маврид асосноксозии фаъолияти меҳнатии кормандон аҳамияти маҳсусро қасб менамояд. Барои он ки инсон кори ба зиммааш вогузоршударо бовиҷданона ва ҳуҷисифат анҷом дихад, ў бояд ба ин кор шавқманд бошад ва меҳнаташ қадр карда шавад. Маҳз ташкили механизми бароҳмонии ҷунин раванд мӯҳтавои асосии таҳияи дастури мазкур гардидааст.

Дар Дастур оид ба мақсаду вазифаҳо ва технологияи идоракунии заҳираҳои инсонӣ таваҷҷӯҳи маҳсус зоҳир карда шудааст. Ин ҳуҷҷат дар заминии механизми қунунии идоракунии заҳираҳои инсонӣ дар хизмати давлатии Тоҷикистон, ки бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии хизмати давлатӣ танзим мегардад, таҳия шудааст. Мӯҳтавои асосии онро таҷрибаи амалии дар самти фаъолияти омӯзгорӣ, илмӣ ва эҷодӣ ба даст овардаи устодони Донишкадаи тақмили ихтисоси хизматчиёни давлатии Чумхурии Тоҷикистон ва таҷрибаи пешкадами кишварҳои Иттиҳоди Аврупо ташкил медиҳад.

Умединорем, ки Дастури мазкур ба ҳайси маводи таълими мавриди таҷаҷҷӯҳи шунавандагони курсҳои тақмили ихтисос ва магистратураи Донишкадаи тақмили ихтисоси хизматчиёни давлатии Чумхурии Тоҷикистон, мутаҳассисони соҳаи идоракунии ҳайат, омӯзгорони баҳшҳои иҷтимоӣ, равоншиноӣ ва иқтисодӣ муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ, кормандони ҳадомоти қадрии мақомоти давлатӣ ва оммаи васеи хонандагон қарор ҳоҳад гирифт.

**Faфорова
Назира Абдуллоевна**
Ректори Донишкадаи тақмили
ихтисоси хизматчиёни
давлатии Чумхурии Тоҷикистон
номзади илмҳои ҳуқуқ

ФУНКСИЯХОИ ИДОРАКУНИИ ЗАХИРАХОИ ИНСОНӢ ДАР АМАЛИЯИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТӢ

ТАЧРИБАИ ПЕШРАФТАИ БАЙНАЛМИЛАЙ

1.1. Муқаддима

Идоракунии захираҳои инсонӣ ҳамчун функцияи дохилии мақоми давлатӣ ба ҳисоб рафта, мӯҳтавои асосии он аз ҷалб намудан, идора кардан ва таъмини роҳбарии хизматчиёни давлатӣ иборат мебошад. Идоракунии мақсадноки одамон вазифаи роҳбар буда, роҳбари ба ин масъала диккатдиҳанда таҷрибаи андӯҳтаашро бо таҷрибаи мутахассисони дорои таҳассуси идоракунии захираҳои инсонидошта барои истифодаи рушди имкониятҳо ва нерӯи хизматчиёни давлатӣ истифода мебарад.

Ташкили мақсадноки идоракунии захираҳои инсонӣ дар ҳама сатҳи мақоми давлатӣ барои кормандон ва мақоми давлатӣ фаъолияти самарарабаҳш ба ҳисоб меравад. Бо назардошти нерӯи истифодашаванда ва захираҳо мақоми давлатӣ ҳадафҳои умумии худ ва стратегияи татбики онро интихоб ва муайян месозад. Ҳадафҳои мазкур ба таъмини сиёсати идоракунии захираҳои инсонӣ мусоидат менамояд.

Дар маҷмӯъ, бароҳмонии идоракунии захираҳои инсонӣ метавонад, истифодашаванда ва стратегӣ бошад. **Усулҳои истифодашаванда** дар идоракунии захираҳои инсонӣ ба саъю талоши на он қадар домандор мутамарказ гардида, барои эҳтиҷоти ҷории мақоми давлатӣ ҷавобгӯй мебошад. Амалҳои мазкур, сарфи назар аз муносабат ба вазифаҳои минбаъдаи ташкили иҷро мегарданд.

Фаъолияти стратегии идоракунии захираҳои инсонӣ низ дар маҷмӯъ, бо ноил гардидан ба мақсади стратегии мақоми давлатӣ алоқаманд аст. Старатегияи ташкилий, мақсад ва вазифаҳои мақоми давлатӣ ва стратегияи идоракунии захираҳои инсониро муайян намуда, ба амалҳои ташкили фаъолияти идоракунии захираҳои инсонӣ оғоз мебаҳшад.

Ҳамин тавр, идоракунии захираҳои инсонӣ амалҳои пайдарпай ва муносабатҳои муайянро дар бар мегирад. Идоракунии ҳайат - ҷалб, интихоб, ҷойгиркунӣ, асосноксозӣ (мотиватсия) ва адой хизмати давлатӣ ба ҳисоб меравад. Ин раванд масъалаҳои банақшагирӣ, системаи иттилоотонӣ, назорати механизми боловавии касбӣ дар мансаб, поиҳаи корҳо, системаи мукофотонӣ, таълим, рушд ва амнияти ҷои корро фаро мегирад. Ба гайр аз ин, идоракунии захираҳои инсонӣ инчунин ба масъалаҳои нуфузи инсонҳо, мушаҳҳасоти муносабати онҳо, таснифоти ҷои корӣ ва масъалаҳои самарарабаҳшии ташкилий

низ дахл менамояд. Идоракунни захираҳои инсонӣ (ҳамчун функсиия идоракунӣ) ба роҳбирият имкон медиҳад, ки хизматчиёни давлатиро ҷалбу интихоб ва ба кор қабул намоянд, тарбия намоянд ва барои рушди минбаъда ба манфиати мақоми давлатӣ истифода баранд.

Унсурҳои асосии идоракунни захираҳои инсонӣ инҳо мебошанд:

- Одамон – мақоми давлатӣ одамонро фаъол мегардонад. Инҳо ҳамон одамоне мебошанд, ки мақоми мазкурро таъсис медиҳанд ва онро идора мекунанд;

- Идоракунӣ - идоракунни захираҳои инсонӣ замимаи функсиия идоракунӣ ва принсипҳо барои ба даст овардани малакаҳо, рушд, дастгирӣ ва мукофотонии хизматчиёни давлатӣ дар мақомот мебошад;

- Ҳамгироӣ ва пайдарҳамӣ – қабули қарорҳои ҳамгироӣ ва мутасил нисбат ба одамон;

- Таъсир – қарор бояд нисбат ба истеъмолқунанда ба самараноқии ташкилот, беҳтар гардондани самти хизматрасонӣ таъсир расонад.

Назариячиёни идоракунни захираҳои инсонӣ ду муносибатро ҳаммонанд соҳтаанд: интенсивӣ ва мӯътадил. Идоракунни захираҳои инсонӣ ба натиҷаҳои ташкилий, таҳияи стратегия, банақшагирии захираҳои инсонӣ ва баррасии барнома мутамарказ гардида, аксар вақт ҳамчун раванди сермаҳсул баррасӣ мешавад. Ҳоло он ки идоракунни захираҳои инсонии мӯътадил ба натиҷаҳои инфиродӣ, коммуникабел-нокии хизматчи давлатӣ, орзӯю ният, ўҳдадорӣ ва сарварӣ муттамарказ гардидааст. Афзалияти муносибатҳои муҳталиф дар вақтҳои муҳталиф инъикос менамояд, ки танҳо бо кафолати ҳамbastagии са-марабахши муносибатҳои интенсивӣ ва мӯътадил метавон натиҷаҳои нисбатан хубтар ба даст овард, ки ин натиҷаҳо ҳам барои ташкилот ва ҳам барои инсон муфид мебошанд.

1.2. Муайян намудани мӯҳтавои истилоҳи «идоракунни захираҳои инсонӣ» дар бахши ҷамъиятӣ

Барои хизмати давлатӣ идоракунни захираҳои инсонӣ – фаъолияти маҷмӯие мебошад, ки аз қонунгузорӣ, стратегияҳои ҳукumatӣ, принсипҳои роҳбарӣ, мақсад ва дастури ташкилий иборат аст. Чунин фаъолият ҳамаи унсури асосии идоракунни ҳайатро дар бар гирифта, ба имкониятҳои ташкилии татбики он мутамарказ мегардад.

Идоракунни захираҳои инсонӣ – ин аз муносибати нақшавӣ ҷиҳати идоракунни судманди одамон барои ноил гардидан ба мақсадҳои са-марабахши ташкилот иборат мебошад. Ин функсиия идоракунӣ яке аз усули нисбатан ошкоро, саҳех ва ғамхоронаи идора-

кунӣ ба ҳисоб рафта, кафолат медиҳад, ки кормандон соҳиби таҳассус бошанд ва тарзे идора карда шаванд, ки мақсад ва вазифаҳои мақоми давлатиро мувваффақона дар амал татбиқ намоянд. Давлат дар системаи хизмати давлатӣ дар соҳаи идоракунии захираҳои инсонӣ принсипҳои зайлро муқаррар менамояд:

1. Рақобатпазирӣ ва эътиомоднокии давлат ҳамчун корфармо.
2. Ҳайат - муҳимтарин сарвати хизмати давлатӣ.
3. Қабул ва пешрафти хизматчии давлатӣ дар асоси дастовард.
4. Ҷавобгарии хизматчии давлатӣ дар баробари давлат нисбати инкишифёбии касбии худ.
5. Идоракунии ҳайат – масъулияти ҳамаи ҳайати роҳбарikuни наанди мақомоти давлатӣ.
6. Фаъолияти воҳидҳои мақомоти давлатӣ оид ба идоракунии захираҳои инсонӣ бояд дар асоси нақшаҳои стратегию ҷорӣ ва вазифаҳои он асос ёбад.

Муносибатҳои муҳталиф нисбат ба унсурҳои идоракунии захираҳои инсонӣ мавҷуданд ва онҳо унсурҳои зайлро ба худ мегиранд:

1. Банақшагирии ҳайат.
2. Қабул кардан.
3. Идоракунии фаъолият.
4. Омӯзиш ва рушд.
5. Муносибати ҳайат.

1.3. Идоракунии функсиояҳои захираҳои инсонӣ

1.3.1. Банақшагирии кормандон

Банақшагирии кормандон ба воҳиди идоракунии захираҳои инсонӣ имкон медиҳад, ки дурнамои эҳтиёҷоти кӯҳтоҳмӯҳлат ва дарозмӯҳлатро дар асоси нақшай воҳидҳои соҳтории мақомоти давлатӣ таҳия намоянд, то ки талаботро нисбат ба теъдоди кормандон вобаста ба ивазшавии онҳо муайян намояд. Банақшагирии кормандон нишондиҳандаҳои зайлро дар бар мегирад:

1. Теъдоди хизматчиёни давлатие, ки барои мӯҳлати муайян қабул карда мешаванд ва инчунин мавҷудияти кадрҳои захиравии сазовор баҷои онҳо.
2. Дар давраи пешакӣ – муайян намудани нишондиҳандаҳои имконпазири мушкилот вобаста ба қабул ва нигоҳ доштани кормандон.
3. Барзиёдӣ ё нокифоягии категорияҳои муайянни хизматчиёни давлатӣ.
4. Мавҷудияти ворисони таҳассусӣ ва соҳибтаҷриба барои ишғоли ҷои холии хизмати давлатӣ, ки бо сабабҳои гуногун аз корозод шудаанд.

Банақшагирӣ аз ду унсур иборат аст:

1. Банақшагирии ворисон ин раванди таҳлили эҳтимолияти аз кор рафтани корманд, муайян намудани номзади сазовор барои ишғоли мансаб дар ҳолати ҳолӣ гардидан, инчунин таъмини минбаъда бо таҳсили даҳлдор, аз ҷумла ҷои кор дар оянда.

2. Аз кор рафтани қадрҳо – баромадан ба нафақа, истеъро, озод намудан аз кор, ихтисори бастҳои кориро дар бар мегирад. Ҳарчанд ҷунин омилҳо ба монанди озод намудану аз кор истеъфоро пешгӯй намудан имконнозазир аст, бояд мониторинги аз кор рафтани кормандон гузаронида шуда, сабабҳои он аз ибтидо мавриди омӯзиш қарор гирад. Ҳамзамон барои нигоҳ доштани кормандон тадбирҳо андешида шавад.

1.3.2. Қабул ба хизмати давлатӣ

Меърҳои маъмули ҷаҳонӣ ва амалияни кишварҳои Иттиҳоди Аврупо нишон медиҳанд, ки омили асосии демократия боъзтимод аз хизмати давлатии софдилонаи дорои принсипи дастрасии баробар, кироя барои хизмат, аз ҷумла мавҷудияти расмиёти қонунии кироя асос ёфтааст.

Усули бо кироя қабул намудан ба хизмати давлатӣ дар кишварҳое, ки дар соҳаи хизмати давлатӣ муносабатҳои навро истифода мебаранд, вобаста аст ба марбут будани онҳо ба системае, ки ба пешрафт асос ёфтааст, ё ба системае, ки ба мансаб асос ёфтааст, фарқ мекунад. Дар ҳар ду ҳолатҳо ин системаҳо ду принсипи асосири риоя мекунанд:

1) ҳукуқ ба дастрасии баробари ҳар як шаҳрванди соҳибхисос ба хизмати давлатӣ;

2) кирояи номзадҳои нисбатан тавонони соҳибхисос ба хизмати давлатӣ.

Як қатор кишварҳои Иттиҳоди Аврупо бештар ба консепсияи классикии идорақунии давлатии Франсия (Испания, Португалия, Италия) такая мекунанд, ки принсипи дастрасии баробар доранд. Баъзе кишварҳои дигар (Эстония, Финландия, Голландия, Норвегия, Швеция) принсипи интихоб вобаста ба хизмати шоистаро ба роҳбарӣ гирифтаанд.

Интихоберо, ки ба хизмати шоиста асос ёфтааст, метавон ҳамчун таъини номзади беҳтарин ба мансаб муайян намуд. Ба ҳамин маънӣ, системаи кироя, ки ба хизмати шоиста асос ёфтааст, барои ҳамаи хизматчиёни давлатӣ чӣ дар сатҳи поёни ва чӣ дар сатҳи миёнаи ҳокимиёт тавассути озмун, дар асоси хизмати шоиста истифода мегардад. Коидоҳои гузаронидани озмун барои оммаи васеи ҷомеа бояд дастрас

ва фахмо бошад. Раванди баргузории озмун бояд шафофтада мухити солим гузаронида шавад, ки хангоми вайрон карданы қоидахада гузаронидани озмун таҳти шубха қарор мегирад. Бояд тазаккур дод, ки системаи классикии кироя дар асоси хизмати шоиста вучуд надорад. Панҷ ҳолати истиснои имконпазир аз ҳамин қоида мавҷуд аст¹:

1. Хизматчиёни давлатии интихобшаванд – гурӯҳи хизматчиёни давлатӣ ба мансаб интихоб мегарданд ва барои интихоби онҳо озмун гузаронида намешаванд.

2. Таъиноти сиёсӣ ё «мустаким» - хизматчиёни интихобшудаи давлатӣ дар мақомоти интихобшуда метавонанд аксари хизматчиёни давлатӣ (мисол, дар ШМА) ё якчанд хизматчиёни давлатиро интихоб намоянд (мисол, дар Британияи Кабир).

3. Амале, ки барои пешрафти гурӯҳҳои муайян нигаронида шудааст (мисол, дар Кипр), тавассути истифодаи квотаҳо ё таъиноти чунин шакле, ки имкон медиҳад теъоди занон ё ин ё он гурӯҳи этникӣ ва гайра дар хизмати давлатӣ зиёд карда шавад.

4. Таъиноти доҳилӣ ё гузаронидан ба дигар мансаб бо салоҳиди роҳбари мақоми давлатӣ. Аксари мақомоти давлатӣ озмунро ба баъзе мансабҳо маҳдуд соҳта, бо ҳамин усул онро барои хизматчиёни давлатӣ, ки аллакай дар мақоми даҳлдори давлатӣ машгуланд, барои маҳдуд намудани ҳарочоти кироя ва фароҳам овардани имкон барои пешрафти онҳо нигоҳ медоранд. Баъзан роҳбарони мақомоти давлатӣ метавонанд, дар доираи салоҳияти мансабии худ чунин таъинотро анҷом диханд.

5. Дигар таъинот: Нақшаҳо оид ба ворисӣ, пешрафт (ротатсия), муваққатан иҷро намудани ӯҳдадориҳо, аз нав тақсим намудани ӯҳдадориҳо, кирояи қарордодӣ аз ҷониби мақомот оид ба кироя ва шуғл ва гайра. Дигар усуљҳо низ мавҷуданд, ки мақомоти давлатӣ барои кирояи хизматчиёни давлатӣ истифода мебаранд.

Ба сифати мисол дар поён таҳлили принсипҳои асосӣ дар соҳаи кирояи хизматчиёни давлатӣ дар кишварҳои Иттиҳоди Аврупо оварда шудааст.²

Ҷадвали 1. Таҳлили принсипҳои асосӣ дар соҳаи кирояи хизматчиёни давлатӣ дар кишварҳои Иттиҳоди Аврупо

¹ Системае, ки ба хизмати шоиста ва бовиҷдонона дар химзати давлатӣ асос ёфтааст, Вилии Маккурт, Донишгоҳи Манчестер (Willy McCourt, IDPM, University of Manchester: The Merit System and Integrity in the Public Service)

² Таҳлили расмиёти интихоб ба хизмати давлатӣ дар ИА, Гай Ван - Биесен, Шӯъба оид ба интихоби аврупоии кормандон (By Mr. Guy Van - Biesen, European Personnel Selection Office (EPSO): Overview of Civil Service Selection Procedures in EU Context)

Таснифот		
Навъи хизмати давлатӣ	Системае, ки ба пешрафт асос ёфтааст, пешравиро вобаста ба зинаҳои хизмат то баромадан ба нафақа пешниҳод намуда, мӯхлати кафолатноки хизматро дар асоси қонунгузорӣ муқаррар менамояд. Озмуни кушод – усули интихобест, ки нисбатан бештар истифода бурда мешавад, ҳарчанд ин система кирояро танҳо дар асоси озмуни кушода тақозо наменамояд.	Системае, ки ба мансаб асос ёфтааст, - интихоби пешакӣ ба омӯзиши ҳуҷҷатҳое асос ёфтааст, ки номзадҳо пешниҳод намудаанд (хулоса, мактуби ҳамроҳикунанд, дипломҳо, мактуби тавсияӣ ва гайра), бо сӯҳбатҳои минбаъда дар асоси дониш, салоҳият, марака ва таҷрибаи касбӣ
Талаботи ҳадди ақал нисбат ба номзадҳо барои иштирок дар озмуни	Аксари кишварҳои Иттиҳоди Аврупо ҳуҷҷатҳоро дар ҳусуси надоштани доги судӣ талаб мекунанд. Дар баъзе кишварҳо барои хизмати шаҳрвандӣ ҳатмӣ намебошад, vale барои як қатор мансабҳо он ҳанӯз зарурӣ бοқӣ мемонад. Тахсилоти олий барои дастрасӣ ба категорияҳои баланди хизматӣ талаботи умумӣ мебошад. Анъанаи умумии аз бекор карданӣ маҳдудиятҳои синну солӣ вобаста ба ўҳдадориҳои баробарӣ ба хисоб рафта, дар баъзе кишварҳои Иттиҳоди Аврупо ҳанӯз ҳам ҳадди синнусолиро ба инобат мегиранд. Дар маҷмӯъ синни минималии ҳадди ақал – 18сола мебошад, ҳарчанд дар Словения ва	
	Финландия он - 15сола муайян шудааст. Дар баъзе кишварҳои Иттиҳоди Аврупо донистани забони давлатӣ низ ҳатмӣ мебошад.	

Омилҳои интихоб	<p>Шаффофијат – иттилоот дар бораи чойҳои холӣ барои ҳамаи шаҳрвандон дастрас аст (дар рӯзнома ва мачаллаҳои расмӣ чоп карда мешавад). Бағайр аз ин дар веб-сайтҳои расмӣ, дар рӯзномаҳои миллӣ дар фасли кироя чоп шуда ё байни агентиҳои миллии шуғл паҳн карда мешавад.</p> <p>Принципҳои имкониятҳои баробар дар ҳамаи кишварҳои Иттиҳоди Аврупо истифода бурда мешавад. Ин кишварҳо оид ба истифодай принципҳои баробарӣ нисбат ба номзадҳо мавқеи муҳталиф доранд. Баъзе кишварҳо ҳавасмандгардониро барои зиёд намудани төъдоди занон дар мансабҳои роҳбарикунанда истифода мебаранд, ҳол он ки дар баъзе кишварҳои дигар барои таъмини дастрасии беҳтар, мисол, барои шахсони дорои имконияти маҳдуд ё барои ақалияти этникӣ механизмҳои маҳсусро истифода мебаранд. Дастрасӣ ба ҳӯҷҷатҳое, ки ба расмиёти кироя алоқаманданд. Дар ин самт низ муносабати ягона вучуд надорад. Масъалаҳои дастрасӣ ба ҳӯҷҷатҳо дар кишварҳои Иттиҳоди Аврупо ба таври муҳталиф танзим мегардад.</p>
Хусусияти тестҳо	<p>Озмуни кушод дар ҳамаи кишварҳои Иттиҳоди Аврупо истифода мегардад. Дар аксари онҳо озмун аз тести хаттӣ ё шифоҳӣ иборат аст. Тестҳои шифоҳӣ маъмулан давраи якуми интихоб буда, аз усули гузаронидани тести хаттӣ вобаста ба сатҳи мансаб фарқ мекунанд. Дар баъзе кишварҳои Иттиҳоди Аврупо тестҳои компьютерӣ истифода мегарданд, ки самтҳои муҳталиф, ба монанди қобилият, сифатҳои шахсӣ, тафаккур, мутобиқат ба ин мансабро дар бар мегиранд. Тестҳои хаттӣ барои он истифода мегардад, ки төъдоди номзадҳо камтар карда шавад ва танҳо он номзадҳое ба давраи дигар – тести шифоҳӣ</p>

	<p>ё сұхбат гузаrand, ки ба талаботи таҳассусии мukarrarshuda муносибанд. Тести шифохай барои он истифода бурда мешавад, ки мувофиқати номзад ба мансаби дахл дор баҳо дода шавад. Дар баъзе кишварҳо инчунин тестҳои psychologists, баҳодиҳӣ ё сұхбати инфириодӣ бо rӯxшиносон истифода мегардад.</p> <p>Дар баъзе кишварҳо усули сұхбат ҳамчун механизми ягонаи кироя истифода бурда мешавад. Он арзёбии таҷрибаи касбии номзад ва сабабҳоеро дар бар мегирад, ки номзадро водор намудааст, ки ҳуҷҷатҳои худро ба озмун барои ишғоли мансаби дахлдор пешниҳод намояд.</p>
--	---

1.3.3. Идоракуни фаъолият

Идоракуни фаъолият яке аз функцияҳои муҳими идоракуни заҳираҳои инсонӣ ба ҳисоб меравад. Максади он аз беҳдошти судмандии умумӣ ва самарабахшии фаъолият бо роҳи баланд бардоштани сифати фаъолияти хизматчиӣ алоҳидай давлатӣ ва нерӯи ўиборат аст. Идоракуни фаъолият барои мақсадҳои зайл нигаронида шудааст:

1. Беҳбудии фаъолияти инфириодӣ ва дастаҷамъӣ.
2. Иттилоотонӣ аз ҷониби роҳбарият дар мавриди он, ки ў аз зердас-тони худ ва кормандони макоми давлатӣ чиро интизор аст.
3. Беҳбуди мубодилаи иттилоот байни ҳайати роҳбариқунанда, роҳбарони зинаи миёна ва хизматчиёни давлатии зинаҳои поёнӣ.
4. Мусоидат ба хизматчиёни давлатӣ дар тавсияи имкониятҳо ҷиҳати пешрафти зина ба зинаи онҳо, бо роҳи эътирофи хизматҳои шоиста ва маош барои фаъолияти самарабахш.

Үнсурҳои асосии идоракуни фаъолият:

1. Асосноксозӣ.
2. Баҳодиҳии фаъолият.
3. Пешрафти зина ба зина дар хизмат.
4. Роҳбарӣ ва назорат.
5. Тадбирҳо оид ба ҳалли масъалаи иҷрои бесифати фаъолият худ.

Асосноксозӣ

Асосноксозӣ (*мотивация*) яке аз нишондиҳандаҳои судманди са-марабахшии идоракуни заҳираҳои инсонӣ ба ҳисоб меравад. Зами-наи асосноксозиро принципҳои идоракуни самарабахши кормандон ташкил медиҳад, то ин ки хизматчиёни давлатӣ бе зарурати истифо-худ.

даи назорат (тавассути қоиди ва мучозот) ба таври ихтиёрӣ тавонанд вазифаҳои хизматиро мустақилона ва муваффақона анҷом диханд. Яъне худашон барои танзими фаъолияти худ мустақилона омода бошанд. Усули нисбатан самарарабахши асосноксозии корманд аз инҳо иборатанд: эътирофи хизмати шоиста, баҳодиҳии холисонаи фаъолияти онҳо ва иттилоотонии роҳбарияту дигар кормандон аз натиҷаҳои мусбии хизматчиёни давлатии занҳои поёни, баҳогузорӣ ва эътироф намудани донишу фаҳмиши онҳо зимни чамъбасти натиҷаҳо.

Баҳодиҳии фаъолият

Баҳодиҳии фаъолият имконият медиҳад, ки қобилияти иҷрои фаъолияти ҳар як корманди мақоми давлатӣ дар муқоиса бо ўҳдадориҳо ва вазифаҳои қаблан мувоғиқашудаи вазифавӣ арзёбӣ гарданд, ки он барои ноил шудан ба мақсадҳои зерин хизмат меқунад:

1. Баҳодиҳии фаъолият имкон медиҳад, ки ба иҷрои кори аз ҷониби хизматчии давлатӣ анҷомдодашуда баҳо дода шуда, тарафҳои мусбии он муайян гардад, мушкилот бартараф карда шавад, аз роҳбарияти худ дар ҳусуси сифати корҳои иҷронамудааш ва самтҳое, ки беҳбудиро тақозо менамоянд, баҳо ва тавсия гирад.

2. Натиҷаҳои баҳодиҳӣ ба роҳбарият имкон медиҳад, барои таҳияи нақшай ҷойҳои холии корӣ, ба дигар кор гузаронидан ва пешрафти мансабӣ иттилоот ба даст орад.

3. Он ҳамчунин имкон медиҳад иҷрои фаъолият ва нерӯи хизматчиёни давлатии категория ва мансабҳои шабех муқоиса карда шавад.

4. Барои қабули карор вобаста ба пешрафт, баланд бардоштани музди меҳнат ё мукофот иттилооти объективӣ ба даст оварда шавад.

5. Эҳтиёҷоти хизматчии давлатӣ ба таҳсил ва рушд муайян карда шавад.

Роҳбарони воҳидҳои сохтории мақоми давлатӣ системаи шаҳсии баҳодиҳии фаъолиятро дар доираи принсипҳои умумии муқарраргардиҳа истифода мебаранд:

1. Арзёбии фаъолият ҳамчун воситаи гуногунҷабҳа фаҳмида мешавад, зоро натиҷаҳои баҳодиҳии фаъолият бояд функсияҳои воҳидҳои сохториро оид ба идоракуни заҳираҳои инсонӣ пешрав намояд.

2. Баҳогузорӣ вазифаи умумии ҳам хизматчии давлатӣ ва ҳам роҳбарият мебошад.

3. Баҳодиҳии фаъолияти хизматчии давлатӣ ҳамзамон бо вазифаҳои воҳидҳои сохторӣ, мақоми давлатӣ, сиёсатмадорони болоӣ ва стратегияи ҳамин соҳа мутобиқ бошад.

4. Низоми баҳодиҳӣ ва усулҳо бояд чунон ташкил карда шаванд, ки адолат ва воқеъбиниро кафолат диханд.

5. Ичрои сифатноки ўҳдадориҳои хизматчи давлатӣ дар мансаби ишғолкарда маъни онро надорад, ки хизматчи давлатӣ барои пешбарӣ ба ишғоли мансаби баландтар дорои таҳассуси зарурӣ мебошад.

Чун қоида, баҳодиҳии фаъолият як маротиба дар як сол, ба истиснои он хизматчиёни давлатие, ки бо мӯҳлати санҷишӣ ба кор қабул шудаанд, гузаронида мешавад. Давраҳои асосии баҳодиҳии фаъолият:

1. Дар баъзе кишварҳо дар оғози давраи ҳисоботӣ роҳбари идора ё шӯъба бо зердастони худ вазифаҳои асосӣ ва ўҳдадориҳоро ба мувоғика мерасонад, ки ҳал ё ичрои онҳо барои давраи муайянни ҳисоботӣ дар назар дошта шудааст.

2. Дар ҷараёни давраи ҳисоботӣ, агар зарур бошад, метавонад номгӯи вазифаҳо ва ўҳдадориҳо таҷдиди назар гардад.

3. Дар охири давраи ҳисоботӣ роҳбар ё хизматчи давлатӣ бояд дар бораи баҳодиҳии фаъолият ҷиҳати муҳокимаи минбаъда дар сӯхбатҳои маҳсуси баҳодиҳӣ ҳисбот таҳия намояд.

4. Дар сӯхбати маҳсуси баҳодиҳӣ фаъолияти хизматчи давлатӣ, инчунин вазифаҳои асосӣ ва ўҳдадориҳо барои давраи ҳисоботии минбаъда муҳокима карда мешаванд. Сӯхбат дар шакли баҳодиҳии маҳсус протокол шуда, якҷоя бо ҳисбот ба баррасии Комиссияи баҳодиҳӣ ё роҳбари болой пешниҳод мегардад ё ҳамин ҳисбот дар назди роҳбар ва корманди тобеъ ҷиҳати истифода барои сӯхбатҳои минбаъда нигоҳ дошта мешавад.

Пешрафти хизматӣ

Пешрафти хизматӣ нишон медиҳад, ки хизматчи давлатӣ дорои салоҳият – малака, қобилият, дониш ва рафтore бошад, ки барои ичрои самарабахши вазифаҳо дар мансаби нисбатан баландтар зарур аст. Пешрафт барои ичрои самарабахши функсияҳо, аз ҷумла асосно-кунии дуруст яке аз унсурҳои муҳими идоракунии фаъолияти давлатӣ ба ҳисоб меравад. Асоси пешрафтро принсипи хизмати шоиста ё принсипи «бехтарин номзад ба ҳамин мансаб» ташкил медиҳад. Ҳангоми баҳодиҳӣ бояд қобилият, нерӯ ва таҷрибаи хизматчи давлатӣ ба инобат гирифта шавад. Раванди баҳодиҳӣ бояд одилона ва шаффоғ бошад. Баҳодиҳии хизматчи давлатӣ бо мақсади пешрафт бояд аз раванди ҳамарӯзai идоракунии фаъолият ва баҳодиҳии ҳамасолаи фаъолият фарқ кунад, зеро баҳодиҳии фаъолият - ин раванди доимӣ буда, баҳодиҳӣ бо мақсади пешрафт бошад барои муайян намудани салоҳияти номзад ҳангоми пешрафт ба мансаби нисбатан баландтар истифода бурда мешавад. Дар баъзе давлатҳо пешрафти уфуқии ман-

сабй истифода мегардад, ки барои тақвияти асосноксозии хизматчии давлатӣ нигаронида шудааст.

Пешрафти хизматӣ якчанд давраҳоро дар бар меград.

1. Расмиёти шаклии озмун барои ишғоли мансаби нисбатан ба-ландтар, инчунин саҳеҳияти муайяншуда доир ба иттилоотонии хизматчии давлатии муносиб ба мансаб дар мавриде, ки онҳо метавонанд барои ишғоли ин мансаб пешбарӣ шаванд.

2. Таъсиси Комиссия оид ба пешрафти хизматӣ чиҳати таъмини шаффофиат ва бегаразӣ ҳангоми қабули қарор.

3. Гузаронидани сӯҳбат барои баҳодиҳӣ ва омӯзиши ҳуҷҷату иттилоот дар мавриди салоҳияти номзадҳо (ҳисобот оид ба баҳодиҳии фаъолият ва гайра).

4. Иттилоотонии дигар номзадҳо дар мавриди натиҷаҳои пешрафт ва сабабҳои интиҳоби номзади дигар.

Роҳбарӣ ва назорат

Роҳбарии ҳамарӯза ва назорат барои он зарур аст, ки роҳбар ба корманд ҳангоми иҷроӣ ўҳдадориҳои мансабӣ самт муайян намояд. Ин фаъолият ба идоракуни захираҳои инсонӣ низ алокаманд буда, аз ҷониби роҳбарони мустақими воҳидҳои соҳтории мақомоти давлатӣ анҷом дода мешавад. Роҳбарӣ ва назорат ба баҳодии ҳамасолаи фаъолият ва пешрафти хизматӣ мусоидат намуда, ба корманд чиҳати иҷроӣ самарбахши ўҳдадориҳо кӯмак мерасонад.

Роҳбарӣ ва назорат имкон медиҳад, ки рафтори ба фаъолияти са-марабахш мусоидаткунанда инкишоф дода шуда, дар навбати худ рафтори фаъолиятро заифкунанда зохир нагардад. Дар доираи роҳбарӣ ва назорат бояд ҳамеша робитаи мутақобиларо бо кормандон барқарор намуд, ки бо принсипҳои зайл маҳдуд шудаанд:

1. Барқарор намудани робитаи мутақобилаи доимӣ – бояд мубодилаи доимии иттилоот бо кормандонро дар хусуси аз ҷониби онҳо иҷро намудани ўҳдадориҳо нигоҳ дошта шуда, вале онро бояд на танҳо ҳангоми расмиёти шакли баҳодиҳи фаъолият анҷом дод.

2. Пешниҳоди иттилооти мутаносиб, ки бояд ҳам тарафҳои манғӣ ва ҳам тарафҳои мусбии фаъолияти хизматчии давлатиро дар бар гирад.

3. Пешниҳоди иттилооти возехӯ равшан – барои хизматчии давлатӣ бояд фаҳмо бошад, ки қадом навъи фаъолияти ў таҳти баҳодиҳӣ ва тавсия қарор мегирад.

4. Пешниҳоди иттилооти ҳаматарафа асоснок – яъне баҳои гирифта бояд фаъолияти судманд ва рафтторро таҳқим баҳшад, барои рафъи ҷанбаҳои манғӣ мусоидат намояд.

Тадбирхое, ки ба рафъи ичрои бевичдононаи ӯҳдадориҳо нигаронида шудааст

Ичрои баъзе ӯҳдадориҳое, ки бевичдонона анҷом дода шудаанд, бояд ба таври даҳлдор аз байн бурда шаванд, то ки он ба самарабаҳии фаъолияти хизмати давлатӣ таъсир нарасонад. Ҷиҳати ошкор намудани зуҳуроти бевичдононаи химзатчиёни давлатӣ роҳбарияти мақомоти давлатӣ бояд тадирҳои зарурӣ андешанд. Зоро ин ҳолат метавонад минбаъд ба ахлоқи дигар кормандоне, ки ӯҳдадориҳои мансабии худро бовичдонона ичро мекунанд, таъсири манғӣ расонад.

Агар хизматчии давлатӣ ӯҳдадориҳои худро бевичдонона ё бесифат ичро намояд (масалан бо сабаби номутобикатӣ ба мансаби ишғолнамуда, надоштани таҷриба, нарасидани иқтидор), дар чунин маврид бо роҳи муайяншудаи баҳодиҳӣ оиди номувоғиқ будан дар мансаб чора ҷӯстан лозим аст. Ба чунин корманд то давраи фарорасии мӯҳлати баҳодиҳӣ барои мувоғиқат ба мансаб ҷиҳати аз байн бурдан ичрои бевичдононаи ӯҳдадорӣ бо роҳи назорати нисбатан дақиқ ва машварат мусоидат намудан зарур аст. Агар тадбири андешидашуда натиҷаи дилҳоҳ надиҳанд, пас чунин хизматчии давлатӣ бояд тибқи тартиботи муқарраршуда, аз мансаб озод карда шавад. Ҳамаи расмиёт бояд боодобона, воқеъбинона ва одилона амалӣ гардад. Вобаста ба ҳамин бояд ҳалли ичрои бевичдононаи ӯҳдадориҳои мансабӣ дар чанд давра гузаронида шавад:

1. **Машварат** - бояд хизматчии давлатӣ дар мавриде, ки кори худро беҳтар созад ва барои ин қадом амалро анҷом дихад, вобиф карда шавад.

2. **Баҳодиҳии фаъолият** – агар машварат ба хизматчии давлатӣ барои беҳбудии ичрои ӯҳдадории мансабӣ кӯмак накарда бошад, он бояд дар баҳодиҳии сесолаи фаъолият (зимни аттестатсия) зикр гардад.

3. Истифодаи расмиёти шаклӣ ҳангоми ичрои бевичдонона – агар машварат ва баҳодиҳии фаъолият боиси ичрои бовичдононаи ӯҳдадорӣ нагардад, пас бояд механизмҳои шаклиро истифода намуд: огоҳонии хаттӣ, маҳрум кардан аз имконоти гирифтани рутбаи навбатию ҳавасмандгардонии моддӣ, ниҳоят озод намудан аз вазифа.

1.3.4. Омӯзиш ва рушд

Низоми маъмурӣ ва низоми хизмати давлатӣ ба рушди низоми таҳсил таъсири муҳим мерасонад. Байни ташкили таҳсил барои хизмати давлатӣ ва сохтори институцionalии низоми маъмурӣ алоқаи зичи мутақобила мавҷуд аст. Ба ҳамин маънӣ, метавон ба хulosae омад, ки маҳз низоми маъмурӣ усулеро муйян менамояд, ки тавассусути он дар ҳар кишвар таҳсил ташкил карда мешавад.

Хусусияти хизмати давлатӣ, аниқтараш интихоб байни системаҳое, ки ба мартаба ва системае, ки ба мансаб асос ёфтааст, мақоми хизматчии давлатӣ, расмиёти гузаштан ба хизмати давлатӣ ва талабот нисбат ба шахсоне, ки ба хизмати давлатӣ ҷалб шудаанд, ташкили таҳсил дорои аҳамияти муҳим мебошад. Дар доираи кишварҳои ИА ОЭСР назорати зайлро анҷом дод: ҳангоми системае, ки ба мартаба асос ёфтааст, таҳсилоти ибтидой баъди гузаштан ба хизмат аҳамияти муҳим дорад. Хизматчии давлатии нав ба кор қабулгардида бояд усулу мушаххасоти корро омӯзад. Мутаносибан, ҳангоми бароҳмонии системае, ки ба мансаб асос ёфтааст, таҳсилоти ибтидой дорои аҳамияти нисбатан камтар мебошад, зоро мутахассисон (бо дарназардошти принципи «бехтарин номзад ба ҳамин мансаб») ба хизмати давлатӣ ба мансаби муйян қабул карда мешаванд. Ҳатто мутахассисон низ бояд таҳассуси худро баланд бардоранд (барои такмили малакаи худ) ва маҳз барои рушди онҳо дар тамоми давраи хизмати давлатӣ бояд барномаҳо таҳия гардад, то ки дониши ин мутахассисон ҷавобгӯи талаботи замон бошад ва онҳо дорои малакае бошанд, ки барои истифодаи технологияи навовар тақозо мегардад. Аз ин рӯ, метавон ба хulosae омад, ки барои хизматчиёни давлатӣ намудҳои зайлӣ таҳсил заруранд:

1. Таҳсилоти ибтидой: шинос намудани шахсони нав ба хизмати давлатӣ қабулгардида бо талабот ва ўҳдадориҳои вобаста ба мансаб, расмиёт ва вазифаҳои воҳидҳои соҳторӣ, стандартҳои фаъолият, арзишҳо ва муқаррароти мақомоти давлатӣ ва воҳидҳои соҳтории он.

2. Рушди малакаи идоракунӣ барои мансабҳои даҳлдор.

3. Таҳсилоти касбӣ, ки ба интиқоли донишу малакаи касбӣ ва техникий нигаронида шуда, барои кор, ҷорӣ намудани расмиёт ва равандҳои нави пешбининамудаи санадҳои қонунгузорӣ заруранд.

Ташкили таҳсил, чун қоида, танҳо ўҳдадориҳои воҳиди ба идоракунии захираҳои инсонӣ вобаста ба ҳисоб намеравад. Вале дар бисёр мақоми давлатӣ ўҳдадории вазифавии ин воҳиди соҳторӣ мебошад. Ташкили таҳсил ба зиммаи инҳо низ гузошта мешавад:

1. Роҳбарияти мақомоти давлатӣ, ки сиёсати таҳсили ҳамин мақомро муйян мекунанд ва нақшаи таҳсилро дар асоси вазифа ва арзишҳои ҳамин мақоми давлатӣ таҳия менамояд.

2. Роҳбарони воҳидҳои соҳторие, ки салоҳият ва эҳтиёҷотро ба-рои таҳсили кормандони худ муайян менамоянд, раванди таҳсилро ҳамоҳанг месозанд, худашон таҳсилро дар чойи кор доир менамоянд ва тарзи таҳсили кормандонро назорат менамоянд.

3. Кормандоне, ки ҳамчунин масъулиятиро ба ўҳда мегиранд, то ин ки бо усули нисбатан самарабаҳаш фоида ба даст оранд ва бо ҳатми таҳсил нерӯи худро тақвият баҳшанд.

Ба гайр аз таҳсил инчунин рушди ҳайат вобаста ба мартаба амалӣ мегардад, ки ба инкишофи нерӯи хизматчиёни давлатӣ, бо максади баланд бардоштани малакаи онҳо, инчунин омода соҳтани кормандон барои ба зимма гирифтани доираи васеи ваколатҳо ҳангоми рушди мартабавӣ дар хизмати давлатӣ нигаронида шудааст. Рушди мартабавӣ бояд ба эҳтиёҷоти муносиб ва умеду орзуи ҳар як хизматчи давлатӣ ва эҳтиёҷоти хизмати давлатӣ нигаронида шавад ва агар дар ҳамин соҳа муҳолифат чой дошта бошад, эҳтиёҷоти хизмати давлатӣ бояд дорои афзалият бошад. Механизмҳои зайлӣ рушди хизматчи давлатӣ мавҷуданд:

1. **Банакшагирии рушд бо назардошти мансаб**: чунин рушд таҷри-бай собиқаи хизматчи давлатӣ, эҳтиёҷоти дурнамо ва нерӯи ўро ба инобат мегирад. Аз ин рӯ, бо назардошти он, ки қадом навъи марта-баро хизматчи давлатӣ ба нақша гирифтааст, рушди он метавонад як ё ду-се соҳаро фаро гирад, ки ў метавонад дақиқ омӯзад.

2. **Ичрои муваққатии ўҳдадориҳо**: се намуди ичрои муваққатии вазифаҳо дар амал истифода мегардад, 1) ичрои ўҳдадориҳо «бо назардошти дурнамо», ҳангоми ба мансаби нисбатан баландтар барои баҳодихии салоҳият ва таҳассуси хизматчи давлатӣ то пешрафти минбâъда таъин карда мешавад; 2) «ичрои яқдафъаина»-и ўҳдадориҳои хизматӣ – ҳангоми ба хизматчи давлатие, ки барои пешравӣ хизматҳои шоис та накардааст ё барои пешравӣ дорои омилҳои за-руй намебошад, vale бо вуҷуди ин оид ба натиҷаҳои баҳодихӣ нис-бат ба дигар хизматчиёни давлатӣ дорои нерӯи беҳтар мебошад, «бо назардошти дурнамо» барои қабули доираи васеи ваколатҳо, барои баҳодихии нерӯ ва таҳассус ҷиҳати пешрафт ишғоли мансаби нисбатан баландтар супурда мешавад; 3) ичрои ўҳдадориҳо вобаста ба за-рурати маъмурӣ – иваз намудани вазифаҳои хизматчиёни давлатии дорои мансаби нисбатан баланд, ки бо сабабҳои беморӣ, руҳсатӣ ё руҳсатии вобаста ба ҳомиладорӣ ва таваллуд ҳузур надоранд.

3. **Сафарҳои хизматӣ**: Чунин амалия дар назар дорад, ки фиристо-дани хизматчи давлатӣ аз як воҳиди соҳторӣ ба воҳиди соҳтории дигари мақоми давлатӣ, ки дар он сиёсат таҳия мегардад, усули фароҳам

овардани имконияти беҳтарин барои хизматчии давлатӣ ҷиҳати иштирок дар таҳияи сиёсат ё назорати захираҳо мебошад.

1.3.5. Муносибати кормандон

Мақсади муносибати кормандон – аз кафолат додани муоширати самарабаҳаш байни роҳбарият ва кормандон, таъмини ҳамкориҳои пурсамари кормандон ва бартарии асосноксозии кормандон барои иҷрои ўҳдадориҳои худ тавассути муоширати нисбатан одилонаи дарки самтҳои асосӣ ва арзишҳои хизмати давлатӣ, инчунин дарки он, ки чӣ тарз қарорҳои қабулгардида ба хизматчиёни давлатӣ таъсир мерасонанд, иборат мебошад. Принципҳое, ки асоси муносибати кормандонро ташкил медиҳанд, аз инҳо иборатанд:

1. Роҳбарият мунтазам ва ошкоро бо кормандон муошират менамояд.

2. Бо кормандон оид ба масъалаҳое, ки барои онҳо зарур аст ё ба онҳо алоқаманд аст, машварат гузаронида мешавад.

3. Масъалаҳо ва баҳсҳо бояд тавассути муҳокима ва машварат ҳал карда шаванд.

4. Мақоми давлатӣ ҷорабиниҳоеро таҳия ва ҳавасманд мегардонад, ки онҳо барои осудаҳолии кормандон саҳми арзанда мегузоранд.

Барои бароҳмонии ин масъалаҳои унсурҳои асосӣ инҳо мебошад:

1. Таъмини пайравии кормандон.

2. Машварат бо кормандон.

3. Муошират.

4. Эътирофи хизматҳои шоистаи корманд.

5. Ҳалли арзу шикоят.

6. Таъмини осудаҳолӣ.

Принципҳои асосии идоракунии захираҳои инсонӣ аз идора намудани захираҳои инсонӣ дар ҳама гуна ташкилот иборат буда, онҳо бояд ҳатмӣ риоя карда шаванд. Бобҳои минбаъдаи ҳамин рисола ба пешниҳоди вазифаҳои асосӣ ва принципҳои идоракунии захираҳои инсонӣ мутамарказ мегардад, ки онҳоро амалияи ҳукуқӣ ва усуљҳои ҷории хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон муйян намудааст.

2. Мавқеи идоракунии захираҳои инсонӣ дар ислоҳоти хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Идоракунии захираҳои инсонӣ яке аз самтҳои ислоҳоти хизмати давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравал. Яке аз бобҳои Консепсияи ислоҳоти хизмати давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (Минбаъд – Консепсия) пурра ба сиёсати идоракунии захираҳои инсонӣ дар низоми хизмати давлатӣ бахшида шудааст. Сиёсати идора-

куни захираҳои инсонӣ дар низоми хизмати давлатӣ мутобики Консепсия аз унсурҳои зайл иборат аст:

1. Ояндабинӣ ва банақшагирӣ таъминоти кадрии низоми хизмати давлатӣ.
2. Интихоб ва ҷобаҷогузории хизматчиёни давлатӣ.
3. Мониторинг ва таҳлили пешравии хизматчиёни давлатӣ.
4. Омода соҳтани насли нави идорақунандагон барои хизмати давлатӣ бо роҳи таълим дар Дошикадаи такмили ихтисоси хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, муассисаҳои олии таълимии кишвар, инчунин дар ҳориҷа дар доираи барномаҳои мақсаднок ва лоиҳаҳои миллӣ (ба тариқи озмун).
5. Ташкили таҳсилоти иловагии қасбӣ барои хизматчиёни давлатӣ ва рушди малакаи қасбии онҳо.

Ба гайр аз ин, Консепсия пешбинӣ менамояд, ки ҳангоми интихоби хизматчиёни давлатӣ омили асосӣ аз сатҳи салоҳиятнокӣ, қобилияти таҳия намудани барномаҳои дарозмӯҳлат, малака ва иродай ҳалли онҳо дар шароитҳои науву тағйирёбандӣ вобаста ҳоҳад буд.

Яке аз навоварие, ки Консепсия барои идорақунии захираҳои инсонӣ дар низоми хизмати давлатӣ ҷорӣ менамояд, ин баҳодиҳӣ ба иҷрои ўҳдадориҳои мансабӣ ё баҳодиҳии фаъолият мебошад, ки низоми аттестатсияи хизматчиёни давлатиро иваз ё пурра менамояд. Ба гайр аз ин Консепсия баланд бардоштани нақши идорақунии хизмати давлатиро ҳамчун мақоми танзимкунандай давлатӣ пешбинӣ менамояд, ки хифзи ҳуқуқи хизматчиёни давлатӣ, мустақилият аз сиёсат ва шахсияти роҳбарро кафолат медиҳад.

Консепсия инчунин дар назар дорад, ки ҷолибии хизмати давлатӣ дар бозори меҳнат ба ҳайси корфармо бо роҳи фароҳам овардани шароити муносаби кор, ҳавасмандгардонии моддӣ, дақиқ тақсим намудани ўҳдадориҳои мансабӣ байни мақомоти мухталифи давлатӣ, воҳидҳои он ва нақши кормандонро дар доҳили мақоми давлатӣ баланд бардорад. Ба гайр аз ин, Консепсия баланд бардоштани нақш ва масъулияти ҳадамоти кадрии макомоти давлатиро бо роҳи истифодаи технология ва механизмҳои муосири кадрӣ дар назар дорад. Минбаъд Консепсия як қатор тадбирҳоро пешбинӣ намудааст, ки ба такмили системаи идорақунии захираҳои инсонӣ дар системаи ҳадамоти кадрӣ робитаи мустақим дорад:

1. Таъсиси феҳристи хизматчиёни давлатӣ ва мунтазам нав намудани он.
2. Таҳияи Консепсияи сиёсати давлатии кадрҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон.

3. Чорй намудани тартиби нави гузаронидани озмун барои ишғоли мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ.
4. Таҳия ва татбиқи тартиби нави гузаронидани аттестатсияи хизматчиёни давлатӣ.
5. Гузаронидани давраи якуми ислоҳоти пардоҳти музди меҳнат дар мақомоти давлатӣ.
6. Таҳия ва тасдиқи Дастурамали мансабӣ барои ҳар як мансаби мамурии хизмати давлатӣ.
7. Таҳкили тарбияи мутахассисон дар соҳаи хизмати давлатӣ дар муассисаҳои таълимии олии кишвар.
8. Татбиқи барномаҳои маҳсус вобаста ба пешрафти босурӯъати хизматчиёни ҷавони давлатӣ бо назардошти қобилияти маҳсусро зоҳир намудан.
9. Таҳияи системаи ягонаи баҳодиҳӣ ба сифати фаъолияти мақомоти давлатӣ ва натиҷаи фаъолияти хизматчиёни давлатӣ;
10. Таҳия ва рушди барномаи таҳсилавии хизматчиёни давлатӣ.
11. Рушди институтсионалии низоми таълими хизматчиёни давлатӣ.

Барномаи минбаъдаи ислоҳоти хизмати давлатӣ дар Тоҷикистон муайян менамояд, ки таҳияи сиёсати ягонаи идоракунии захираҳои инсонӣ дар системаи идоракунии давлатӣ яке аз механизмҳои татбиқи он буда, ҳамзамон яке аз вазифаҳои ислоҳоти соҳа ба ҳисоб меравад. Дар доираи ин вазифаҳо Барномаи ислоҳоти хизмати давлатӣ ба таҳияи заминai меъёрии ҳукуқӣ такя мекунад, ки расмиёт ё усулҳои идоракунии захираҳои инсониро дар Тоҷикистон танзим менамояд.

3. Дастурамали мансабӣ

3.1. Мағҳуми дастурамали мансабӣ

Дастурамали мансабӣ - яке аз санадҳои меъёрии ҳукуқии соҳаи хизмати давлатӣ мебошад, ки дар он мушаҳҳасан номи мансаби давлатӣ, талаботҳои мушаҳасси таҳассусӣ нисбати ишғолкунандай мансаби мазкур, ӯҳдадориҳои мансабӣ, ҳукуқҳо ва масъулияти корманди мақоми давлатӣ ҳангоми анҷом додани фаъолият дар мансаби даҳлдор муайян карда мешавад. Ҳуҷҷати мазкур ҳамчун роҳнамои хизматчии давлатӣ барои ҳар як мансаби давлатӣ алоҳида таҳия гардида, ичрои он дорои ҳусусияти ҳатмӣ аст. Бо ин мақсад дастурамали мансабӣ барои ҳар як хизматчии давлатӣ расман супорида мешавад. Тамоми мансабҳои дар Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мӯқарраршуда новобаста аз холӣ ё пурра буданашон бояд

дорои дастурамалҳои мансабии бо фармоиши роҳбари мақоми давлатӣ тасдиқшуда бошанд.

Дастурамали мансабӣ дар раванди идоракунни захираҳои инсонӣ воситаи муҳим ба ҳисоб меравад. Аз ин рӯ, барои қабули кормандон, баҳодиҳии фаъолияти онҳо, муайян намудани эҳтиёҷот ба таҳсил, са-лоҳият барои иҷрои корҳо, инчунин пешрафти хизматии хизматчии инфириодии давлатӣ замина мебошад.

3.2. Мақсад ва вазифаҳои асосии дастурамали мансабӣ

Дастурамали мансабӣ барои амалӣ намудани мақсадҳои зерин таҳия мешаванд:

1. Таҳсими баробари вазифаҳои воҳиди соҳторӣ.
2. Баланд бардоштани самарнокии идоракунӣ.
3. Фароҳам овардани асосҳои ташкилию ҳуқуқии фаъолияти меҳнатии хизматчии давлатӣ.
4. Танзими муносабати мутақобилаи корманд ва корфармо.
5. Таъмини ҳаққоният ва асоснокӣ ҳангоми аттестатсияи корманд, ҳавасмандгардонии ў ва ҳангоми андешидани мучозоти интизомӣ.
6. Ташкили таҳсилоти муносиб - тайёркуни касбӣ, азnavтайёр-кунӣ, тақмили ихтисос ва таҷрибаомӯзӣ.
7. Таҳқими интизоми меҳнатӣ.
8. Баланд бардоштани масъулияти хизматчии давлатӣ барои натичаҳои фаъолияти худ.
9. Ҳалли баҳсҳои меҳнатӣ.

Зимни қабули шаҳрвандон ба хизмати давлатӣ баҳусус бори аввал таҳияи дастурамали мансабӣ барои таъмини бегаразонаи қабул ба хизмати давлатӣ, иттилоотонии довталабон ва ишғолкунандагони мансаби мазкур ба самтҳои асосии пешбурди мансаби давлатӣ, ҷен карданӣ иқтидори касбии довталаб ба вазифаҳои барои мансаб пешбинишуда ва ташкили фаъолияти хизматчии давлатӣ мусоидат менамояд. Дар ин асно қайд намудан бамаврид аст, ки яке аз вазифаҳои асосии дастурамали мансабӣ аз осон намудани мутобиқшавии корманди нав ба кор қабулшуда иборат мебошад. Барои иҷрои ин рисолати Дастурамали мансабӣ дар он бояд дақиқ инъикос гардад, ки роҳбари бевоситаи корманд кист, барои иҷрои қадом вазифаҳо ва кори муайян масъул аст, барои иҷрои қадом масъалаҳо ҳуқуқ дорад ё надорад. Муқаррароти мазкур имкон медиҳад, ки раванди мутобиқшавии корманди нав ниҳоят осон тай карда шуда, заифии фаъолияти ҳаррӯза ва ташаббусҳои нодаркори ў нисбатан камтар шавад.

Ба гайр аз ин инъикоси дақиқи соҳаи масъулият ва салоҳият барои назорати фаъолияти корманд, худназоратӣ ва худидоракунии ўимкониятҳои бештарро фароҳам меорад. Ҳамзамон, то андозае, ки ҳамаи ўҳдадориҳои асосии корманд дақиқ инъикос мегарданд, вобаста ба масъалаҳои ўҳдадориҳои таҳти салоҳият қарордошта ва қарорнадошта камтар саволҳо ба миён меоянд. Бояд таҳлили функционалии вазифаҳои мақоми давлатӣ ва воҳидҳои соҳтории он дар асоси қонунҳо, дигар санадҳои меъёрии ҳукуқии танзимкунандай соҳа, санадҳои даҳлдори барномавӣ, низомномаҳои мақом ва воҳидҳои соҳтории он, нақшаҳои кории тасдиқардида ва санадҳои ҳукуқии байнамилалии эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шуда, номгӯи пурраи функцияҳо тартиб дода шавад.

Ўҳдадориҳои мансабии хизматчи давлатӣ дар асоси вазифаҳои мақоми давлатӣ, воҳидҳои соҳторӣ ва таъиноти функционалии мансаб тартиб дода мешавад. Ўҳдадориҳои мансабии хизматчиёни давлатии воҳиди соҳторӣ бояд тарзे таҳия гардад, ки тамоми функцияҳои ин воҳиди соҳторӣ ба кормандон тақсим гарданд ва ҳолатҳои такрорёбии ўҳдадориҳои хизматчиёни давлатӣ барои пайдо нагардидани барҳӯрди манғиатҳо асоснок карда шаванд. Дар баробари асоснок намудани чунин ҳолат ва дигар ҳолатҳо воҳидҳои соҳтории марбут ба танзими масъалаҳои ҳукуқӣ мутобиқати дастурмали мансабии пешниҳодшударо бо дигар санадҳои меъёрии ҳукуқӣ месанҷад.

Агар Дастурмали мансабӣ ўҳдадориҳои мансабӣ, натиҷаҳои фаъолият ва омилҳои баҳодиҳии самарабахшии корро низ дар баргирад, роҳбари бевосита онро ба асос гирифта, дар навбати худ барои корманд ҷиҳати баҳодиҳии фаъолияти худ имконияти иловагӣ пайдо мешавад ва он кори роҳбарро ҷиҳати истифода бурдани мукофот ва мучозоти муҳталиф то андозае осон мегардонад.

3.3. Раванди таҳия, мувофиқа ва тасдиқи дастурмали мансабӣ

Дастурмали мансабӣ аз ҷониби роҳбари воҳиди соҳтории мақоми давлатӣ (раёсат, шӯъба, бахш) таҳия мегардад. Роҳбар метавонад барои ин кор хизматчи давлатиеро, ки дар тобеияти ў мансабро ишғол намудааст, ва барои ў дастурмали мансабӣ таҳия мегардад, ҷалб намояд. Агар дастурмал бори аввал таҳия шавад. Ҳангоми зарурат роҳбари воҳиди соҳтории мақоми давлатӣ (идора, шӯъба, бахш) бо роҳбари воҳиди соҳтории болоӣ машварат мегузаронад.

Асос барои таҳияи дастурмали мансабӣ талаботи маъмулии таҳассусӣ мебошад. Мутобиқи моддаи 28 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон

«Дар бораи хизмати давлатӣ» ўҳдадориҳои мушаҳҳаси хизматчиёни давлатӣ, ки аз ўҳдадориҳои асосӣ бармеоянд, дар асоси талаботи намунавии таҳассусӣ муайян гардида, дар дастурамали мансабӣ, ки роҳбарони мақомоти давлатӣ тасдиқ менамояд, инъикос мегардад. Ин ҳуччатҳо унсурҳои асосиеро, ки бояд дар дастурамал мавҷуд бошанд, номбар мекунанд: номи мансаб; ихтисос, қасби корманд; талабот нисбат ба сатҳи дониш; номгӯи ўҳдадориҳо.

Тибқи тартиботи қонунгузории хизмати давлатии Тоҷикистон Дастурамали мансабӣ барои мансабҳои маъмурии хизмати давлатӣ категорияҳои мушаҳҳас таҳия ва тасдиқ карда мешавад. Барои роҳбарони мақомоти давлатӣ ва муовинони онҳо, бо назардошти он ки ўҳдадориҳои мансабӣ, ҳуқуқҳо ва масъулияти онҳо дар низомномаҳои ин мақомот пешбинӣ гардида бошанд, Дастурамали мансабӣ таҳия ва тасдиқ карда намешаванд.

Ҳангоми таҳияи дастурамали мансабӣ дар давраи ибтидой роҳбари воҳиди соҳтории (раёсат, шӯъба, баҳш) мақоми давлатӣ ҳуччатҳоеро, ки барои таҳияи он заруранд, меомӯзад. Ҳуччатҳо мавриди омӯзиш қароргиранда инҳо маҳсуб меёбанд:

- санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ки хизмати давлатиро танзим менамоянд;
- санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ки самти фаъолиятро танзим менамояд ва барои иҷрои он мақоми давлатӣ ваколатдор аст;
- низомномаи мақоми давлатӣ;
- низомномаи воҳиди соҳторӣ (шӯъба ё раёсат);
- қонунгузории меҳнати чумхурӣ.

Роҳбари воҳиди соҳторӣ метавонад, ки ҳангоми таҳияи дастурамали мансабӣ ҳуччатҳои стратегии соҳа, ҳуччатҳои барномавӣ, нақшаҳои солонаи барои татбиқи он мақомоти давлатӣ, аз ҷумла воҳиди соҳторӣ масъулбударо омӯзад.

Барои мансабҳои якхелае, ки мансуби як категория ва воҳиди соҳторӣ ҳастанд, Дастурамали мансабӣ бояд дар алоҳидагӣ ва бо тартибе таҳия карда шавад, ки иҷрои онро тафтиш ва арзёбӣ кардан мумкин бошад. Дастурамали мансабӣ бо ҳадамоти даҳлдори ҳуқуқии мақоми давлатӣ ба мувофиқа расонида мешавад, ки он мутобиқати дастурҳои пешниҳодшудаи мансабиро бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии амалкунанда месанҷад. Ба гайр аз ин, лоиҳаи таҳиягардидаи дастурамали мансабӣ барои мувофиқа ба ҳадамоти кадрӣ ҷиҳати санчиши дараҷаи мутобиқати дастурамали мансабии пешниҳодшуда ба талаботи тавсияҳои методӣ, ки дар муассисаҳои идоракунии хизмати давлатӣ таҳия ва тасдиқ шудаанд, фиристода мешавад.

Ҳангоми зарурат он бо дигар воҳидҳои соҳтории мақоми давлатӣ ва роҳбарияти мақоми давлатӣ, ки самти дахлдори фаъолиятро сар-парастӣ мекунад, ба мувофиқа расонида мешавад.

Мӯҳри мувофиқаи хӯҷҷат аз калимаҳои «мувофиқа шудааст», мансаби шахсе, ки хӯҷҷатро мувофиқа намудааст (аз чумла, номи мақоми давлатӣ), имзои шахсӣ, кушодани рамзи имзо (насад, ном, номи падар) ва санаи мувофиқа иборат мебошад.

Баъди санчиш ва ба охир расонидани раванди мувофиқа варианти ниҳоии дастурамалҳои мансабӣ унвонии роҳбари мақоми давлатӣ ба-рои тасдик фиристода мешавад.

Баъди ба охир расонидани раванди таҳия ва тасдиқи он ҳадамоти кадрӣ ба хизматчии давлатӣ нусҳаи дастурамали мансабиро таҳти им-зо бо сабти: «Нусҳаи дастурамали мансабиро гирифтам», бо зикри насад, ном ва номи падар, сана ва имзо дар асли он, месупорад.

Танҳо аз ҳамин лаҳза Дастурамали мансабӣ барои мақоми давлатӣ асоси ҳукуқӣ ва хӯҷҷати барасмиятдароварда мегардад, ки аз хизматчии давлатӣ иҷро намудани ўҳдадориҳои мансабии ба зиммаи ўғозаштавударо талаб карда мешавад. Аз ҷониби дигар, дастурамали мансабие, ки хизматчии давлатӣ бо он ҳангоми қабул ба кор таҳти имзо шинос карда нашуда буд, наметавонад ҳукуқ ва ўҳдадориҳои ўро танзим намояд.

3.4. Фаслҳои дастурамали мансабӣ

Дастурамали мансабӣ фаслҳои зеринро дар бар мегирад:

1. Муқаррароти умумӣ.
2. Талаботи нисбат ба таҳассус.
3. Ўҳдадориҳои мансабӣ.
4. Ҳукуқ.
5. Масъулият.

Дар фасли 1 «Муқаррароти умумӣ» инҳо зикр мегарданд:

1. Номи мансаб;
2. талаботи таҳассусӣ;
3. тобеяти мустақил (шахси мансабдор мустақиман тобеи кист);
4. тартиби ба мансаб таъян намудан ва озод намудан аз мансаб;
5. мавҷуд будани ҳайати кормандони тобеъ;
6. тартиби иваз намудан (ҳангоми муваққатан набудани ў ин мансабро кӣ ишғол менамояд;
7. имконпазирии якҷоя намудани мансаб ва вазифаҳо
8. заминаи меъёрии ҳукуқии фаъолияти хизматчии давлатӣ.

Маъмулан дар рӯйхати санадҳои меъёрии ҳукуқии қонунгузории амалқунанда санадҳои меъёрии ҳукуқӣ дохилиидоравӣ, хӯҷҷатҳо ва

технологияи амалкунандаи меъёрӣ, қоидаҳои тартиботи доҳилии меҳнатӣ, низомномаи воҳиди соҳторӣ ва дастурамали мушаххаси тасдиқгардидаи мансабӣ зикр мегардад. Ба фасли мазкур метавонад дигар талабот ва муқаррароте, ки мақоми шахси мансабдор ва шарти фаъолияти ўро мушаххас ва дақиқ мегардонад, доҳил карда шавад.

Дар фасли 2 Талаботи таҳассусӣ қабл аз ҳама талаботе, ки нисбат ба таҳсилот ва сабиқаи корӣ, инчунин дониш, малакаи мувофиқ ба мансаби зикргардида инъикос меёбад. Ҳангоми зарурат мавҷудияти сертификатҳо ва аттестатсияи тасдиқкунандаи доштани ин ё он малакаи маҳсус қайду шарт карда мешавад. Ин банд дар асоси талаботи намунавии таҳассусӣ таҳия мегардад. Талаботи таҳассусӣ тибки дастурамал оид ба талаботи таҳассусӣ нисбат ба шахсоне, ки дар хизмати давлатӣ мансабҳои маъмурии хизмати давлатиро ишғол мекунанд ва бо фармоши Сардори Раёстии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 8 августи соли 2008 №4 тасдиқ гардида, дар Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 13 августи соли 2008 №436 мутобики категорияи мансабҳои маъмурии хизмати давлатӣ ба қайд гирифта шудааст, таҳия карда мешавад.

Талаботи таҳассусии зикргардида талаботи умумиро вобаста ба таҳсил, сабиқаи корӣ, дониш ва малакае, ки нисбат ба ҳамаи хизматчиёни давлатии ҳамин категория пешниҳод мегардад, талаботи маҳсус нисбат ба таҳсил, сабиқаи корӣ, дониш ва малакае, ки аз мушаххасоти мақомоти давлатӣ ва /ё воҳиди соҳторӣ бармеояд, талаботи маҳсус нисбат ба таҳсил, сабиқаи корӣ, дониш ва малакаро барои ишғоли ҳамин мансаб дар бар мегирад.

Фасли 3 «Ўҳдадориҳои мансабӣ» номгӯйи вазифаҳои мушаххас, кор, ўҳдадориҳои ба зиммаи хизматчии давлатӣ гузошташударо бо назардошти вазифа ва функцияҳои воҳиди соҳтории (раёsat, шӯъба, баҳши) мақоми давлатӣ дар бар мегирад. Ин фасли асосии дастурамали мансабӣ буда, ҳамаи дигар фаслҳо аз ўҳдадориҳои хизматчии давлатӣ бармеоянд.

Ўҳдадориҳои мансабии хизматчии давлатӣ дар асоси ваколатҳои асосӣ, вазифа ва функцияҳои мақоми давлатӣ, воҳиди соҳтории он таҳия мегардад. Аз ин рӯ ҳангоми таҳияи ин фасл бояд Низомномаи мақоми давлатӣ, воҳидҳои соҳтории он, конунгузории танзимкунандаи ваколат ва ҳуқуқи мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи мазкур мавриди омӯзиш қарор дода шавад.

Дар фасли мазкур шакли амалӣ намудани ўҳдадориҳои мансабии хизматчии давлатӣ зикр мегардад: роҳбарӣ менамояд, тасдиқ мекунад, таъмин менамояд, амалӣ месозад, ташкил мекунад, баррасӣ менамояд, мувофиқа менамояд, назорат мекунад, пешниҳод мекунад ва гайра.

Барои осон гардидани ичрои ўҳдадориҳои мансабӣ ва зикри сатҳи мустақилият матни фасли мазкурро метавон ба ду гурӯҳ тақсим кард:

1. Хизматчи давлатӣ мустақилона ичро мекунад.
2. Хизматчи давлатӣ дар ин ё он ... иштирок менамояд (якҷоя ичро менамояд).

Фасли чор - «Хуқуқ» номгӯи хуқуқҳоеро дар бар мегирад, ки хизматчи давлатӣ ҳангоми ичрои ўҳдадориҳои мансабии ба зиммааш гузошташуда дар доираи салоҳияти худ доро мебошад. Ба гайр аз ин, дар фасл хуқуки хизматчи давлатӣ бо дарназардошти мушаххасоти ўҳдадориҳои мансабии ичрошаванда мушаххас гардонида мешавад. Фасли «Хуқуқ» метавонад бандҳои зеринро дар бар гирад:

1. Ҳуқуқи хизматчи давлатӣ барои мустақилона қабул намудани қарор (зикри масъалаҳое, ки ў метавонад мустақилона ҳал кунад).

2. Ҳуқуқ ба гирифтани иттилоот, аз ҷумла маҳфӣ, ки барои хизматчи давлатӣ ҷиҳати татбиқи ўҳдадориҳояш заруранд.

3. Ҳуқуқи назорат (зикри масъалаҳо ва амале, ки хизматчи давлатӣ ҳамзамон бо ичрои ўҳдадориҳои вазифавӣ ё бо супориши роҳбар ҳуқуқ дорад назорат кунад).

4. Ҳуқуқи додани фармоиш, дастур ва назорати ичрои он (ҳуқуқи талаб намудани ичрои амалҳои даҳлдор аз ҷониби зердастон).

5. Ҳуқуқи таъини амрия, мувофиқа, гузоштани имзо ва тасдиқи ҳучҷатҳои намуди мушаххас.

6. Ҳуқуқи манзур доштани пешниҳодот дар доираи ўҳдадориҳои муқарраргардидаи мансабӣ ва вазифаҳои воҳиди соҳтории мақоми давлатӣ.

7. Ҳуқуқ дар соҳаи истифодаи таҷхизот, нақлиёт ва мебели мақоми давлатӣ ва гайра.

Дар фасли 5 «Масъулият» ҳадди масъулияти хизматчи давлатӣ барои риоя накардан ўҳдадориҳои мансабии хеш ва талаботи қонунгузорӣ зикр мегардад. Дар ҳамин фасли дастурамали мансабӣ метавон бо истиноди умумӣ ба соҳаҳои қонунгузорӣ маҳдуд гардид, инчунин дар қадом ҳолатҳо нисбат ба корманд андешидани ҷазори мушаххас намуд.

Мисол, масъулият барои вайрон кардани талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ки дар фасли «Муқаррароти умумӣ»-и дастурамали мансабӣ зикр гардидааст ва онро хизматчи давлатӣ дар фаъолияти худ бояд ба роҳбарӣ гирад; барои ичро накардан ё ичрои номукаммал ўҳдадориҳои мушаххаси мансабӣ; барои риоя накардан интизоми давлатӣ ва хизматӣ; барои ҳифзи моликияти давлатӣ ва гайра зикр гардидаанд.

Чун қоида, қайди инъикоси муфассали масъулияти корманд дар дастурамали мансабӣ бо сабаби зуд-зуд вайрон намудани мукаррароти мушаҳхаси қонунгузорӣ, муносибати бепарвоёна нисбат ба ӯҳдадориҳо алоҳида шарт шудааст. Аммо, дар дастурамали мансабӣ номбар намудани ҳамаи қонуншиканиҳо имконпазир, ки хоси намуди фаъолияти мушаҳхас мебошад, ниҳоят муташакил аст.

Дар дастурамали мансабӣ метавон гурӯҳи қонунувайронкуниҳо имконпазири хоси намуди муайянни фаъолият ва усули муайян кардани тадбирҳои масъулиятиро барои содир намудани онҳо номбар кард.

Дар баязе ҳолатҳо дар матни дастурамали мансабӣ мукаррарот оид ба масъулияти моддӣ нисбат ба мансабҳои хизматии давлати аз нигоҳи моддӣ масъул мушаҳхас гардонида мешавад.

Мӯҳтавои фасли мазкурро таҳлил намуда, бояд дар хотир дошт, ки шумораи бандҳои дар он тавсиятёфта набояд аз микдори бандҳои дар фасли қаблии «Хукуқ» мавҷуда зиёд бошад ва таносуби тақрибан баробари ҳаҷми фароҳамгардида хукуқ ва масъулият оптималӣ ба ҳисоб меравад.

3.5. Талаботи асосӣ нисбат ба шакли дастурамали мансабӣ. Фаслҳои асосии дастурамали мансабӣ

Ҳангоми таҳияи дастурамали мансабӣ, чун қоида, ба қисми мӯҳтавои он бештар таваҷҷӯҳ зоҳир мегардад, ки бечунучаро ниҳоят мухим аст. Аммо набояд фаромӯш кард, ки матн танҳо баязи ба он додани эътибори хукуқӣ ҳуҷҷат ба ҳисоб меравад, яъне он бояд дорои шакли даҳлдор, ҳамаи шоҳиси зарурӣ ва дуруст зикргардида бошад.

Ҳангоми барасмиятдарории шакли ниҳоии дастурамали мансабӣ бояд таркиби фаслҳои ҳатмии дастурамали мансабиро ба инобат гирифт, ки ба инҳо дохил мешаванд:

1. Номи мақоми давалатӣ.
2. Номи ҳуҷҷат.
3. Сана ва рақами ҳуҷҷат.
4. Сарлавҳаи матн (номи мансаб).
5. Мӯҳри тасдиқ.
6. Имзои таҳияқунандай ҳуҷҷат.
7. Мӯҳри мувофиқа.
8. Сабт дар хусуси бо ҳуҷҷат шинос шудани хизматчии давлатӣ.

Чор шоҳиси дар аввал зикргардида дар қисми болоии дастурамали мансабӣ, пеш аз матни он ҷойгир карда мешаванд. Баъди матн имзои таҳияқунанда ва сипас мувофиқа гузошта мешавад. Имзо ва мувофиқа дар дастурамали мансабӣ то тасдиқи он гузошта мешавад.

Сабт дар бораи шинос шудани хизматчии давлатӣ бо ҳуччат расмиёти таҳияи дастурамали мансабиро хотима мебахшад.

3.6. Ворид намудани тағириу иловаҳо ба дастурамали мансабӣ

Дастурамали мансабӣ ҳамчун ҳуччати мақсадноки фаъолияти хизматчии давлатӣ набояд ба когазҳои бесамар табдил ёбад. Ин ҳуччат актуалӣ ва инкишифёбанда буда, тамоми тағириоти ташкилӣ, инчунин тағириот дар ҳусусияти кор, ӯҳдадориҳои мансабӣ ва гайра-ро ињикос намояд.

Ҳамаи тағириу иловаҳо ба дастурамали мансабии амалкунанда бо роҳи баровардани фармони роҳбари мақоми давлатӣ ё бо роҳи тасдики матни дастурамали мансабӣ дар маҷмӯъ, бо назардошти тағириу иловаҳои воридшаванда анҷом дода мешавад.

Ворид намудани тағириот ба дастурамали мансабӣ, ба таври мисол, дар ҳолатҳои зайл зарур аст:

1. Ҳангоми тағирир ёфтани ӯҳдадориҳои мансабии хизматчии давлатӣ.
2. Ҳангоми гузаронидан ба мансаби (кори) дигар.
3. Ҳангоми ба зиммаи хизматчии давлатӣ ҳамзамон бо ӯҳдадории асосии мансабии ўвогузор намудани кори иловагӣ мутобики касби (mansabi) дигар ё чунин касб (mansab).
4. Ҳангоми азnavташкилдиҳии сохтор ва ислоҳоти воҳидҳои сохторӣ (раёsat, шӯъба, баҳш).
5. Ҳангоми тағирир ёфтани бasti ӯҳдадории (иҳтизори штатҳо, ворид намудани воҳиди нави корӣ)
6. Ҳангоми тағириёбии номи мақоми давлатӣ ё воҳиди сохторӣ

4. Интиҳоби кормандон

Интиҳоби кадрҳо яке аз функцияҳои марказии идоракунӣ ба ҳисоб меравад, зоро маҳз одамон фаъолияти самарабахши ҳама гуна ташкилотро таъмин менамояд. Корҳои ҳадамоти кадрӣ ва ҳайати роҳбарикунандаи ҳама гуна ташкилот ногузир ба зарурияти ҷустуҷӯва интиҳоби кормандон алоқаманд аст.

Санадҳои меъёрии ҳукуқии асосие, ки масъалаи интиҳоби кадрҳоро ба хизмати давлатӣ танзим менамоянд, аз Қонуни Чумхурии Тоҷикистон "Дар бораи хизмати давлатӣ" ва фармони Президенти Чумхурии Тоҷикистон аз 20 майи соли 2009 №659 «Дар бораи тасдики Низомномаи тартиби гузаронидани озмун барои ишғол намудани мансабҳои холии маъмурӣ хизмати давлатӣ» иборат мебошанд. Дар асоси Қонуни Чумхурии Тоҷикистон "Дар бораи хизмати давлатӣ" механизми интиҳоби кадрҳо ба хизмати давлатӣ озмун ба ҳисоб мера-

вад. Критерияи асосии қабул ба хизмати давлатӣ тавассути озмун ин ба талаботҳои таҳассусии нисбати мансаби маъмурии хизмати давлатӣ ҷавобгӯ будани довталаб аст.

4.1. Омилҳои интихоб ба хизмати давлатӣ

Интихоби шаҳрвандон ба хизмати давлатӣ бо назардошти як қатор омилҳо амалӣ мегардад. Ин омилҳоро шартан метавон расмӣ ба ҳуҷҷатӣ иҷтимоӣ ва касбию таҳассусӣ тақсим намуд.

Ба талабот нисбат ба ҳуҷҷатҳое марбут аст, ки шаҳрванд ҳангоми қабул ба хизмати давлатӣ пешниҳод менамояд. Омилҳои дигари расмӣ тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи хизмати давлатӣ" ва Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20 майи соли 2009 №659 «Дар бораи тасдики Низомномаи тартиби гузаронидани озмун барои ишғол намудани мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ» иборат мебошад:

1. ариза ба номи роҳбари мақоми давлатӣ тибқи шакли тасдикнамудаи замимаи №1 ба Низомномаи тартиби гузаронидани озмун барои ишғол намудани мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ,

2. варақаи шаҳсии баҳисобигирии кадрҳо (бо ду сурати андозаи 4x6)

3. шарҳи ҳол,

4. нусхай ҳуҷҷат дар бораи таҳсилот,

5. нусхай дафтарчай меҳнатӣ (ба истиснои ҳолатҳое, ки агар шаҳс собиқаи меҳнатӣ надошта бошад),

6. маълумотнома оид ба вазъи саломатӣ, тибқи шакли 086 УЕ,

7. нусхай шиноснома,

8. маълумотномаи мақомоти андоз дар бораи пешниҳоди маълумот оид ба вазъи амволӣ.

Ба омилҳои расмии интихоб инчунин маҳдудиятҳои вобаста ба хизмати давлатӣ марбутанд. Ин маҳдудиятҳо мутобики моддаи 16 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи хизмати давлатӣ" ва моддаи 9 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи мубориза бо коррупсия" муқаррар гардиданд. Мутобики моддаҳои мазкур шаҳрванд наметавонад ба хизмати давлатӣ қабул карда шавад ва хизматчии давлатӣ наметавонад дар ҳолатҳои зайл дар хизмати давлатӣ бошад:

– доштани доғи судӣ барои ҷинояти дидою дониста, агар ин доғи судӣ бардошта нашуда бошад ё тибқи тартиби қонун шаҳс сафед карда нашуда бошад;

– тобеияти мустаким, таҳти назорат қарор доштан ё ҳисботдиханда будани шаҳси довталаб ё ишғоли мансаб дар мансабҳое, ки хешу ақрабои наздики ў ишғол намудаанд;

– агар шахс шаҳрванди давлати хориҷӣ ё шахси бешаҳрвандӣ бошад, ба истиснои холатхое, ки иҷозати чунин шахсон ба хизмати давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо санадҳои хуқуқии байналмилали эътироғнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудааст ва гайра.

Ба гайр аз ин бояд ба инобат гирифт, ки хизматчии давлатӣ наметавонад ба дигар кори пардохтшаванда, бо шарти ҳамкории штатӣ машғул шавад, ба истиснои фъолияти илмӣ, эҷодӣ ва омӯзгорӣ. Шахси барои иҷрои вазифаҳои давлатӣ ваколатдор ҳангоми дар хизмати давлатӣ буданаш бояд таҳти кафолат ва идоракунии ба боварӣ асосёфта хиссаи (саҳмия) дар сармояи оинномавии ташкилоти тиҷоратӣ таҳти моликияташ қарордоштаро супорад.

Ба омилҳои иҷтимоӣ ҳангоми интиҳоби шаҳрванд ба хизмати давлатӣ бояд маълумот дар бораи синну сол, вазъи саломатӣ, иттило-от дар бораи вазъи амволӣ, муносибати хешу акрабой бо дигар хизматчиёни давлатӣ, донистани забони давлатӣ ва дигар маълумот доҳил карда шавад.

Омилҳои қасбио таҳассусии интиҳоб ба хизмати давлатӣ аз маҷмӯи талабот вобаста ба самти қасб, сатҳи таҳсилоти қасбӣ ва му-тобиқати иҷтимоии он ба мансаби давлатӣ, собиқаи корӣ, таҷрибаи марбут ба ихтинос, сатҳи донистани қонунгузорӣ вобаста ба иҷрои ӯҳдадориҳои даҳлдори мансабӣ иборат мебошад.

4.2. Манбаъҳои ҷалби кормандон барои ишғоли mansabҳои давлатӣ

Чустуҷӯи кормандон барои ишғоли мансабҳои холӣ метавонад аз ҳисоби заҳираҳои доҳилии мақоми давлатӣ ва аз ҳисоби манбаъҳои беруна амалӣ гардад. Мутобики Низомномаи тартиби гузаронидани озмун барои ишғол намудани мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ дар мақомоти давлатӣ озмун барои ишғоли мансабҳои холӣ дар шакли доҳилӣ ва кушода (озод) гузаронида мешавад.

Озмуни доҳилӣ барои хизматчиёни давлатии маъмурий дар доираи як мақоми давлатӣ ҷиҳати таъмини болоравии мансабии хизматчиёни давлатии маъмурии мақоми мазкур, ки ба талаботи таҳассусӣ муво-фиқат менамоянд, дар мувофиқа бо мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ гузаронида мешавад.

Манбаъҳои доҳилии ҷалби кормандон – қабули кормандон аз ҳисоби манбаъҳои доҳилӣ дар маҷмӯи аз бисёр ҷиҳат ба сиёсати кадрии мақоми давлатӣ вобаста мебошад. Истифодаи оқилонаи заҳираҳои мавҷуди инсонӣ имкон медиҳад, ки бе интиҳоби кормандони нав сурат гирад. Афзалият аз он иборат аст, ки барои рушди хизматчиюи давлатӣ имконият ба миён меояд, фазои равонию иҷтимоӣ дар

коллектив беҳтар мегардад. Ҳамчунин ҳарочоти кам барои ҷалби корманд қобили таваҷҷӯҳ мебошад. Зимни бароҳмонии чунин услуби кор афзоишу рушди қадрҳои ҷавон ба миён омада, бидуни мутобиқшавӣ мансабҳои ишғолнашуда мукаммал мегарданд.

Норасоии манбаъҳои дохилии ҷалби кормандон аз зухуроти «ҷӯрабозӣ» (хешу ақрабой) ҳангоми ҳалли масъалаҳои корӣ, таназзули фаъолнокии кормандони қаторӣ, ки ба мансаби роҳбариқунанда довталабанд, инчунин зоҳир шудани шиддат ва рақобат дар коллектив ҳангоми мавҷуд будани якчанд довталабон ба мансаб имконпазир мебошад.

Озмуни кушод барои хизматчиёни давлатии маъмурии мақомоти давлатии озмунро эълоннамуда, хизматчиёни давлатии маъмурии дигар мақомот ва оммаи васеи шаҳрвандон, ки ҷавобгӯи талаботи таҳасусӣ мебошанд, доир карда мешавад.

Камбудиҳои ҷалби кормандон аз ҳисоби манбаъҳои беруна аз инҳо иборатанд: ҳарочоти зиёд барои ҷалби қадрҳо; баланд будани вазни қиёсии кормандоне, ки аз берун қабул карда мешаванд, барои норизо шуда аз кор рафтани қадрҳо мусоидат менамояд; мӯҳлати муторбӯгардӣ тӯлонӣ ҳоҳад буд; имкониятҳои рушди хизматӣ барои хизматии давлатӣ маҳдуд мегардад, ки фазои иҷтимоию равониро дар байни коллектив ҳалалдор месозад.

Манбаъҳои берунаи ҷалби кормандон имкон медиҳад, ки интиҳоби нисбатан васеъи довталабон ба мансаб таъмин карда шавад. Шаҳси нав, чун қоида, зуд барои эътирофи ҳуд байни коллектив қӯшиш менамояд, ки ҳолати ба миён омадани таҳдиду дасисаро дар дохили мақом паст намояд.

Шакли гузаронидани озмунро (дохилӣ ё кушодаро) роҳбари мақоми давлатӣ муайян менамояд. Роҳбари мақоми давлатӣ ҳукуқ дорад озмуни дохилиро нагузаронида, озмуни кушод эълон кунад.

4.3. Усули интиҳоби кормандон

Раванди интиҳоб бисёрдavra мебошад. Давраҳои асосӣ – сӯҳбати интиҳобии пешакӣ; таҳлили ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда; мулокот; тест; санчиши тавсияҳо ва рӯйхати корҳои анҷомдодашуда.

4.3.1. Сӯҳбати интиҳобии пешакӣ

Дар баъзе мақомоти давлатӣ гузаронидани сӯҳбати интиҳобии пешакӣ амалӣ мегардад. Ин расмиёт дар Низомномаи тартиби гузаронидани озмун барои ишғол намудани мансабҳои ҳолии маъмурии хизмати давлатӣ пешбинӣ нашудааст, зоро он ба расмиёти озмунӣ доҳил намешавад, vale ҳангоми интиҳоби кормандон яке аз давраҳои

аввалин ва зарурӣ мебошад. Максади он аз шиносой бо номзад, муайян намудани маълумоти умумӣ дар бораи номзад, мисол таҳсилот, таҷрибаи корӣ ва малакаи муошират иборат мебошад.

4.3.2. Таҳлили ҳучҷатҳои пешниҳодшаванда, аз ҷумла маълумоти анкетавӣ

Таҳлили ҳучҷатҳои пешниҳодшуда усули оддӣ, арzon ва нисбатан самарарабахши интихоби ибтидоии кадрҳо ба ҳисоб меравад. Ин усул дар Низомномаи тартиби гузаронидани озмун барои ишғол намудани мансабҳои холии маъмурӣ ҳизмати давлатӣ ҳамчун яке аз давраҳои интихоби озмунӣ ба ҳизмати давлатӣ пешбинӣ шудааст. Шиносой бо номзадҳо аксар тавассути омӯхтани ҳучҷатҳо аризавии онҳо сурат мегирад. Таҳлили ҳучҷатҳо аз таҳлили аризаи ҳаттӣ барои қабул ба кор, варака шаҳсӣ, ҳолнома, ҳучҷатҳо дар бораи таҳсилот, дафтариҷаи меҳнатӣ, расм, маълумотномаи тиббӣ ва тавсифнома иборат аст. Инчунин ҳучҷатҳои иловагии фиристодаи номзад (нусхай ҳучҷат дар бораи унвони илмӣ, дониш, баланд бардоштани сатҳи таҳассус, номгӯи корҳои илмӣ, тавсифнома, тавсияҳо) омӯхта мешаванд.

Таҳлили ҳамаҷонибаи ҳар қадоми аз ин ҳучҷатҳо имкон медиҳад, ки дар бораи номзад маълумоти пешакӣ гирифта шавад ва зарурати гузаронидани давраи минбаъдаи интихоб муайян гардида, инчунин вакти кормандони ҳадамоти идоракуни кормандон махсусан ҳангоми зиёд будани теъдоди ҷойҳои холӣ ва ҳоҳишмандони ишғол намудани ҷойҳои корӣ сарфа карда шавад.

Бояд тазаккур дод, ки тарҷумаи ҳол (ҳолнома) ҳангоми интихоби кадрҳо дорои аҳамияти мухим мебошад. Таҳлили маълумоти ҳолнома якҷоя бо дигар усули интихоб барои амали зайл таъсир мерасонад:

1. мутобиқати сатҳи таҳсилоти аризадиҳанда ба талаботи ҳадди ақали таҳассусӣ,
2. мутобиқати таҷрибаи амалий ба ҳусусияти мансаб,
3. мавҷудияти дигар навъи маҳдудиятҳо барои иҷрои ўҳдадории мансабӣ,
4. сатҳи шаҳсоне, ки метавонанд кормандро тавсия намоянд, барои ҷамъоварии маълумот ва гирифтани иттилооти иловагӣ қӯмак намоянд.

Ҳамзамон бояд дар хотир дошт, ки ин усул дар баҳодиҳии нерӯ хеле тақрибӣ мебошад, зоро ба таври истисной ба далелҳои ҳаётую собиқаи кории номзад нигаронида шуда, вазъи имрӯза ва имконияти ўро вобаста ба рушди қасбӣ фаро намегирад.

4.3.3. Мулоқот бо номзадҳо

Давраи минбаъдаи интихоб мутобиқи Низомнома аз сӯҳбат – мулоқот иборат аст. Танҳо бо доштани маълумоти хӯҷатӣ дар мавриди номзад сатҳи мутобиқати ўро ба мартабаи эълоншуда муайян намудан имконнопазир аст. Дар ин ҳолат мулоқот бо довталаб дорои аҳамияти муҳим мебошад. Дар ҷараёни он сатҳи дониш, таҳассус, сифатҳои касбӣ, донистани забонҳои давлатӣ ва ҳориҷӣ, кор бо технологияҳои муосири электронӣ муайян карда мешавад. Тартиб ва шакли баҳодиҳӣ ҳангоми сӯҳбат бо довталаб аз ҷониби комиссияи озмунӣ муайян карда мешавад.

Дар ҷараёни мулоқот мубодилаи иттилоот маъмулан дар шакли саволу ҷавоб сурат мегирад. Ҳояд дар хотир дошт, ки вобаста ба таасурути нахустин, аз дақиқаҳои аввали сӯҳбат набояд нисбати аризадиҳанда ба ҳулоса омад. Ҳолатҳо дучор меоянд, ки шахси сӯҳбатро доирнамуда ақидаи ҳудро бо намуди зоҳирӣ ў, вазъи иҷтимоӣ, тарзи рафткор ва ғайра асоснок месозад. Масъалаи дигар баҳодиҳии номзад дар муқоиса бо номзади дигар мебошад. Қарор ҳояд танҳо ҳангоми дар даст доштани иттилооти зарурӣ ва бо назардошти талаботе, ки ҳусусияти кор тақозо менамояд, қабул карда шавад. Мулоқот ҳояд атрофи масъалаҳои доир гардад, ки омили муҳими интихоб ба ҳисоб мераванд.

Ҳангоми гузаронидани мулоқот тавсия дода мешавад:

- Барқарор намудани ҳамдигарфаҳмӣ бо номзад ва фароҳам овардани имконияте, ки ў ҳудро озод эҳсос кунад.
- Дар ҷараёни сӯҳбат равона кардани таваҷҷӯҳи асосӣ нисбат ба кор.
- Норавоии баҳодиҳӣ вобаста ба эҳсосоти аввалин. Муҳим аст, ки дар ҳусуси ҳаёт ва фаъолияти довталаб ҳамаи иттилооти зарурӣ ҷамъоварӣ карда шавад;
- Омӯзиш ё пай бурдани ҳолати равонии номзад.

4.3.4. Тест ҳамчун усули интихоби номзад

Яке аз усулҳо, ки барои осон гардонидани қабули қарор вобаста ба интихоб истифода мегардад, усули тестӣ барои қабул ба хизмати давлатӣ мебошад.

Мутобиқи Низомномаи тартиби гузаронидани озмун барои ишғол намудани мансабҳои ҳолии маъмурии хизмати давлатӣ мақоми баргузоркунандаи озмун барои муайян кардани сатҳи дониш ва малакаи касбии номзадҳо метавонад усули тестиро истифода намояд. Низомнома меъерро дар бораи ҳатман гузаронидани ин усул мӯкаррар накардааст ва ин ба комиссияи озмунӣ имкон медиҳад, ки ҳангоми интихоби усули мазкур мустақилона карор қабул кунад. Танҳо ҳангоми

ми истифодаи усули боҳодиҳӣ хуб мешуд, ки онро бо протоколи комиссияи озмунӣ тасдиқ намоянд.

Таҳлили варакаи шахсии баҳисобгирии кадрӣ, ҳолнома ва ариза на ҳамеша манбаи боъзтимоди муайян намудани сатҳи касбии номзад мебошад, зеро дар он аксар фаъолияти сobiқai номзад инъикос ёфта, дар мавриди сатҳи имрӯзai қобилияти ў ва коршоямӣ барои мавқеи эълонгардида маълумоти дақиқ дода наметавонад. Аз ин рӯ, аксар тестҳои мухталиф истифода мегарданд, ки барои санчиши номзадҳо, интихоби бехтарин номзадҳо усули нисбатан боъзтимод эътироф шудаанд.

Бо қўмаки тестҳо метавон суръат ва дақиқии ичрои кор; устувории таваҷҷӯҳ; саҳеҳкорӣ, қобилияти самтирии босуръат; таҳаммул, қобилияти ичроия; тамоили шахсӣ, қобилияти умумӣ; коршоямии номзад барои ҳалли проблемаҳои мушахҳас, ичрои корҳо дар чойи пешниҳодшаванда; омодагии касбӣ; манфиатнокӣ ба кор; сатҳи қобилияти ақлонӣ; тамоюл ба таҳсил; манфиатҳо; шахсият; хотира; муошират; заминаҳои сарварӣ ва дигар таснифот баҳо дода шавад.

Афзалияти усули мазкури интихоб аз он иборат аст, ки ба номзад барои давраи ҳозира баҳо дода шуда, норасони асосии он бе ҳарочоти зиёд ошкор карда мешавад. Аз чониби дигар ин усул бо он арзишман аст, ки сифатҳои мусбии инсонро нисбат ба сифатҳои манғӣ камтар ошкор менамояд.

4.3.5. Санчиши тавсияҳо аз рӯйхати хизматҳо

Мактубҳои тавсиявиро метавон ҳам ҳангоми гузаронидани таҳлили ҳуҷҷатҳо ва ҳам баъди таҳияи рӯйхати шахсони барои сӯҳбат омодашуда санҷид. Амалия нишон медиҳад, ки бо роҳбари сobiқ ва ҳамкорони номзад сӯҳбат намуда, метавон на танҳо дар бораи ў ин ё он иттилоотро дастрас кард, инчунин дар мавриди он, ки довталаби мазкур аз қадом ҷиҳат қавӣ мебошад, бо ў қадом мушкилот вучуд дошта метавонад, қадом корҳоро ў метавонад хуб анҷом дихад ва қадом корҳоро на он қадар хуб ичро мекунад, маълумоти ҷолиб ба даст овард. Ҳангоми муқоисаи натиҷаҳои мазкур бо натиҷаҳои тадқиқот ва мусоҳиба метавон дар мавриди номзад бисёр ҷизҳоро аз бар намуд.

Тавсияро метавон тавассути телефон, факс ё почтаи электронӣ низ санҷид.

4.3.6. Маълумотномаи тиббӣ оид ба вазъи саломатӣ

Мутобики моддаи 16 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи хизмати давлатӣ" шаҳрванд ҳуқӯқ надорад ҳангоми мавҷудияти бемории бо хулосаи муассисаи тиббӣ тасдиқшуда, ки барои ичрои ўҳдадо-

риҳои мансабӣ мамоният мекунад, ба хизмати давлатӣ қабул гардад. Муоинаи тиббӣ барои он гузаронида мешавад, ки оё инсон аз нигоҳи ҷисмонӣ мансаби пешниҳодшударо иҷро карда метавонад ё не. Маъмулан номзадҳо маълумотнома дар бораи вазъи саломатиро ҳангоми пешниҳоди хӯҷҷатҳо барои кор дар хизмати давлатӣ пешниҳод менамояд.

4.4. Интихоби озмунӣ ва расмиёти гузаронидани он

Озмун барои ишғоли мансаб – ин аз төъдоди номзадҳо барои ишғоли мансабҳо ошкор намудани шахсе мебошад, ки бештар ҷавобӣ талаботи мансаб аст. Озмун инҳоро дар бар мегирад: мавҷудияти ҳатмии на камтар аз ду номзад барои ишғоли мансаб; мавҷудияти намояндаи мақоме, ки ваколатдор аст баҳодиҳии тавсифоти аз озмун гузаштагиҳоро анҷом дихад; омилҳои баҳодиҳии довталабон; расмиёти гузаронидани озмун. Натиҷаҳои озмун, ки бо қарори комиссияи даҳлдор ба расмият дароварда шудааст, барои таъин ба мансаб асоси зарурӣ ва кофӣ ба хисоб меравад. Озмун аз давраҳои зайл иборат аст:

1. Таъсиси комиссияи озмунии мақоми давлатӣ.
 2. Таҳия ва нашри эълон дар бораи гузаронидани озмун дар рӯзномаҳои ҷумҳурияйӣ ва маҳалӣ, дар веб - сайтҳои мақоми давлатӣ (ҳангоми озмуну дохилӣ дар рӯзномаҳои соҳавӣ ва/ё гӯшаҳои эълони мақоми давлатӣ).
 3. Шинос намудани номзадҳо бо дастурамали мансабии мансаби ҳолӣ ва номѓӯи масъалаҳое, ки ба озмун пешниҳод шудаанд (аз ҷониби ҳадамоти қадрӣ).
 4. Қабули ариза ва хӯҷҷатҳо.
 5. Таҳияи рӯйхати номзадҳое, ки хӯҷҷатҳоро супоридаанд.
 6. Баррасии хӯҷҷатҳои номзадҳо вобаста ба мутобиқат ба талаботи таҳассусӣ ва таҳияи рӯйхати муҳтасари номзадҳое, ки ба сӯҳбат иҷозат дода мешаванд.
 7. Гузаронидани сӯҳбат бо номзадҳо, баҳодиҳӣ ва ҷамъбасти озмун.
 8. Баррасии тақрории хӯҷҷати номзадҳо барои муайян намудани мутобиқати онҳо ба талаботи таҳассусӣ ва/ё гузаронидани сӯҳбати тақрорӣ дар ҳолатҳои пешбининамудай Низомнома)
 9. Татбиқи қарори комиссияи озмунӣ.
- Қарори роҳбари мақоми давлатӣ барои гузаронидани озмун асос мебошад. Бо қарори роҳбар инҷунин комиссияи озмунӣ таъсис дода мешавад. Таъсиси комиссияи озмунӣ давраи якуми гузаронидани озмун ба хисоб меравад. Комиссияи озмунӣ доимоамалқунанда буда, дар ҳайати раис, котиб ва аъзои он таъсис меёбад ва аз 5 то 7 нафарро

дар бар мегирад. Ба ҳайати комиссияи озмунӣ мутобики мансаб роҳбари мақоми давлатӣ (ё муовини ў), намояндагони хадамоти кадрӣ ва ҳуқуқӣ, иттифоқҳои қасаба, намояндагони ташкилотҳои илмӣ ё таълимиӣ ва дигар кормандони соҳибтаҷрибаи мақомоти давлатӣ доҳил карда мешаванд. Ба комиссияи озмунӣ роҳбари мақоми давлатӣ (ё муовини ў) раисӣ менамояд. Дар кори комиссияи озмунӣ роҳбари воҳиди соҳтории мақоми давлатӣ, ки кормандро ба кор қабул менамояд, ҳуқуқ дорад бо ҳуқуқи овози машваратӣ иштирок намояд.

Давраи минбаъдаи гузаронидани озмун аз нашри эълон иборат мебошад. Эълон дар бораи ҷойҳои холӣ дар рӯзномаҳои чумхурияйӣ ва маҳаллӣ нашр карда мешаванд. Хадамоти кадрӣ метавонад гузаронидани озмунро инчунин тавассути телевизион, радио, воситаҳои иттилоотии электронӣ ва реклама эълон намояд. Дастрасии доираи ва сеи иштирокчиён ба иттилоот доир ба ҷойҳои холӣ ниҳоят мухим аст.

Дар эълон зикр мегардад: номи мақоми давлатӣ; номи мансабҳои холӣ, бо зикри ҳаҷми музди меҳнат; талаботи асосӣ нисбат ба номзадҳо, ки дар асоси талаботи таҳассусӣ муайян гардидааст; мӯҳлати қабули ҳуҷҷатҳо (на камтар аз 14 рӯз аз лаҳзаи нашри эълон дар бораи гузаронидани озмун); зикри маҳали ҷойгиршавӣ, суроға, маълумоти веб-сайт, суроғаи почтаи электронӣ, рақами телефон ва факси мақомоти давлатӣ (бо мақсади гирифтани иттилооти иловагӣ); дигар иттилооти иловагие, ки хилофи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ намебошанд.

Ҳангоми ҷойгиркунии эълон дар ҳусуси гузаронидани озмун дар веб-сайт ё гӯшаи эълони мақоми давлатӣ дастурамали мансабии мансаби ба озмун пешниҳодшуда ҷой мешавад. Ариза ва ҳуҷҷатҳои номзадҳоро хадамоти кадрӣ қабул мекунад.

Баъди гузаштани мӯҳлати пешниҳоди ҳуҷҷатҳо хадамоти кадрӣ рӯйхати умумии номзадҳоро таҳия намуда, якчоя бо ариза ва ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда ба роҳбари мақоми давлатӣ ирсол медорад, ки он минбаъд ҳуҷҷатҳоро ба комиссия барои баррасӣ ва қабули қарор мефиристад.

Комиссияи озмунӣ бояд қаблан усуљҳоеро, ки ҳангоми баҳодиҳии номзадҳо барои ишғоли мансаби холӣ истифода мегарданд, ба муовифа расонад. Интихоби усул аз намуд ва сатҳи мансаб; очилии такимили ҷойи холӣ; заҳираҳои мавҷуда барои расмиёти интихоб ва ғайра вобаста аст. Дар мӯҳлати на дертар аз панҷ рӯзи баъди ба охир расидани қабули ҳуҷҷатҳо комиссия ҳуҷҷатҳои пешниҳодшударо ҷиҳати мутобиқати номзад ба омилҳои интихоб таҳлил менамояд ва дар сурати мутобиқати номзад ба ин омилҳо дар бораи ба сӯҳбат иҷозат додан номзад қарор қабул мекунад. Номзадҳое, ки ба сӯҳбат иҷозат дода

нашудаанд, дар мӯҳлати се рӯзи баъди таҳияи протокол хабардор карда мешаванд.

Сӯхбат бо номзад дар вақт ва маҳали муайяннамудаи комиссияи озмунӣ гузаронида мешавад. Нномзадҳо дар мӯҳлати на дертар аз се рӯз то оғози сӯхбат дар бораи вақти гузаронидани сӯхбат огоҳ карда мешаванд. Дар сурати ҳозир нашудани номзад ба сӯхбат ўз аз озмун нагузашта эътироф мегардад. Ба файр аз сӯхбат комиссияи озмунӣ метавонад ҳама гуна усулҳои интихобро, ки дар боло зикр гардидаанд, истифода барад.

Дар сурати гузаштани номзад аз сӯхбат комиссияи озмунӣ дар хусуси тавсия додани ў ба ишғоли мансаби холӣ қарор қабул мекунад. Қарори комиссияи озмунӣ ҳангоми хузур надоштани номзад, тавассути овоздии ошкоро қабул карда мешавад. Номзад ҳангоме аз озмун гузашта ба ҳисоб меравад, ки агар баҳои ҷамъбастии гирифтаи ў ба рои ишғоли мансаби холӣ кифоя бошад ва ба ҷонибдории ў аксари аъзои комиссияи озмунӣ овоз дода бошанд. Дар сурати баробарии овоз овози раиси комиссияи озмунӣ ҳалкунанда ба ҳисоб меравад. Ҷараёни сӯхбат бо номзад ва қарори комиссия озмунӣ дар шакли протокол ба расмият дароварда шуда, аз ҷониби раис, аъзои комиссия ва котиби комиссияи озмунӣ имзо гузашта мешавад. Дар мӯҳлати на дертар аз 5 рӯзи баъди гузаронидани озмун номзад оид ба натиҷаҳои озмун дар шакли ҳаттӣ огоҳ карда мешавад.

Мутобики Низомномаи озмун роҳбари мақоми давлатӣ вазифадор аст, ки дар асоси қарори комиссияи озмунӣ номзадҳои тавсияшударо барои ишғоли мансабҳои холӣ дар мӯҳлати на дертар аз 5 рӯз таъин намояд. Аммо бояд ба инобат гирифт, ки қарори комиссияи озмунӣ аксар дорои хусусияти тавсияйӣ мебошад. Роҳбари мақоми давлатӣ ҳуқуқ дорад қарори комиссияи озмуниро дар хусуси мувофиқати номзад ба мансаби холӣ рад намояд ё гузаронидани озмуни такрориро таъин намояд. Дар чунин ҳолат роҳбари мақоми давлатӣ вазифадор аст, ки далелҳои асоснокро барои қабули чунин қарор пешниҳод намояд. Нисбати қарори роҳбари мақоми давлатӣ дар хусуси радди таъини номзад ба мансаби холӣ метавонад аз ҷониби комиссияи озмунӣ ё номзад ба мақоми ваколатдор ё ба суд дар ҷараёни 10 рӯзи баъди гирифтани раддия шикоят карда шавад.

Дар раванди баргузории озмунҳо бояд нақши мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатиро ҷиҳати интихоби озмунӣ маҳсус таъкид намуд. Мутобики Низомнома иштироки намояндаи ин мақом дар ҷараёни гузаронидани сӯхбат бо номзадҳо ҷиҳати ишғоли ҷойҳои холӣ ҳатмӣ мебошад ва дар мӯҳлати на дертар аз се рӯзи то гузаронидани сӯхбат ин мақом дар хусуси гузаронидани ин сӯхбат ба таври ҳаттӣ

огоҳонида шавад. Намояндаи мақоми ваколатдор дорои хукуки овоз додан мебошад. Дар сурати риоя нагардидани талаботи Низомнома ва қабули қарори нодуруст метавонад оиди бекор кардани чунин қарор пешниҳод манзур намояд.

Хүччатҳои номзадҳо барои интихоби озмунӣ дар ҷараёни се соли баъди ҷамъбости озмун метавонад дар ҳадамоти қадрии мақоми давлатӣ нигоҳ дошта шавад ва метавонад ба номзаде, ки аз озмун нагузаштааст, дар асоси муроҷиати ҳаттӣ ё забонҳат баргардонида шавад.

5. Аттестатсия ва баҳодиҳии фаъолият

5.1. Аттестатсияи хизматчиёни давлатӣ

Баҳодиҳии натиҷаҳои фаъолияти хизматчиёни давлатии Тоҷикистон дар шароити имрӯза метавонад бо гузаронидани аттестатсия анҷом дода шавад. Ин расмиёт дар Низомнома дар бораи тартиб ва шартҳои гузаронидани аттестатсияи хизматчиёни давлатии маъмурӣ қонунӣ гардонида шудааст, ки тартиб ва шарти гузаронидани аттестатсияи хизматчиёни давлатии маъмурро танзим менамояд.

Аттестатсия аз расмиёти муайян намудани мутобиқати хизматчии давлатии маъмурӣ ба мансаби ишғолнамуда, бо роҳи баҳодиҳии натиҷаҳои ӯҳдадориҳои хизматӣ, сатҳи дониш, малака ва омодагии қасбии ӯйборат аст. Аттестатсияи хизматчиёни давлатӣ (ба истиснои хизматчиёни сиёсии давлатӣ ва хизматчиёни маъмурии давлатии категорияи олий) бо мақсади сифатнокии интихоби қадрҳо, ҷобаҷоузорӣ ва тарбияи қадрҳо, баланд бардоштани сифат ва самарабаҳшии хизмати давлатӣ, ба даст овардани иттилооти объективӣ дар ҳусуси иҷрои ӯҳдадориҳои мансабӣ ва сатҳи дониши қасбии хизматчиёни давлатии маъмурӣ гузаронида мешавад.

Вазифаҳои аттестатсия аз инҳо иборатанд: (а) такмили нерӯи қадрии хизмати давлатӣ; (б) баланд бардоштани масъулияти хизматчии давлатии маъмурӣ ҳангоми иҷрои ӯҳдадориҳои мансабӣ; (в) таъмини боловавии қасбии хизматчии давлатии маъмурӣ; (г) ҳавасмандгардонии меҳнати самарабаҳш ва босифати хизматчии давлатии маъмурӣ; (д) таҳияи ҷорабиниҳо оид ба баланд бардоштани сатҳи таҳассусӣ хизматчии давлатии маъмурӣ.

Принципҳои асосии аттестатсияи хизматчиёни давлатии маъмурӣ аз инҳо иборат аст: ошкоро (озод) гузаронидани аттестатсия; эҳтироми тарафайн ҳангоми гузаронидани аттестатсия, воқеъбинӣ ва маҷмӯй будани баҳодиҳии аттестатсияшаванда, асоснок будани ҳулоса ва тавсияҳои комиссияи аттестатсионӣ, таъсирнокии натиҷаҳои аттестатсия

(ҳатмӣ будани хулоса ва тавсияҳои комиссияи аттестатсионӣ барои роҳбари мақоми давлатӣ).

Аттестатсиия хизматчиёни давлатии маъмурӣ як маротиба дар се сол аз ҷониби комиссияи аттестатсионӣ, ки бо фармоши роҳбари мақоми далатӣ таъин мегардад, гузаронида мешавад. Ба ҳайати комиссияи аттестатсионӣ мутахассисони баландихтисоси мақоми давлатӣ доҳил карда мешаванд. Роҳбарони воҳидҳои соҳторӣ барои ҳар як корманди тобеи худ, ки ба аттестатсиия фаро гирифта мешаванд, таснифоти хизматӣ таҳия намуда, дар мӯҳлати на дертар аз 10 рӯзи то гузаронидани аттестатсиия онро ба ҳадамоти кадрӣ пешниҳод менамоянд. Дар тавсифномаи хизматӣ масъалаҳои зайлӣ фаъолияти хизматчиӣ давлатӣ зикр мегардад: сатҳи донистани санадҳои меъёрии ҳуқуқии фаъолияти хизматии хизматчиӣ давлатиро танзимкунанда ва риояи он; татбики дониш ва таҷриба дар мансаби ишғолнамуда, қобилияти ташкилӣ ва ташаббускорӣ; иҷрои ўҳдадориҳои мансабӣ; ҳудтакмилдӣӣ ва истифодаи технологияи компютерию иттилоотӣ дар фаъолияти касбӣ, дигар мушаҳҳасоти хизматчиӣ давлатӣ (донистани забонҳои хориҷӣ, баланд бардоштани сатҳи таҳассус, фаъолияти ҷамъиятӣ ва гайра).

5.2. Расмиёти баҳодиҳии ҳамасолаи фаъолияти хизматчиёни давлатӣ

Вақтҳои охир, ҳамзамон бо омӯзиши таҷрибаи ҷаҳонии гузаронидани баҳодиҳии хизматчиёни давлатӣ, Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаҳои ҷорӣ намудани системаи баҳодиҳии ҳамасолаи фаъолияти хизматчиӣ давлатӣ таҷаҷӯҳи маҳсус зоҳир менамояд. Расмиёти нави баррасиshawанда аз расмиёти мавҷуда комилан фарқ мекунад. Баҳодиҳии фаъолият қисми таркибии ҳама гуна системаи идорақунии заҳираҳои инсонӣ мебошад. Зеро барои қабули қарор вобаста ба тасдиқи таҳассуси корманд; тасдиқи корманди штатӣ дар мансаб ҳангоми адой хизмат дар давраи аввали қабул ба мансаб (агар мӯҳлати шартномаи (карордоди) шашмоҳ ё як сол муайян шуда бошад); масъалаҳои вобаста ба пешрафти мансабии корманд, гузаронидани хизматчиӣ давлатӣ ба мансаби дигар ё тағиیر ёфтани ҳаҷми кор вобаста ба қобилияти инфиродӣ ва манфиатҳои ў иттилооти заруриро фароҳам меорад. Баҳодиҳии фаъолият ҳаҷмун воситаҳои робитаи мутақобила барои худи корманд низ ниҳоят муҳим аст. Он имкон медиҳад, ки корманд тарафҳои қавӣ ва заифи фаъолиятро бо роҳбари худ бегаразона ва объективӣ муҳокима намояд. Ҳамзамон мақсади умумӣ маҳаки ягонае хоҳад буд,

ки имкон медиҳад усули беҳбуди натиҷаҳои меҳнати корманд муайян карда шавад.

5.2. Мақсади баҳодии фаъолият

Мақсади баҳодии фаъолият дар давраи хисботӣ аз лаҳзаи баҳодиҳии фаъолияти гузашта (маъмулан як сол) бояд аз инҳо иборат бошад:

1. Муайян намудани он, ки то қадом дараҷа хизматчии давлатӣ ба ин ё он натиҷаҳои мушаххас ноил гардид ва онҳо пешакӣ бо роҳбари мустақими ў мувофиқа гардидаанд, ҳамзамон ин натиҷаҳо бояд ба дастуралми мансабии хизматчии давлатӣ мувофиқат намоянд.

2. Муайян намудани ҳамаи омилҳои дохилий ва беруна, ки ба таҷриба мукаммал ба ў мусоидат карда, барои ноил шудан ба натиҷаҳои дар боло зикргардида қӯмак менамоянд. *Омилҳои дохилий* – омилҳои вобаста ба қобилияти қасбӣ: сатҳи донистани компютер, донистани забонҳои ҳориҷӣ, қонунҳо ва расмиёти вобаста ба кор. Омилҳои беруна – омилҳои вобаста ба муҳити корӣ мебошанд (яъне мавҷудияти таҷхизоти даҳлдори корӣ, дастгирӣ аз ҷониби роҳбар, ҳамкорон ва зердастон, агар онҳо мавҷуд бошанд).

3. Ба хизматчии давлатӣ фароҳам овардани заҳираҳои техниқӣ ва инфириодӣ, ки барои иҷрои вазифаҳои ба зиммааш гузашташуда заруранд: таҷхизот, ҷойи корӣ, таҳсил, тағиیر додани моҳияти кор, дастрасӣ ба заҳираҳои иттилоотӣ.

4. Муҳокимаи омилҳои субъективӣ: мушаххасоти фардӣ ё хислати хизматчӣ, ки ба фаъолияти ў таъсир мерасонад. Баҳодиҳии фаъолият ҳадди ақал як маротиба дар як сол ва дар ҳолатҳои маҳсус беш аз ин низ гузаронида мешавад:

- Ҳангоми моҳиятан тағиир ёфтани ўҳдадориҳои мансабӣ дар мансаби мушаххас дар ҷараёни як сол

- Дар давраи аввали кор барои корманди нав расмиёти баҳодиҳии фаъолият бояд ҳатман баъди гузаштани мӯҳлати муайяншуда (як соли пурра) гузаронида шавад ва натиҷаҳои он бояд дар қарори ниҳоӣ вобаста ба қабули корманд ба кор инъикос ёбад.

Дар ҷараёни баҳодиҳӣ корманд ва роҳбари мустақими ў ду зермақсади алоҳидаро баррасӣ менамоянд: мақсадҳои рушди амалиётӣ (ташаккулёбӣ) ва мақсадҳои пешрафти қасбӣ.

Мақсадҳои пешрафти амалиётӣ – амалҳое мебошанд, ки самара-баҳшии фаъолияти шӯъба ва сифати расмиёти хизматрасониро беҳбудӣ мебаҳшанд, ки ҳам дар дохили шӯъба ва ҳам дар макоми давлатӣ ба онҳо фароҳам оварда шудаанд. Мақсади инкишофи амалиётӣ метавонад инҳоро дар бар гирад: кам карданӣ вақте, ки барои

ичрои дархостҳои аз дигар воҳидҳо ё шӯъбаҳо бармеомада зарур аст; сарфай истифодаи захираҳои моддӣ; азнавташкандии хизматрасонӣ ба аҳолӣ ва кам кардани вақти интизории онҳо; таҳияи дастурҳои хаттии роҳбариқунанда оид ба истифодаи расмиёти амалкунандаи маъмурӣ бо мақсади кам кардани вақте, ки барои тавзехи он тавассути телефон сарф мешавад.

Мақсадҳои инкишофи қасбӣ – амалҳое мебошанд, ки қобилияти ҳар як корманди мушахҳасро ҷиҳати гузоштани саҳм барои ноил шудан ба натиҷаҳои воҳидҳо беҳбудӣ мебахшанд. Онҳо метавонанд беҳбудии малакаи кор бо компютер, донистани забонҳои хориҷӣ, тақвияти донишҳо дар соҳаи санадҳои меъерии ҳуқуқ, беҳбудии малакаи таҳияи ҳуҷҷатҳо, истифодаи нисбатан самараҳаҳши нерӯи кормандони тобеъро бо роҳи ба зиммаи онҳо вогузор намудани ваколатҳои бештар ва озодӣ ҷиҳати қабули қарор дар баргиранд.

Мақсадҳои инкишофи амалиётӣ ва қасбӣ бояд ҳадалимкон дақиқ муайян карда шаванд, то ки ихтилоғи манфиатҳои байни роҳбар ва корманд вобаста ба дараҷаи ноил шудан ба онҳо истисно гардад. Чунин вазъият метавонад дар ҳолатҳое, ки мақсад норавшан ифода шудааст, мисол «беҳбудии малакаи кормандон ҷиҳати кор бо компютер», «кам кардани вақте, ки барои ичрои дархост ҷиҳати гирифтани шиносномаи хориҷӣ заруранд», «сарфай маводи оғис», «ноил шудан ба амиқ донистани забони гуфтагӯианглisis» ба миён ояд. Мутобиқи амалии байнамилалӣ мақсадҳо бояд ба панҷ омили зайл ҷавобгӯ ва «окилона» бошанд (*SMART* – аббревиатураи англisis буда, дар зер тавзех дода мешавад):

Specific, мушахҳас, умумӣ намебошад, яъне бояд дақиқ муайян гардида, аз дигар мақсадҳои даҳлдор ё шабех моҳияттан фарқ кунад.

Measurable, ҷеншаванд, яъне метавонад бо ҷенаки воҳидҳое, ки ба табииати ва/ё моҳияти даҳлдори мақсад ҷен карда шавад.

1 Acceptable, қобили қабул, яъне аз ҷониби шаҳсе, ки ба он ноил мегардад, пазируфта шавад.

2 Realistic, воқеӣ, яъне бояд барои корманд дар доираи захираҳои, ки барои ӯ мавҷуданд, дастрас бошад.

3 Timebound, вобаста ба вақт, яъне ба он метавон дар доираи вақти муайян барои давраи баҳодиҳӣ, ки маъмулан як сол аст, ноил гардида.

Ба гайр аз мақсадҳои рушди амалиётӣ ва қасбӣ, ки ноил шудан ба онҳоро метавон дақиқ муайян кард, корманд ва роҳбари мустақими ӯ метавонанд инчунин мақсадҳои инкишофи умумиро муайян намоянд, ки барои беҳбуди саҳми корманд дар натиҷаҳои умумии воҳид мухим

мебошад, vale чен кардани онҳо мушкил ба назар мерасад. Мақсадҳои мазкур метавонанд қисман ё пурра инҳоро дар бар гиранд:

1. Қобилияти кори конструктивӣ дар як команда (даста) бо ҳамкорон ба манфиати умумии воҳид.

2. Муносибати эҳтиромона нисбат ба зердастон, барои асосноксозии бештари онҳо ва беҳбудии натиҷаҳои фаъолият; канорагирӣ аз ҳама гуна амал ё истифодаи сухану ибораҳое, ки метавонад нисбат ба муносибатҳои гендерӣ, миллӣ ё таснифоти ҷисмонӣ, ҷинсӣ ҳамчун таҳқиқ қабул карда шавад.

3. Дақиқию пухтакорӣ ва боэъти модӣ ба он маънӣ, ки бояд дар ҷойи кор дар вакти зарурӣ ҳозир буд.

4. Риояи дақиқи мӯҳлати иҷрои вазифаҳое, ки роҳбар муқаррарӣ намудааст ё бо ҳамкорон мувоғиқа шудааст.

5. Ба зиммаи худ гирифтани ташаббуси ҷустуҷӯи роҳҳое, ки самараҳаҳии фаъолияти шӯъба ва сарфаи истифодаи захираҳоро баланд мебардорад.

6. Муносибати дӯстона бо ҳамкорон ва намояндагони ҷомеа, мусоидат ба онҳо, ҳатто агар қӯмаки дарҳостшавандана ба иҷрои муstaқими ūҳдадориҳо алоқаманд набошад.

5.4. Марҳилаҳои баҳодиҳии фаъолияти хизматчиёни давлатӣ

Баҳодиҳии фаъолият маъмулан аз марҳилаи зайл иборат аст:

- 1) марҳилаи омодагӣ;
- 2) воҳӯрӣ – баҳодиҳӣ;
- 3) марҳилаи татбиқ ва амалҳои минбаъда.

5.4.1. Марҳилаи омодагӣ

Омодагии роҳбар: роҳбари бевосита барои ҳолисона ва конструктивӣ гузаронидани расмиёти баҳодиҳии фаъолият масъул буда, кормандонро бояд барои беҳбудии фаъолият ҳавасманд ва асоснок гардонад. Роҳбарон бояд аз танқиди рӯйrostӣ кормандон дар ҷараёни гузаронидани воҳӯрӣ- баҳодиҳӣ канорагирӣ намоянд. Аслан бояд ба далелҳо ва ҳолатҳои бевоситай марбут ба ӯҳдадориҳои расмии кормандон таваҷҷӯҳ зохир карда шавад. Мақсади асосии воҳӯрӣ – аз баҳодиҳӣ ва муҳокимаи масъалаи марбут ба беҳбуди фаъолияти корманд ва дар мачмӯъ аз фаъолияти воҳид иборат аст. Роҳбар ба воҳӯрӣ - баҳодиҳӣ бо назардошти зайл омодагӣ мегирад:

1. Таҳлили мақсад ва вазифаҳои мушаххасе, ки дар ҷараёни воҳӯрии баҳодиҳии қаблӣ мувоғиқа шудаанд ва баҳодиҳии он, ки то қадом андоза корманд ба ҳар қадом мақсадҳои инфириодӣ ноил гардид ва вазифаҳои гузошташударо дар қадом сатҳ ҳал намуд. Баҳодиҳии

дастовардҳои мақсад метавонад инҳо бошад: «аъло», «хуб», «қаноатбахш», «ғайриқаноатбахш». Ҳангоме, ки агар баҳои «қаноатбахш», «ғайриқаноатбахш» гузашта шуда бошад, роҳбари бевосита сабабҳоеро, ки ў чунин мепиндорад ва барои ба даст овардани мақсадҳо монеа шудаанд, тазаккур медиҳад. Роҳбар инчунин ҷузъиёти мақсаду вазифаҳоеро, ки нисбат ба нақша бештар ичро гардидаанд, зикр менамояд.

2. Муайян намудани мақсад ва вазифаҳо барои корманди баҳодиҳишаванда барои соли минбаъда.

3. Ба роҳбарони бевосита тавсия мегардад, ки рӯзномаи шахсиро пеш баранд ва дар он ҳамаи фаъолияти кормандонро сабт намоянд, то ин ки тавзеҳоти роҳбар ҳангоми воҳӯрии баҳодиҳӣ ба далелҳои мушаҳҳас асос ёбад. Бояд аз истинод ба тавзеҳоти манғӣ оид ба фаъолияти корманди баҳодиҳишаванда аз ҷониби дигар шахсон канорагирий намуд.

Омода соҳтани корманди баҳодиҳишаванда: Барои корманд баҳодиҳии фаъолият тавассути худбаҳодиҳӣ вобаста ба ҳамаи мавзӯъҳои дар боло зикргардида ба манфиати ў мебошад, зоро минбаъд ў метавонад бо роҳбари худ онҳоро муҳокима намояд. Корманди баҳогиронда инчунин метавонад имконпазирии истифодаи ҳуқуқи худро ҷиҳати даъвати шахси сеюм барои иштирок дар воҳӯрии баҳодиҳӣ, бо мақсади қаблан гирифтани розигии ин шахс, баррасӣ намояд. Чунин шахс метавонад аз гурӯҳи шахсони зерин интиҳоб карда шавад: (а) ҳамкор аз ҳамин воҳид, вале корманде, ки тобеи ў намебошад; (б) ҳамкор аз дигар воҳид, вале на сардори роҳбари бевоситай ў; (в) корманди ҳадамоти қадрӣ; (г) намояндаи иттифоқи қасаба, ки барои ташкилоти даҳлдор масъул мебошад. Бояд тазаккур дод, ки дар рафти баҳодиҳии фаъолият аз корманди баҳогиронда пурсидани сабабҳои дар рафти баҳодиҳӣ талаб намудани иштироки шахси сеюм тақозо намегардад. Зоро ў барои гузоштани чунин талабот ҳуқуқ додар.

Омода соҳтани корманди баҳодиҳишаванда ба воҳӯрии баҳодиҳӣ аз се қисм иборат аст:

1. Тахлили мақсад ва вазифаҳои мушаҳҳас, ки бо роҳбар дар ҷараёни воҳӯрии баҳодиҳии қаблӣ мувофиқа шудааст. Агар мақсадҳо мавҷуд бошанд, ки дар натиҷаи омилҳои таҳти назорати корманд қарорнадошта ба даст наомадаанд, мисол кӯмаки ваъдадодаи роҳбар дар шакли таълим, додани таҷҳизот ё чудо кардан штати иловагӣ гирифта нашудаанд, корманд бояд таваҷҷӯҳи роҳбарро ба ин масъала ҷалб намояд.

2. Пешниҳоди марбут ба мақсад ва вазифаҳое, ки метавонанд ба-рои дар минбаъда ба баланд бардоштани самаранокии фаъолияти вохид дар соли оянда саҳм гузоранд, бо зикри маводи иловагӣ, захи-раҳои техникий ва инсоние, ки барои ноил шудан барои ин мақсадҳо заруранд.

3. Мушоҳидаҳои шахсӣ вобаста ба кори вохид дар маҷмӯъ ва манзур доштани пешниҳод ба роҳбарият ҷиҳати беҳбуди кор.

5.4.2. Воҳӯрӣ - баҳодихӣ

Роҳбар бояд санаи гузаронидани воҳӯрии баҳодихиро ҳадди ақал як ҳафта пеш муқаррар намуда, корманди баҳогирандаро вokiф со-зад, то ки ҳарду барои омодагӣ вақти коғӣ дошта бошанд. Роҳбар бояд рӯзи воҳӯрии баҳодихиро чунон ба нақша гирад, ки дар ҷараёни он зангҳои телефон, имзои ҳуҷҷатҳои фаврӣ ва ғайра хотири ҳеч қадомеро парешон насозад. Амалия нишон медиҳад, ки барои гузарони-дани воҳӯрии баҳодихӣ ҳадди ақал якуним соат зарур буда, ба сифати захира метавон боз ним соат илова намуд. Худи воҳӯрии баҳодихи аз марҳилаҳои зайл иборат аст:

1. Дар оғози воҳӯрӣ роҳбар бояд арзи эҳтироми худро ба корманд барои саҳми ў ҷиҳати ноил гардидан ба мақсадҳои вохид баён намояд. Арзи эҳтиром аз ҷониби роҳбар омили қавии асосноккунанда буда, боиси самти мусбии воҳӯрӣ бо корманд мебошад. Сипас роҳбар бояд мақсадҳои асосии воҳӯриро тавзех диҳад: муайян намудани он, ки то ҷӣ андоза корманд ба мақсад ноил гардидаст; мувофиқаи мақсадҳо барои соли минбаъда; муҳокимаи ҳамаи дигар масъалаҳое, ки метаво-над барои беҳбуди кори вохид саҳмгузор бошад.

2. Сипас роҳбар ва корманд бояд баҳодихии худро оид ба дасто-вардҳои корманд вобаста ба мақсадҳои гузашташуда дар ҷараёни со-ли гузашта муқоиса намуда, фарқияти баҳодихиро баррасӣ намояд. Дар асл онҳо бояд ба мувофиқа расанд, ки баҳодихии ҳарду тараф ба ҳам мутобиқ гарданд ва агар ин имконнопазир бошад, роҳбар бояд фарқияти баҳодихиро зикр намояд, ки он дар парвандай шахсии корманд сабт карда мешавад. Сарфи назар аз ин, асоси муҳокимаи мин-баъдаро тафсири баҳодихии роҳбар ташкил медиҳад.

3. Баъд аз ин роҳбар ва корманд бояд пешниҳодоти худро марбут ба мақсад ва вазифаҳое, ки назди корманд барои соли минбаъда гузо-шта мешаванд, муқоиса намоянд. Дар натиҷа бояд рӯйхати вазифаҳое таҳия гардад, ки онро роҳбар ва корманд воқеӣ ва иҷрошаванда эъти-роф мекунанд. Дар ҷараёни таҳияи рӯйхати мазкур бояд захираҳои иловагие, ки барои ноил шудан ба мақсадҳо заруранд, мисол, таҷхизоти кории иловагӣ, сафари хизматӣ (таълимӣ), тағиیر додани

муносибатхой мутақобила бо дигар воҳидҳое, ки роҳбар онро бевосита назорат наменамояд, муайян карда шавад. Мухим аст, ки мавҷудијати ин захираҳо ва дастрасии онҳо то лаҳзай аз ҷониби корманд ба зиммаи худ гирифтани ўҳдадорӣ барои ноил шудан ба мақсадҳо исбот карда шавад.

4. Баъди он, ки роҳбар ва корманд якҷоя мақсад ва вазифаҳои навро муайян менамоянд, корманд шакли ниҳоии нақшай амалро ҷиҳати ноил шудан ба мақсадҳо барои имзои роҳбар таҳия менамояд. Дар ин марҳила тавсия мегардад, ки дастурамали мансабии хизматчии давлатӣ баррасӣ гардида, ҳангоми зарурат ба он тағйирот ва/ё илова ворид карда шавад. Ҳадамоти қадрӣ нусхай аслии нақшай амал ва дастурамали мансабиро ба парвандай шахсии корманд ҳамроҳ меқунад.

5. Минбаъд роҳбар метавонад ба ҳама гуна масъалаҳои дигари марбут ба усули фаъолияти корманд ва муносибатҳои мутақобилаи ўбо ҳамкорон даҳл намояд ва ба он лаҳзашо тақиа кунад, ки корманд бояд дар ҷараён баҳодиҳии соли оянда ба он таваҷҷӯҳ зоҳир намояд. Ҳамзамон, бояд дар хотир дошт, ки ҳама гуна танқиди корманд аз ҷониби роҳбари бевосита бо ҳассосият қабул карда мешавад, зеро роҳбар дорои қудрат буда, дар оянда метавонад ба болоравии қасбии корманд таъсир расонад. Барои он, ки асосноксозӣ ва сатҳи аз ҷониби корманд иҷро намудани ўҳдадориҳои худ паст нагардад, роҳбарон бояд мавқеи танқидии худро танҳо бо тасдиқи далелҳо ва таваҷҷӯҳ ба омилҳои мусбии фаъолияти корманд маҳдуд созанд. Роҳбар бояд қисми мазкури воҳӯриро барои минбаъда дар шакли протокол қайд намояд, вале набояд онро ба ҳадамоти қадрӣ фиристад.

6. Баъд аз ин роҳбар бояд ақида ва тавзехоти кормандро марбут ба масъалаҳои умумии кори воҳид дар маҷмӯъ, инчунин роҳҳои беҳбуди он муайян намояд. Роҳбар бояд ақида кормандро вобаста ба имконпазирии аз нав тақсим намудани ўҳдадориҳо байнин кормандони воҳиди соҳторӣ бо мақсади ноил шудан ба самарарабаҳии бештари фаъолияти воҳид пурсад.

7. Марҳилаи ниҳоии воҳӯрӣ бояд вақту замони бозди迪 минбаъдаро муайян намояд. Ин давра метавонад камтар, вале на бештар аз як сол бошад, аз чумла ҳангоме, ки корманд ҳанӯз мӯҳлати муайяншударо (як сол) ба оҳир нарасонидааст ё дар ҳолатҳое, ки ўҳдадориҳои иҷроқунандай корманд бояд мунтазам аз ҷониби роҳбар санҷида шавад.

8. Баъди боздид роҳбар фавран протоколи дақики воҳӯриро таҳия менамояд, ки он барои кори минбаъда, инчунин омодагӣ ба воҳӯрии минбаъдаи баҳодиҳӣ кӯмак карда метавонад. Ин протокол бояд

махфӣ бошад, vale иттилооти дар он мавҷударо метавон ҳангоми муҳокимаи масъалаҳои марбут ба масъалагузории мушахҳас бо сардори ҳадамоти кадрӣ мавриди истифода қарор дод.

5.4.3. Марҳилаи татбиқ ва амалҳои минбаъда

Марҳилаи татбиқ фавран баъди воҳӯрии баҳодиҳӣ оғоз гардида, то боздиди минбаъда идома мейёбад. Корманд барои ноил шудан ба дастовардҳо, мақсад ва вазифаҳое, ки дар ҷараёни воҳӯрии баҳодиҳӣ мувофиқа шудааст, фаъолият мекунад. Агар корманд ба мушкилие дучор ояд, ки онро мустақилона ҳал карда наметавонад ва онҳо барои ноил шудан ба мақсадҳои дар ҷараёни воҳӯрии баҳодиҳӣ мувофиқашударо ҳалалдор месозанд, ў бояд дар ин маврид ба роҳбари худ иттилоъ дихад, инчунин ба ў нуктаи назари шахсиро ҷиҳати ҳалли мушкилот изҳор намояд. Вазифаи роҳбар аз назорати мушкилот ва тадбирҳои дар ҷараёни воҳӯрии баҳодиҳӣ мувофиқашуда, инчунин мониторинги пешрафти фаъолияти корманд иборат аст. Агар роҳбар дарк намояд, ки корманд созишномаи дар ҷараёни воҳӯрии баҳодиҳӣ мувофиқашударо иҷро карда наметавонад, ў барои муҳокимаи масъалаҳо муайян намудани проблемаҳое, ки барои ноил шудан ба мақсадҳои мувофиқашуда ҳалал мерасонанд, воҳӯрии гайрирасмиро ташкил менамояд. Агар корманд мақсадҳои гузошташударо бо сабабҳои ба ў вобаста набудан иҷро карда натавонад ва роҳбар низ наметавонад ин вазъро тағиیر дихад, пас ў қарори дигар қабул мекунад: ба таври даҳлдор тағиир додани рӯйхати мақсад ва вазифаҳои қаблан мувофиқашударо.

5.5. Омили асосии баҳодиҳии мусбии фаъолият

Роҳбароне, ки воҳӯрии баҳодиҳӣ мегузаронанд, набояд фаромӯш кунанд, ки вазифаи асосии онҳо аз водор намудани кормандон барои иҷрои беҳтарӣ ўҳдадориҳои худ иборат буда, ҳама гуна муносибати гайрирасмӣ метавонад боиси паст кардани асосноксозии (мотиватсия) кормандон ва таназзули самарабаҳии фаъолияти воҳид гардад. Аз ин рӯ, роҳбар набояд ба эҳсосот, таваҷҷӯҳи шахсӣ ва ё бадбинию нафрат роҳ дихад. Қобилияти шахси расмии дорои ваколатҳои васеъ ҷиҳати ноил шудан ба иҷрои ўҳдадориҳо аз ҷониби кормандон барои баҳодиҳии мусбии роҳбар омили асосӣ ба ҳисоб меравад.

6. Инкишоф, таҳсил ва пешрафти мартабавӣ

6.1. Мафхумҳо

Мутобики гуфтаи Р.Свонсон³ рушди захираҳои инсонӣ аз назария дар бораи одамони калон иборат аст, ки дар системаҳои истехсолӣ фаъолият менамоянд. Консепсияи асосии рушди захираҳои инсонӣ аз инҳо иборатанд:

- Фаъолияти инфириодӣ ва ташкилӣ
- Омӯзиши инфириодӣ ва ташкилӣ

Р.Свонсон нуқтаи назари қобили таваҷҷӯҳи муаллифони мухталифро пешниҳод намуда, мафхумҳои гуногуни истилоҳи «рушди захираҳои инсонӣ»-ро пешниҳод менамояд. Баъзе аз онҳо ин ҷо зикр мегарданд:⁴

«Рушди захираҳои инсонӣ» - раванди рушд ва андӯхтани дошиҳои маҳсус бо мақсади беҳбудии инсон, команда, раванди кор ва фаъолияти ташкилии система».

«Рушди захираҳои инсонӣ – раванди афзоиши дониш, малака ва қобилияти ҳамаи одамон дар ҷомеа».

«Рушди захираҳои инсонӣ – тавссеаи мунтазами қобилияти одамон вобаста ба корҳо, ки барои ноил шудан ба мақсадҳои шаҳсии ташкилот муттамарказ гардидааст».

«Рушди захираҳои инсонӣ – истифодаи таҳсил ва рушд, ташаккули мартаба ва рушди ташкилиро барои беҳбуди фаъолияти инфириодӣ ва дастаҷамъӣ ҳамгироӣ менамояд».

«Рушди захираҳои инсонӣ – фаъолияти мутташакили таълим, танзим дар дохили ташкилот барои беҳбуди корҳо (ё пешрафти шаҳсӣ бо мақсади беҳбуди кор, фард ё ташкилот)».

Мафхуми «Рушди захираҳои инсонӣ» дар ҳуҷҷати СММ:⁵

«Рушди захираҳои инсонӣ – мафхуми васеъ буда, ... чунин стратегия, сиёsat, нақша ва барномаи ҳамгириошуда ва ташаккулёттаро барои таъмини рушди мукаммали нерӯи инсон тақозо менамояд ..., ки онҳо тавонанд инфириодӣ ё муштарак барои беҳбуди сатҳи зиндагии худ кодир бошанд».

Дар ҳуҷҷати мазкур мо ҷонидори мафхуми васеи рушди захираҳои инсонӣ мебошем ва онро ба инобат мегирем, ки рушди захираи инсонӣ дар бахши ҷамъиятий бояд ҳамчун яке аз мушкилоти стратегии

³ Свонсов Р.А. Заминаи идоракунии захираҳои инсонӣ

⁴ Нигар ба ҳамон ҷо.

⁵ Рушди захираҳои инсонӣ. Ҳуҷҷати Созмони Милали Муттаҳид ST/SG/AC.6 /1995/L.7/ПРИЛ. 1,7 июля 1995.

ҳамаи сатҳҳо – аз давлат шурӯъ карда, то хизматчии давлатии инфи-родӣ баррасӣ карда шавад.

6.2. Рушди захираҳои инсонӣ дар бахши ҷамъиятӣ

Соли 1995 Котиботи Созмони Милали Муттаҳид ҳуҷҷати «Рушди захираҳои инсонӣ»⁶-ро нашр намуд. Ҳуҷҷати мазкур вазъро дар бахши ҷамъиятӣ инъикос менамояд:

«Азбаски системаи глобалии иқтисодӣ барои мусоидгардонии динамикаи сиёсӣ баъди ҷонги сард аз нав таъсис ёфт, бахши ҷамъиятӣ дар ҳамаи кишварҳо бо қӯшиши аз нав соҳтани ҷарҳ (колисо) ва таҷдиди миссияи асосии он рӯ ба рӯ гардид. Ин давраи тағйироти назаррас, ҳатари ҷиддӣ ва ноустуворӣ мебошад. Аммо ҷунин давраҳои ҳаробовар низ ба институт ва ташкилотҳо шароит фароҳам меоранд, ки барои ноил шудан ба сатҳи баланди дастовардҳо дар муҳити нави атроф парадикмаҳоро тағйир диханд.

Бахши ҷамъиятӣ дар аксари кишварҳо (бештар дар кишварҳои дорои иқтисодӣ пешрафта ва системаи транзитӣ) бо ду имконият рӯ ба рӯ мешаванд. Дар сенарияи якум бахши ҷамъиятӣ метавонист функсияҳои истеҳсолии ҳудро дар бахши ҳусусӣ аз даст дихад. Онҳое, ки дурнамои мазкурро дастгирӣ менамоянд, тасдиқ мекунанд, ки бахши ҳусусӣ метавонист мол ва хизматрасониҳои ҷамъиятиро нисбатан самараҳаҳӣ фароҳам орад. Дар ҷунин ҳолатҳо бахши ҷамъиятӣ метавонист фаъолиятро кам карда, функсияҳои ниҳоят маҳдуд, вале муҳими сиёсатро иҷро кунад. Дар сенарияи дуюм бахши ҷамъиятӣ метавонист аз нав лоиҳакаши ҳардад ва бо назардошти ӯҳдадориҳои таҷдиди назаршуҳдай асосӣ вобаста ба паст карданӣ сатҳи камбизоатӣ, рушди инфрасохтор, ҳавасмандгардонии рушди иҷтимоӣ, ҳифзи муҳити зист, ҳамзамон ташаккул додани шароит барои рушди бахши ҳусусӣ дори самараҳаҳии камтар мебуд. Дар сенарияи дуюм низ бояд нақши бахши ҷамъиятӣ ба таъсиси шароити даҳлдор барои ин-кишофӣ тӯлонии иқтисодӣ ва рушди устувор мутамарказ мегардид.

Мутобики ҳама гуна сенария, барои ҷавобгу будан ба талаботи нав, самтҳои муҳими фаъолият барои аз нав иҳтироъ намудани бахши ҷамъиятӣ бояд баҳодиҳии захираҳои инсонӣ ва таҳияи стратегияи даҳлдор барои рушди захираҳои инсонӣ сурат гирад.

Сиёсати мазкур ва барнома бояд инҳоро ба инобат гиранд:⁷

⁶ Рушди захираҳои инсонӣ. Ҳуҷҷати Созмони Милали Муттаҳид. ST/SG/AC.6 /1995/L.7/ПРИЛ. 1,7 июля 1995.

⁷ Моддай 1 конвенсияи рушди захираҳои инсонӣ (С.143) 1975 Созмони байналмилалӣ оид ба меҳнат

а) эхтиёчоти шуғл, имконият ва проблемаҳо (минтақавӣ ва милий);

б) марҳила ва сатхи рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ;

с) муносибатҳои мутақобила байни рушди захираҳои инсонӣ ва дигар мақсадҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ.

Дар сурате, ки барои ноил шудан ба мақсадҳои рушди захираҳои инсонӣ дар бахши ҷамъиятӣ стратегия, усул ва методологияи истифодашаванда мавҷуданд ҷор ӯсули интервенсионӣ моҳиятан муҳим мебошад.⁸

- Банақшагирӣ стратегӣ
- Иттилоот
- Идоракунии корҳо
- Рушди таълимӣ ва қасбӣ

6.2.2. Банақшагирӣ стратегӣ

Стратегияи рушди захираҳои инсонӣ бояд қисми ҷудонопазири банақшагирӣ стратегии давлат бошад, ки метавонад ба таври зайл пешниҳод гардад – нигар ба ҷадвали 1⁹:


Ҷадвали 1 алоқаи байни ҳуҷҷатҳои стратегияро вобаста ба бахши ҷамъиятӣ дар бар мегирад. Барои он ки роҳбарии ҳамаи намуди фаъолияти давлат таъмин гардад, Ҳукумат бояд ҳуҷҷати асосии стратегӣ – стратегияи дарозмӯҳлати рушди давлатро инкишоф бахшад, ки дар он муносибати давлат дар дурнамои дарозмӯҳлат (то 10 сол) фаро гирифта мешавад. Ин стратегия бояд бахшҳои зайли давлатро инъикос намояд: иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, тандурустӣ ва гайра, ки роҳбарии умумӣ ва афзалиятҳои асосии рушд, аз ҷумла рушди захираҳои инсониро таъмин менамояд.

Нақшаи миёнаи бахши стратегияи рушд то 5 сол (фарҳанг, тандурустӣ, ҳифз, таҳсилот ва гайра) бояд дар асоси стратегияи дарозмӯҳлати рушди давлат инкишоф ёбад. Стратегияҳои бахшӣ (амудӣ) бояд бо стратегияи уфуқии рушди захираҳои инсонӣ, ки барои ноил шудан ба мақсадҳои стратегии нақшаи дарозмӯҳлати рушди давлат ва мақсадҳои стратегии бахшҳо кафолат медиҳад, такмил дода шавад.

⁸ Рушди захираҳои инсонӣ. Ҳуҷҷати Созмони Милали Муттаҳид. ST/SG/AC.6 /1995/L.7/ПРИЛ. 1,7 июля 1995.сах.. 2-3.

⁹ Методологияи банақшагирӣ стратегӣ. Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Литва, №827, соли 2002 қабул шудааст.

Чадвали 1. Иерархияи стратегияи давлат



Нақшаҳои бахшӣ (то се сол) аз ҷониби вазорату дигар ташкилотҳои муҳталиф бо мусоидати вазоратҳо (агентиҳо, департаментҳо, инспексияҳо, донишкадаҳо, мактаб, музей, китобхона, шифохона ва гайра) амалӣ карда мешаванд. Ҳар қадоми аз мақомот ва ташкилоти мазкур бояд нақшаҳои стратегии худро инкишоф дихад (аз чумла, нақшаи рушди захираҳои инсонӣ), ки бояд ба иҷрои стратегияҳои бахшӣ ва стратегияи дарозмӯҳлати рушди давлат мусоидат намояд. Ҳамаи ҳуҷҷатҳои стратегӣ бояд системai ҳамоҳангшудаи интегриро дар баргиранд.

6.2.2. Иттилоот

Чуноне, ки котиботи Созмони Милали Муттахид¹⁰ муайян намудааст, директиваи дуюм – иттилоот - як қатор иқдомҳои асосиро тақозо менамояд, ки дорои маълумоти сифатан баланд буда, дар навбати худ метавонанд барои инҳо истифода шаванд: (а) барои ҳаммонандкуни норасоиҳо вобаста ба қобилияти захираҳои инсонии бахши ҷамъиятӣ; (б) ҷиҳати ҳаммонандкуни намудҳои барномаи рушди қасбӣ, ки барои навсозии сифати штат заруранд; (с) ҷиҳати ҳаммонандкуни дониш ва малакаи зарурӣ барои онҳое, ки ба кор ба бахши ҷамъиятӣ қабул карда мешаванд.

Иқдомҳои асосии зайл ҷиҳати таъсиси системаи ташабbusи иттилоотӣ барои идоракуни захираҳои инсонӣ пешниҳод мегардад: (а) тавсиф ва ташхиси системаи мавҷуда; б) банақшагирии сенарияи ояндаи муқарраргардида; (с) ҳалли равандҳои рушди захираҳои инсонӣ; (д) ҷенаки қобили амал будани (устувории) системаи нав.

6.2.3. Идоракуни корҳо

Бо истинод ба ҳуҷати Созмони Милали Муттахид¹¹ директиваи сеюм – ташабbusи кор аз он бармеояд, ки агар бахши ҷамъиятӣ кӯшиш намояд эътиимодро нисбат ба худ барқарор намояд ва ҷавобгӯи самарабаҳши нақши нави худ бошад (ҳамчун «катализатор»-и рушди иқтисодӣ ва шарики бахшҳои ҳусусӣ ва гайритиҷоратӣ барои идоракуни иқтисодӣ), пас он бояд тамоми нерӯи худро ба афзоиши ҳаҷми кор ва ҳосилнокии захираҳои худии инсонӣ равона созад. Ҳарчанд бахши ҷамъиятӣ молу хизматрасониро фароҳам оварда, ба осудаҳлии комил мусоид намуд, ҳанӯз ҳам аз бахши ҷамъиятӣ қаноатманд набудани одамон беш аз беш афзун мегардад. Ошкор намудани роҳҳои рафғои омилҳои гайриқаноатмандӣ дар идоракуни ҷамъиятии бахш бояд мақсади асосиро ташкил дихад. Бахши ҷамъиятӣ бояд ба се масъала таваҷҷӯҳ зоҳир намояд:

- Муайян намудани корҳои бахши ҷамъиятӣ
- Барқарор намудани робитаи хизматрасонӣ нисбат ба натиҷаҳои тақсими захираҳое, ки ба захираҳои инсонӣ таъсир мерасонанд
- Тақвият бахшидан ба қарорҳо бо дақиқ инъикос намудани маълумоти буҷет ва хизматрасонӣ.

¹⁰ Рушди захираҳои инсонӣ, ҳуҷати Созмони Милали Муттахид ST/SG/AC.6 /1995/L.7/ замимаи 1 аз 7 июля соли 1995, сах. 2-3.

¹¹ Нигар ҳамон ҷо, сах.16

6.2.4. Рушди таълимӣ ва қасбӣ

Усули чорум – рушди таълимӣ ва қасбӣ дар рушди захираҳои инсонӣ шояд яке аз усулҳои нисбатан бештар истифодашаванд бошад. Тавассути барномаҳои муҳталифи академикӣ ва гайриакадемикӣ (дар кишвар ва берун аз ҳудуди он барномаҳои дарозмӯҳлат ва кӯтохмӯҳлат) ташаббуси мазкур чуноне, ки интизор меравад, иқтидо-ри маъмурият ва идоракунии бахши ҷамъиятиро афзун менамояд.

6.3. Сикли таълимӣ

Ҳукumat ва муассисаҳои таълимии давлатӣ стратегияи таълим ва рушдро баррасӣ намуда, бояд муттасил ба сикли минбаъдаи таълимии идоракунӣ гузаранд:

Ҷадвали 2. Сикли таълимии идоракунӣ



Ҷадвали 2 силсилаи раванди таълимии идоракунии сиклро дар сатҳи стратегӣ инъикос менамояд. Зинаи якум бояд мақсад ва вазифаҳои рушди давлат ва ҳар қадом ташкилотҳо тавзеҳ дихад. Мақсад ва вазифаҳо бояд дар ҷараёни мӯҳлати муайянӣ вақт (муайян, ҷеншаванд, ноилшаванд, воқеӣ ва саривактӣ) баён карда шаванд. Зинаи дуюм ҳаммонандкунии донишро тақозо менамояд, ки бояд ба вазифаҳои зикргардида ноил гардад. Дар зинаи сеюм ҷенаки воқеии дониш ва корҳои воқеиро дониш муайян менамояд, ки дар зинаи дуюм ҳаммонанд гардонида шудаанд. Дар зинаи чорум ташкилот бояд нақшай таълим ва рушдро тарҳрезӣ намояд, ки натиҷаҳои зиннаи дуюм ва сеюмро ба инобат мегирад. Дар сатҳи давлатӣ он бояд боиси натиҷаҳои фармоиши давлатӣ марбут ба таҳсил дар муассисаҳои таълимӣ, ки таҳти моликияти давлат қарор дорад ё нисбат ба истинод

ба он, ки тахсилро бояд дар бозор дарёфт кард, гардад. Дар сатхи ташкилй он бояд ба сифати истинод чиҳати ба даст овардани маълумот дар бозор ё дар системаи муассисаҳои таълимие, ки таҳти моликияти давлат қарор доранд, истифода бурда шаванд. Он ҳамчунин метавонад барои тархрезии соҳаи фаъолият, барои фармоиши тахсил ба шарик дар бозор ё дар системаи муассисаҳои таълимии таҳти моликияти давлат қарордошта истифода бурда шавад.

Ташкилот бояд базай таълимиро пайдо кунад, ки ҷавобгӯи эҳтиёҷоти таълимии он бошад, на танҳо бо усули фиристодани хизматчиён ба бâъзе курсҳои умумии таълимӣ. Идоракуни ташкилот бояд байни курсҳои моҳияттан самарарабахши таълимӣ ва зарурӣ фарқ гузорад.

Иттилооти нисбатан дақиқ вобаста ба нақшай сикли идоракуни дар сатхи ташкилот дар ҷадвали 3 нишон дода шудааст.

Дар модели мазкур¹³ нуқтаи (зинаи) асосӣ бояд ҳаммонандкуни мушкилоти (ё нерӯи) мавҷудаи ташкилӣ (вобаста ба самарарабахши сифат, қонеъгардонии мизочон ва гайра), дараҷаи бетаъхир будани онҳо ва тартиби навбате, ки вобаста ба онҳо бояд корҳо пеш бурда шаванд, анҷом дихад.

Зинаи 2 бояд сабабҳои асосӣ ва самти проблемаҳоро назорат ва ҳаммонанд кунад. Дар ин ҷо метавон сабабҳоро ҳаммонанд кард: но-кифоягии муоширати интизом, рафтори ношоиста, таҷҳизоти бесифат ва гайрисудманд, хизматрасонӣ, проблемаҳо бо лоиҳаи ниҳоят душвори ташкилӣ, расмиёти мураккаб ва гайра.

Зинаи се ба дарк ва эътирофи проблемаҳо, сабабҳо ва соҳаҳои фарогирифтai он баҳшида шудааст. Дар зинаи мазкур бояд ниҳоят дақиқ дар сатҳҳои муҳталиф ва қисмҳои муҳталифи ташкилот он мененҷерҳоеро ҳаммонанд кард, ки ин проблемаҳоро «ба миён оварданд» ё мавҷудияти онҳоро таҳаммул намудаанд. Зинаи мазкур имкон медиҳад, ки аз таҳлили пурраи эҳтиёҷоти таълимии ҳамаи командаи идоракунандай ташкилот раҳо ёбем ва танҳо ба он шахсоне та-ваҷҷӯҳро муттамарказ гардонем, ки манбаи проблемаҳо мебошанд.

Ҳангоми ҳаммонандкуни самти проблемаҳо ва мененҷерҳои муаяйн, ки барои проблемаҳои мазкур масъуланд зинаи чорум бояд ҳар кадом корро (аз ҷумла, талабот нисбат ба кор ва рафтори воқеии корфарморо) таҳлил намуда, онро бо стандартҳои кор ва натиҷаҳои баҳодиҳии он муқоиса намояд (зинаи 5).

¹³ Ionel Chera. Problem Identification and Training Needs Assessment. Open Learning Handbook. KIPA, 2005. EU project EuropeAid/116563/D/SV/KOS.

Чадвали 3. Сикли таълимии идоракунӣ ба ичрои таҳлили проблемаҳо асос ёфтааст.



Натицахой ин муқоиса фосилаи байни стандарти корҳо ва дастовардҳои воеиро нишон медиҳад, ки нисбат ба салоҳият нокифоя ифода ёфтааст ва он дар навбати худ бояд ба малака, дониш, муносибат ва рафтори муайян тақсим карда шавад (зинаи 6).

Ин татбики таҳлилӣ дар зинаи 7 баррасӣ мегардад ва эҳтиёҷоти ғайритаълимиро аз таълимӣ чудо карда, қарорҳои зарурии (даҳолати) ғайритаълими даҳлдорро иловатан ба таълимӣ пешниҳод менамояд.

Дар зинаи 8 ҳулосаҳои ноилгардида барои муайян намудани мақсад ва барнома барои таҳсил ва амал нигаронида шудааст.

Таҳсил амалӣ гардида, баҳогузорӣ мешавад, ки боиси сикли нав мегардад.

Ин модул ба расмиёти баҳодиҳии корҳо асос ёфтааст. Муҳимиҳи модели мазкур бояд маҳсус таъкид гардад, зоро хизмати давлатии Тоҷикистон раванди баҳодиҳии корҳоро фароҳам меорад ва раванди мазкур набояд ҳамчун расмиёти формалӣ танҳо барои баҳодиҳии хизматчиёни давлатӣ, балки ҳамчун восита барои таҳлили эҳтиёҷоти таҳсил ва банақшагирии рушди хизматчиёни давлатӣ баррасӣ карда шавад.

Мақомоти давлатӣ бояд талаботро дарёфт намоянд ва муассисаҳои таълимӣ бояд ин талаботро қонеъ гардонанд, ки таҳсилро ҳавасманд гардонида, ба хизматчиёни давлатӣ ҷиҳати иҷроӣ ўҳдадориҳои худ ва мутамарказ гардонидани таваҷҷӯҳ ба дониш, муносибат ва малакаҳо кӯмак мерасонад.

Ба амалияи кишварҳои Иттиҳоди Аврупо такя намуда, метавон ба ҳулоса омад, ки:

1. Рушди захираҳои инсонӣ – мағфуми доманадор буда, стратегияи ҳамгиришуда ва ташаккулёфта, сиёсат, нақша ва барномаҳоеро тақозо менамояд, ки рушди пурраи нерӯи одамонро таъмин менамояд, то онҳо ба таври инфириодӣ ё муштарақ ба беҳбуди сатҳи зиндагии худ қодир бошанд.

2. Мақсади рушди захираҳои инсонӣ метавонад тавассути сиёсати маърифатӣ ва робитавии байни маориф, таҳсил, саломатӣ ва шуғл дар сатҳҳои мухталиф ба даст ояд.

3. Чор усули интервенционӣ моҳиятан мухиманд: банақшагирии стратегӣ, иттилоот, идоракуни корҳо, рушди таълимӣ ва қасбӣ.

4. Таълим ва рушди қасбӣ бояд ба таҳлили эҳтиёткоронаи эҳтиёҷоти таҳсилотии давлат дар сатҳи ташкилӣ ва инфириодӣ асос ёбад.

6.4. Таълим ва рушд дар хизмати давлатии Тоҷикистон

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи хизмати давлатӣ" ба шумули принсипҳои хизмати давлатӣ принсипҳои касбият ва салоҳиятнокии хизматчиӣ давлатӣ, инчунин принсипи баландравии мансабии хизматчиӣ давлатиро дар асоси қобилият, истеъод, тайёрии касбӣ ва талаботи таҳассусӣ таҳқим бахшидааст. Таҳсили хизматчиёни давлатӣ дар муассисаҳои таълими олии касбӣ ва таҳсилоти миёнаи касбӣ ба амал бароварда шуда, дар шакли тайёркунии касбӣ, азnavtayérkunӣ, такмили ихтинос ва таҷрибаомӯзӣ сурат мегирад (моддаи 19). Тайёркунии касбӣ, азnavtayérkunӣ ва такмили ихтиноси хизматчиёни давлатӣ дар асоси фаромоши давлатӣ, бо назардошти талаботи мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода мешавад.

Фаромоши давлатӣ аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешниҳоди Раёсати хизмати давлатӣ тасдиқ карда шудааст. Қонун дақиқ наменамояд, ки ёё чунин таълим ба пешрафти минбаъдаи хизматӣ ва болоравӣ вобаста ба мансаб алоқаманд ҳаст ё не.

Дар қонун мушаҳҳас зикр нагардидааст, ки қадом мақом ба таъмини таҳсили хизматчиёни давлатӣ машғул аст. Қонун пешбинӣ менамояд, ки таҳсил дар муассисаҳои олии таълимиӣ ва таҳсилоти миёнаи касбӣ ба амал бароварда мешавад. Бояд тазаккур дод, ки тибқи Қонун таҳсил танҳо дар асоси фаромоши давлатӣ сурат мегирад. Амалан, раванди таҳсили хизматчиёни давлатӣ аз ҷониби До нишқадаи такмили ихтиноси хизматчиёни давлатӣ ва чунин донишкаҳои баланд бардоштан сатҳи таҳассусии наз ди вазорату идораҳо анҷом дода мешавад. Хизматчиёни давлатие, ки дар ҷамоати шаҳраку дехот фаъолият менамоянд, барои дастрасии таҳсил ва ҳатто иттилоот нисбатан маҳдуданд, ҳарчанд ҳадамоти қадрӣ дар таҳияи нақшҳои таълим ва ҳамкорӣ бо марказҳои соҳавии донишқадаҳои баланд бардоштаи сатҳи таҳассус иштироқи фаъолона доранд, бо вучуди ин мавҷуд набудани муносибати ояндабинӣ ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи таҳассуси хизматчиёни давлатӣ ва таҳлили эҳтиёҷоти воқеӣ нисбат ба таҳсил ба мушоҳидат мерасад.

Таҳсил ва баланд бардоштани таҳассуси кормандон бояд ба хизматчиёни давлатӣ на танҳо дониши зарурӣ дигар, инчунин малакаи касбии онҳоро инкишоф бахшад. Таҳсил воситаи муҳими таблиғ ва таҳқими муносибати эҳтиёткорона нисбат ба кор, мақоми давлатӣ ва тавзехи он мебошад, ки мақоми давлатӣ қадом рафттору муносибатро аз хизматчиёни давлатӣ интизор аст, қадом муносибат ҳавасманд гардонида, таҳқим бахшида, эътироф мегардад. Дар навбати худ хизматчиӣ давлатӣ, ки барои таҳсил ва ё баланд бардоштани таҳассуси ўвозӣ

ситаҳои муайян масраф мегардад, ҳамчунин масъулиятро эҳсос карда, дарк менамояд, ки мақоми давлатӣ ба ў умеди муайян бастааст. Ин барои асосноксозӣ ҷиҳати иҷрои самарарабаҳши вазифаҳои ба зиммааш гузошташуда ва барои амалӣ намудани малакае, ки дар давраи таҳсил ба даст овардааст, замина мебошад.

Айни замон рушди таҳсили хизматчиёни давлатӣ дар Тоҷикистон аксар бо усули экстенсивӣ, яъне дар самти пахши иттилоот пеш бурда мешавад. Ҳоло имконпазир аст, ки 4 шакли рушд ва таҳсили хизматчиёни давлатии Тоҷикистон дар шакли асл ва варианҷҳои омехта чудо карда шавад (моддаи 19 Конуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи хизмати давлатӣ"). Намудҳои асосии таҳсили хизматчиёни давлатӣ, ки ҳамин модда пешбинӣ намудааст, аз инҳо иборатанд:

1. Тайёркуни - раванди таҳсил дар муассисаҳои олӣ ва муассисаҳои қасбии байди мактаби олӣ барои ба даст овардани таҳсилоти даҳлдор дар соҳаи идоракунии давлатӣ мутобиқи талаботи стандартҳои давлатии таълим;

2. Азнатайёркуни - таҳсили хизматчиёни давлатӣ (чун қоида, 1-2 сол) ҷиҳати гирифтани донишҳои иловагии қасбӣ, ки барои иҷрои намуди нави фаъолияти қасбӣ заруранд ё марбут ба вазифаҳои дарозмӯҳлати вобаста ба пешрафти мансабӣ, тибқи барномаҳои таҳсилоти таълими иловагии қасбӣ, мутобиқи Стандартҳои давлатии таҳсилоти иловагии қасбии хизматчиёни давлатӣ.

3. Такмили ихтисос - раванди таҳсили кӯтохмӯҳлати хизматчии давлатӣ барои навсозии донишҳои назариявӣ, малака ва қобилият тибқи барномаҳои таълими дар соҳаи фаъолияти қасбии онҳо, мутобиқи талаботи пешниҳодшаванди таҳассусӣ барои иҷрои самарабаҳши ӯҳдадориҳои мансабии худ ва такмили маҳорати қасбӣ.

4. Таҷрибаомӯзӣ - барои ташаккул ва дар амалия таҳқим бахшиданни донишҳои нави қасбӣ, таҷриба ва малака, ки дар натиҷаи тарбияи пешакии назариявӣ ба даст омадааст. Таҷрибаомӯзӣ метавонад ҳамчун навъи мустақили таҳсилоти иловагии қасбӣ, ҳамчунин яке аз фаслҳои накшай таълими ҳангоми баланд бардоштани таҳассус ва азнатайёркуни хизматчиёни давлатӣ истифода гардад.

Ба гайр аз ин метавон таҳсилро ба ду модели зайл ҷудо кард, ки Конун пешбинӣ накардааст, vale дар амалия истифода мегардад:

1. Ҳудомӯзӣ - раванди мустақилона ба даст овардани дониш ва малака мутобиқи манфиат ва эҳтиёҷоти худи хизматчии давлатӣ барои баланд бардоштани сатҳи таҳассус ва маҳорати қасбӣ.

2. Таҳсил дар ҷойи кор - раванди рушди донишу малакаи қасбӣ бо мақсади иҷрои ваколатҳои мансабии худ, ӯҳдадориҳо ё вазифаҳо ва

функ сияҳои нав, ки дар раванди кор ба миён омадаанд. Чун қоида, он тибқи нақшай инфиридорӣ амалӣ карда мешавад.

6.5. Мафхуми мартаба дар хизмати давлатии Тоҷикистон

Баъди роҳи дигаргунҳои демократиро пеш гирифтани Тоҷикистон, муносибат нисбат ба рушди касбӣ ва пешрафти мартабавии хизматчии давлатӣ тағиیر ёфт. Дар зиннаи аввал ҳамбастагии манфиатҳои шахсият ва ташкилот қарор гирифт. Барои «расидан» ба мартаба имконият фароҳам гардид. Ин ба хизмати давлатӣ низ даҳл намуд. Агар дар даврони Иттиҳоди Шӯравӣ системаи идоракуни ҳайат дорои ҳусусияти ташкилио фармонфармой (маъмурӣ) дошта, амали инсон қотеъона танзим мегардид, пешрафти хизматии ўро мақоми болӣ муайян мекард, айни замон масъулияти асосӣ барои пешрафти мартабавӣ ва болоравии касбӣ ба худи шахс вобаста аст. Ба ҳамин маънӣ, мафхуми «мартаба» маънои моҳиятан муҳимро ба даст оварда дақиқ қарда шуд. Мартаба (аз франсавӣ -карьера) пешрафти самараҳаҳш дар соҳаи фаъолият (ҷамъиятӣ, хизматӣ, илмӣ, касбӣ) маънидод мегардад. Маънои васеъ ва маҳдуди мафхуми мартабаи хизматӣ вучуд дорад. Дар фахмиши васеъ «мартаба» пешрафти касбӣ, рушди касбӣ, давраи аз ҷониби хизматчии давлатӣ тай намудани қуллаҳои муҳталифи касбӣ мебошад. Натиҷаи мартаба аз касбияти ба-ланди хизматчии давлатӣ, ноил гардидан ба мақоми эътирофшудаи касбӣ иборат аст. Омили касбият метавонад дар ҷараёни фаъолияти меҳнатии инсон тағиир ёбад. Дар фахмиши маҳдуд мафхуми «мартаба» аз пешрафти мансабӣ, ноил гардидан ба мақоми маҳсус дар фаъолияти касбӣ, ишғоли мансаби муайян иборат мебошад. Дар ин ҳолат мартаба роҳи бошууруна интихобнамудаи хизматчии давлатӣ ва аз ҷониби ў татбиқ намудани усули пешрафти мансабӣ, кӯшиш ба-рои ноил шудан ба мақоми интихобнамуда (ичтимоӣ, мансабӣ, таҳас-сусӣ) мебошад, ки худсобиткунии касбӣ ва иҷтимоии кормандро му-тобики сатҳи таҳассусии ў таъмин менамояд. Хизматчии давлатӣ, чун қоида, ҳам дар самти касбӣ ва ҳам дар самти мансабӣ мартабаро бошууруна интихоб менамояд ва пеш мебарад.

Рушди мартабавии хизматчиёни давлатӣ бо маҷмӯи пешрафти амудии индивид дар соҳтори хизмати давлатӣ, бо шарти сифатан тағиир ёфтани сатҳи касбии хизматчии давлатӣ, муайян қарда мешавад. Метавон рушди мартабавии хизматчиёни давлатиро ба ҷор давра чудо намуд.

Давраи яқум бо интихоби мартаба, муайян намудани мавқеи ҳуд дар зиндагӣ, муайян намудани касб ва ба даст овардани таҳсилоти касбӣ алоқаманд аст.

Давраи дуюми рушди мартабавӣ аз таъин шудан ба мансаб то мутобиқгардии касбӣ алоқамандӣ дорад.

Давраи сеюми рушди мартабавӣ, ки ба давраи интихоб дар мансаб мувофиқ аст, бо ноил гардидан ба ичрои нақш, ташаккули қобилият ва малака аз нигоҳи пешбинии интизориҳои иҷтимоӣ вобаста ба ҳамин фаъолияти касбӣ тавсиф мегардад.

Давраи чорум бо баҳодиҳии натиҷаи рушди мартабавӣ аз ҷониби хизматчи давлатӣ тавсиф меёбад. Вобаста ба синну сол ва пешрафт тибки сатҳи иерархии системаи хизмати давлатӣ таҷамӯи нақши рушди минбаъдаи мартабавӣ афзоиш меёбад. Агар роҳи воқеии касбӣ аз бисёр ҷиҳат бо мушаххасоти фардӣ муайян гардад, пас нақши рушди минбаъдаи мартабавӣ ба тамоми ҷаҳон зиндагии хизматчи давлатӣ алоқаманд мебошад. Вобаста ба самти пешрафти мартабавии корманд дар соҳтори ташкилот намудҳои зайлӣ мартаба мавҷуданд:

1. Мартабаи амудӣ пешрафтро ба зинаи нисбатан баланди иерархияи соҳторӣ дар назар дорад. Аксарият мартабаро маҳз дар ҳамин намуд тасаввур мекунанд.

2. Мартабаи уфукӣ ё аз гузаронидани корманд ба дигар соҳаи фаъолияти функционалӣ ё ичрои нақшai муайян хизматӣ дар зинае иборат аст, ки дар соҳтори ташкилӣ таҳқими дақики расмӣ надорад (ичрои нақши роҳбари гурӯҳи мувакқатии мақсаднок ва гайра). Ба гайр аз ин мартабаи уфукӣ – ин мартабаи мутаххасис мебошад. Маҷмӯи мансабҳоеро, ки ба намуди мазкури мартаба мувофиқанд, зинаи мартабавии мувозӣ меноманд ва зинаи хизматӣ алтернативӣ будани онро маҳсус таъкид менамояд. Хизматчи давлатӣ мақоми мутахассиси дараҷаи баландро ба даст оварда, супоришҳои боз ҳам масъулиятнокро иҷро мекунад, байни ҳамкорон ва роҳбарият ба боварӣ ва эҳтиром сазовор шуда, дорои ҳаҷми баланди музди меҳнат мегардад.

Айён аст, ки барои дастгирии омилҳои ҳавасмандгардонии доҳилӣ ва асосноксозии хизматчи давлатӣ дар системаи хизмати давлатӣ инҷунин бояд намудҳои муайянни ҷойивазкунӣ (ротатсия) ва пешрафти мартабавӣ ташкил карда шавад. Шарти муҳими рушди мақсадноки нерӯи доҳилии кормандон ва истифодаи самарабахши онҳо аз банақшагирии мартабавӣ иборат мебошад.

Банақшагирии мартабавии хизматчиёни давлатӣ – яке аз самтҳои кори қадрӣ дар мақоми давлатӣ буда, ба муайян намудани стратегия, марҳилаҳои рушд ва пешрафти мутахассисон нигаронида шудааст. Ин раванди муқоисаи имкониятҳои имконпазир, қобилият ва мақсадҳои инсон нисбат ба талаботи мақоми давлатӣ, стратегия ва нақши рушди он мебошад, ки дар таҳияи барномаҳои рушди касбӣ ва мартаба-

ба ифода мөёбад. Барои банақшагирии мартаба дар мақоми давлатӣ метавонанд ҳадамоти кадрӣ, худи хизматчии давлатӣ ва роҳбари му-стакими ӯ машгул шаванд.

Амалияи банақшагирии мартаба дар мақомоти давлатӣ ҳамба-стагии ниятҳои шахсиро дар самти мартабай худ бо имкониятҳое, ки дар мақоми давлатӣ дастрасанд, дар бар мегирад. Ҳадамоти кадрӣ ҳанӯз ҳангоми қабули номзад ба мансаб бояд мартабай эҳтимолиро тарҳрезӣ намояд ва онро бо номзад, бо назардошти мушаҳхасоти ин-фириодӣ ва асосноксозии хос, муҳокима намояд. Системаи маҷмӯии идоракуни раванди мартаба бояд мақсадҳо, функсиҳо, технология, принсипҳо, соҳторҳои ба ҳам алоқаманд ва қадрҳои идоракуни мартабаро фаро гирад. Мақсади системаи идоракуни раванди мартаба бояд аз мақсадҳои умумии системаи идоракуни кормандон иборат буда, ҳамзамон дорои мушаҳхасоти муайянни соҳаи мазкури фаъоли-яти мақоми давлатӣ дар соҳаи идоракуни захираҳои инсонӣ бошад.

6.6. Механизми пешбуорди равандҳои мартаба

Ба мартабай хизматчии давлатӣ қабл аз ҳама омилҳои доҳилӣ – асосҳо, ҳудбаҳодиҳӣ, вазъи саломатӣ ва гайра таъсир мерасонад. Ҳар қадаре, ки хизматчии давлатӣ бо сифатҳои қасбӣ ва ҳамчун шахсият инкишиф ёфта бошад, ҳамон қадар нақши омили доҳилӣ ба мартабай ӯ бештар аст. Ба мартабай хизматчии давлатӣ метавонад омилҳои бे-руна, навъи ташкилот, инчунин ҳодисаҳо низ таъсир расонад. Баъзан вазъи бамиёномада кормандро мачбур месозад, ки то ба дараҷаи бесалоҳиятӣ расад, ҳангоме, ки мартабай мансабӣ аз инкишифи қасбии мутахассис пеш мегузарад. Бо назардошти таъсири муҳталифи муҳит ба мартабай хизматчии давлатии алоҳида, ҳаминро бояд ба инобат гирифт, ки корманд ҳудаш омилҳои баҳодиҳии рушди қасбиро интихоб кунад ва ҳудбаҳодиҳиро бо ақида ва баҳодиҳии ҳамкорони ҳуд муқоиса намояд.

Таҳлили санадҳои меъёрии ҳукуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон имкон медиҳад, ҳулоса бароварда шавад, ки дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон омилҳои ҳавасмандкунандаю мусоидаткунандаи қас-бомӯзии хизматчии давлатӣ ва рушди мартабавии хизматчии давлатӣ таҳқим ёфтааст. Яке аз омилҳои аввалини ҳавасмандкунанда барои баланд бардоштани таҳассус аз талаботи таҳассусӣ нисбат ба мансабҳои хизмати давлатӣ аз он иборат аст, ки сатҳи баланди таҳассусро омили асосии интихоб ва пешрафти қадрҳо муайян менамояд. Мисол, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи хизмати давлатӣ" мавҷудияти таҳсилоти олӣ ва миёнаи қасбӣ, собиқаи корӣ ва таҷриба вобаста ба ихтисосро ҳангоми қабул ба хизмати давлатӣ пешбинӣ ме-

намояд. Низомнома дар бораи тартиби ҳисоб кардана собиқаи хизмати давлатӣ, ки бо Фармони Президенти Чумхурии Тоҷикистон аз 24 апрели соли 2008 №449 тасдиқ шудааст, пешбинӣ менамояд, ки собиқаи хизмати давлатӣ барои таъин намудан ба мансаби маъмурии категорияи даҳлдори хизмати давлатӣ асос мебошад.

Дар Чумхурии Тоҷикистон системаи интихоби озмунии номзадҳо ба хизмати давлатӣ, инчунин системаи пешрафти хизматчиёни давлатӣ таъсис ёфта, воқеан амал мекунад. Асосноксозӣ аз он иборат аст, ки шаҳрванд худаш хӯҷҷатҳоро пешниҳод мекунад, дар расмиёти озмунӣ иштирок менамояд, ба довталабони ракиб ғолиб меояд, ба хизмати шаҳрвандии давлатӣ ба кор қабул карда мешавад.

Барои ҳавасмандгардонии рушди касбии хизматчии давлатӣ тартиби додани рутбаи таҳассусии хизматчии давлатӣ ва нигоҳ доштани онҳо, ки метавон ҳамчун омили гузаштан аз мартабаи касбии таҳассусӣ муайян намуд, нақши муҳим мебозад. Пардохти иловапулиҳо барои рутбаи таҳассусӣ ва собиқаи кор ҳамчун асосноксозии рушди мартабавии хизматчии давлатӣ баррасӣ карда мешавад.

Омили дигари ҳавасмандгардони рушди мартабавии хизматчии давлатӣ аз баҳодиҳии фаъолияти он иборат мебошад. Аттестатсиияи хизматчии давлатӣ, баҳодиҳии фаъолияти он барои ҳавасмандгардонӣ ва рушди мартаба вобаста ба сатҳи натиҷаҳои ноилгардида шароит фароҳам оварда, имкон медиҳад дараҷаи ҳавасмандии хизматчии давлатиро муайян намуд ва дар ин асос барои банақшагирии рушди мартабавӣ замина гузошт.

Комиссияи аттестатсионӣ оид ба натиҷаҳои он метавонад ба барасии роҳбар чиҳати дохил намудани хизматчии давлатӣ ба захираи кадрҳои роҳбарикундандаи хизмати давлатӣ, оид ба болоравии касбии хизматчии давлатӣ дар мансаб, пеш аз мӯҳлат ба ў додани рутбаи навбатии таҳассусӣ то як зина баландтар аз категорияи мансаби ишғолнамуда вале на болотар аз категорияи сеом ва дар бораи мукофотонии моддӣ тавсия пешниҳод намояд.

7. Асосноксозӣ ва ҳавасмандгардонии хизматчии давлатӣ

Айни замон барои мақомоти давлатӣ, бо назардошти талаботи қонунгузорӣ ва ҷаҳони мусоир, тағиরотҳое, ки дар тафаккури инсон ва ҷомеа ба миён омадааст, зарурати ташкилу бароҳмонии усулҳои нави кор ниҳоят муҳим аст. Вобаста ба ин аҳамияти ҳиссагузории ҳар як корманд барои натиҷаҳои ниҳоии фаъолияти мақоми давлатӣ афзоиш меёбад. Яке аз вазифаҳои асосии мақоми давлатӣ барои ноилгардидан ба ин мақсадҳо аз дарёғти усулҳои самарабахши раванди

идоракунй иборат аст, ки фаъолгардонии омили инсониро таъмин менамояд.

Лаҳзай ҳалкунандай фаъолияти судманди кормандон асосноксози он мебошад. Асосноксозӣ дар идоракунии ҳайат яке аз мавқеъи марказиро ишғол карда, он мустақиман сабабҳои тағйирёбии рафтори онҳо мегардад. Танҳо он одамоне, ки мӯҳтавои фаъолияти худро дарк мекунанд ва барои ноил шудан ба мақсадҳои мақоми давлатӣ кӯшиш менамоянд, метавонанд ба дарёфти натиҷаҳои баланд умед банданд. Ташаккули чунин кормандон вазифаи асосии роҳбар ба ҳисоб мераవад.

7.1. Заминаи назариявии асосноксозӣ ва ҳавасмандгардонии кормандон

Дар ҷомеаи муосир асосноксозӣ ва ҳавасмандгардонӣ ба дониш ва механизмҳои равонӣ (психологӣ) асос мейбад. Аввалин шуда ба таснифоти равонии фаъолияти инсон назарияҳои пурмӯҳтавое самт гирифтаанд, ки баъди ақидаи «**тозиёна ва қулчақанд**» ва шабехи он ба миён омадаанд. Аз ҳамон вақт инчониб назарияҳои асосноксозӣ ва ҳавасмандгардонӣ барои ҳар ҷой бештар баҳисобгирӣ эҳтиёҷоти мухталиф ва сабабҳои фаъолияти инсон рӯ оварда, мунтазам барои ошкор намудани шавқмандиҳои нав, омилу эҳтиёҷот талош менамоянд.

Назарияи асосии асосноксозӣ:

(а) **назария интизорӣ**: воситаи асосии ҳавасмандии одамон барои фаъолият аз интизории подош иборат мебошад, аз ин рӯ асосноксози-ро бояд бо усули дар одамон ба миён овардани интизориҳои даҳлдор анҷом дод; (б) **назарияи адолат**: мақсади асосии фаъолияти одамон аз баҳодиҳии боадолатии ба зиммаи онҳо вогузор намудани намуди муайяни фаъолият ва подоши вобаста ба он иборат мебошад. Маҳз дараҷаи адолати аз ҷониби одамон пазируфташуда саъю талошро муайян мекунад, одамон барои ин ё он навъи фаъолият сарф менамоянд; (в) **модели асосноксозии Портер-Лоуэр**: мутобиқи ин модул самара-баҳши мөхнат ва дараҷаи талош ба он вобаста аст, ки корманд ба арзиши подош ва итминон ба он, ки подошро дарёфт менамояд, ҷойгуна баҳо медиҳад.

Дар амалии идоракунӣ тасаввурот дар мавриди имкониятҳои асосноксозии мөхнати кормандон тағйироти ҷиддиро паси сар кард. Мӯҳлати тӯлонӣ чунин ба ҳисоб мерафт, ки подоши моддӣ барои шавқманд кардани корманд ба мөхнати самара баҳаш омили ягона ва басандад мебошад. Фредрик Тейлор, асосгузори мактаби менечменти илмӣ, системаи худии ташкили мөхнати кормандонро таҳия намуд, ки

робитай боэйтимоди байни самарбахшии меҳнат ва пардохти онро собит менамояд.

Аммо озмоишҳои Мэйо дар Хоторн таъсири назарраси омилҳои равониро ба самаранокии меҳнат ошкор намуданд. Бо мурури замон назарияҳои муҳталифи асосноксозӣ ва ҳавасмандгардонии равонӣ ба миён омаданд, ки талош мекарданд аз мавқеи муҳталиф омилҳои муяянкунанда ва соҳтор раванди асосноксозиро баррасӣ намоянд. Дар натиҷаи сиёсати ба ном «**тозиёна ва қулчақанд**» ба таҳияи системаи нисбатан мураккаби ҳавасмандгардонии кормандон ба меҳнат табдил гардид, ки ба натиҷаҳои омӯзиши назариявии он асос меёбад¹⁴.

Ин назарияи асосноксозӣ бо такя ба натиҷаҳои таҳқиқоти равонӣ исбот месозад, ки сабабҳои асосии ҳамаи нерӯи худро ба кор равона кардани инсон ниҳоят мураккаб ва гуногунҷабҳа мебошад. Ба ақидаи як гурӯҳ олимон амали инсон тибқи эҳтиёҷоти он муайян карда мешавад. Дигар олимон чунин мешуморанд, ки рафтори инсон инчунин аз функцияи дарк ва интизории ўйборат аст.

7.2. Мағхум, нақш ва аҳамияти асосноксозии кормандон

Асосноксозӣ аз чӣ иборат аст ва бо қадом усул ба рафтори ташкилӣ таъсир мерасонад?

Асосноксозӣ аз раванди шавқмандии инсон ба фаъолияти муайян тавассути омилҳои доҳилӣ ва беруна иборат мебошад.

Таснифоти умумии раванди асосноксозиро метавон тасаввур намуд, агар мағхумҳои барои он истифодашавандаро муайян кард: эҳтиёҷот, асосҳо, мақсад.

Эҳтиёҷот – ин ҳолати инсонест, ки ба объекти барои мавҷудияташ зарурӣ эҳтиёҷотро эҳсос менамояд. Эҳтиёҷот манбаи фаъолнокии инсон, сабаби амали мақсадноки ўйбошад.

Асосҳо – ин шавқмандии инсон ба амалест, ки ба натиҷаҳо нигаронида шудааст.

Мақсад – ин объекти дилҳоҳ ё ҳолати он, ки инсон барои дастрас намудани он қӯшиш менамояд.

Усулҳои муҳталифи асосноксозӣ мавҷуданд, ки баъзе аз онҳо зикр мегарданд:

1. **Асосноксозии ғоявию психологӣ** – шавқманд гардонидани инсон ба рафтори муайян тавассути таъсири ғоявию равонӣ (психологӣ): итминон бахшидан, водор намудан, иттилоотонӣ, таъсири психологӣ ва гайра.

¹⁴ Стюарт Крейнер. Ғояҳои асосии менечмент: муттафакироне, ки дунёи менечментро тағиیر додаанд. М. ИНФРА-М, соли 2002.

2. Асосноксозии ичборӣ – бо истифодаи кудрат ва таҳди迪 бад гардонидани қонеъгардонии эҳтиёҷоти корманд ҳангоми аз ҷониби ў иҷро накардани талаботи даҳлдор асос меёбад.

3. Ҳавасмандгардонӣ – таъсири гайримустақим на ба шахсият, балки ба ҳолатҳои беруна бо қӯмаки фароҳам овардани незмат ва омилҳое, ки кормандро барои рафттори муайян шавқманд месозад.

Ду усули аввали асосноксозӣ бевосита мебошанд, зоро таъсири мустақимро ба инсон дар назар доранд ва усули сеом – ҳавасмандгардонии гайримустақим мебошад, зоро асоси онро таъсири омилҳои беруна ташкил медиҳад.¹⁵

Фалсафаи идоракунии захираҳои инсонӣ – ин ташаккул додани рафттори кормандони алоҳида нисбат ба мақсадҳои рушди мақоми давлатӣ мебошад. Дар чунин шароит асосноксозии фаъолияти меҳнатии кормандон аҳамияти маҳсусро қасб менамояд. Барои он ки инсон кори ба зиммааш voguzorshudaro бовичдонона ва хушсифат анҷом дидад, ў бояд ба ин кор шавқманд бошад ва ба ибораи дигар, он бояд асоснок карда шавад.

Дар идоракунии кормандон асосноксозӣ ҳамчун раванди фаъолсозии асосҳои кормандон (асоснокии дохилий), инчунин фароҳам овардани омилҳои ҳавасмандкунанда (асосноксозии беруна) барои дилгарм кардани онҳо ба меҳнати самараҳаҳш баррасӣ мегардад. Мақсади асосноксозӣ аз ташаккули маҷмӯи шароитҳои иборат мебошад, ки инсонро барои анҷом додани амал шавқманд месозад, ки барои ноил шудан ба мақсади нисбатан самараҳаҳш нигаронида шудааст.

Нуктаи асосӣ аз таъмини муносибати мусбию дӯстонаи корманд ба доираи ўҳдадориҳои худ ва «қоидаи бозии» пешниҳодшуда иборат аст, ки барои он бояд парвариши худмуайянкунии дурустӣ корманд ва ҳавасмандгардонӣ сурат гирад. Худмуайянкунӣ на танҳо фаҳмиши мувоғиқ, инчунин маънои онро дорад, ки корманд шартҳои меъёрии меҳнат ва зиндагии ўро дар ташкилот қабул намояд.

Асосҳое, ки инсонро водор месозад, ниҳоят мураккаб буда, зуд тайири мебошад ва таҳти таъсири як қатор маҷмӯи омилҳои дохилию беруна – қобилият, таҳсил, вазъи иҷтимоӣ, осудаҳолии моддӣ, афкори ҷамъияти ва ғайра ташаккул мебошад. Аз ин рӯ пешғӯии рафттори аъзои команда вобаста ба системаҳои муҳталифи асосноксозӣ ниҳоят мураккаб мебошад.

Асосноксозӣ (мотиватсия) ҳамчун функцияи идоракунӣ тавассути системаҳои ҳавасмандгардонӣ татбиқ мегардад, яъне ҳама гуна амали

¹⁵ «Асосноксозии меҳнатии хизматчиён ҳамчун самараҳаҳши баланди фаъолияти ташкилот» Селмшев Н.В. Ш. Орёл, с. 2005.

зердаст бояд барои ўз нуқтаи назари қонеъ гардонидани эҳтиёчот ё наил шудан ба мақсадҳои он дорои оқибатҳои мусбӣ ё манғӣ бошад.

Омӯхтани коллектив метавонад ба роҳбар имкон дихад соҳтори асоснокшударо таъсис дихад, ки тавассути он тарбияи колективро ба самти даҳлдор амалий хоҳад кард.

7.3. Усулҳои асосноксозӣ ва ҳавасманандгардонии кормандон

Усулҳои асосноксозӣ ва ҳавасманандгардонии кормандон муҳталиф буда, ба заминагузории системаи асосноксозӣ ва ҳавасманандгардонӣ, системаи умумии идоракунӣ ва мушаххасоти фаъолияти худи мақоми давлатӣ вобаста аст.

Вобаста ба самтбахши таъсир ба ин ё он эҳтиёчот усули асосноксозӣ дар системаи идоракунӣ чунин таҳсим мешавад:

1. Усулҳои моддӣ, ки бо омилҳои иқтисодӣ қайду шарт шудаанд. Онҳо асосноксозии моддӣ, яъне самтгирӣ ва иҷрои нишондиҳандаҳо ё вазифаҳои муайян ва баъди иҷрои онҳо гирифтани подоши иқтисодири дар назар доранд. Истифодаи усулҳои моддӣ ба ташаккули нақшай кор, назорати татбиқи он, инчунин ба ҳавасманандгардонии иқтисодии меҳнат, яъне системаи самарабахши пардоҳти музди меҳнат алоқаманд мебошанд, ки мукофотониро барои миқдор ва сифати муайяни меҳнат ва истифодай мучозотро барои номутобиқатии он ба миқдор ва/ё сифати нокифоя пешбинӣ менамоянд.

2. Усулҳои омирана, ки ба санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ асос ёфтаанд. Ин усулҳо ба асосноксозии омирана, ки ба тобеият ба қонун, тартиботи ҳуқуқӣ, ба шахси дорои мансаб баландтар ва файра такя менамояд ва ба имконпазирии маҷбурсозӣ асос мейбад. Ин усулҳо банақшагирии ташкилий, бамеъёрдарории ташкилий, дастурдихӣ, фармоиш ва назоратро дар бар мегиранд.

Дар идоракунӣ асосноксозии омирана нақши ниҳоят муҳим дошта, он на танҳо ба риояи бечунучарои қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии дар сатҳи давлат қабул шуда, инчунин дақиқ муайян намудани ҳуқуқ ва ўҳдадориҳои роҳбарон ва зердастонро дар назар дорад, ки ҳангоми он иҷрои фармоиши роҳбарон барои зердастон ҳатмӣ мебошад. Асосноксозии омирана барои ташкил ва ҳамкории муштарак шароити мусоид фароҳам оварда, худи усулҳои ташкилию фармон-фармой бояд фаъолияти самарабахши идоракуни ҳама гуна сатҳро дар асоси ташкили илмии он таъмин намоянд.

3. Усулҳои иҷтимоию психологӣ, ки бо мақсади баланд бардоштани фаъолнокии кормандон истифода мегарданд. Бо кӯмаки ин усулҳо бештар ба тафаккури кормандон, манфиатҳои иҷтимоӣ, эстетикӣ, динӣ ва дигар манфиатҳои инсон таъсир мерасонанд ва ҳавасмананд-

гардонии ичтимиюти фаъолияти меҳнатиро анҷом медиҳанд. Гурӯҳи мазкури усулҳо доираи васею гуногуншакли восита ва усулҳоро фаро мегирад, ки онҳоро илмҳои ичтимоӣ ва психологии машгули омӯзиши инсон таҳия намудаанд. Ба шумули ин усулҳо таҳияи саволнома (таҳияи анкета), тест, пурсиш, мусоҳиба ва гайра марбутанд. Дар амалияи идоракунӣ, чун қоида, ҳамзамон усул ва маҷмӯи муҳталифи он татбик мегардад. Барои роҳбарии самарарабахши асосноксозӣ дар идоракунӣ бояд ҳар се гурӯҳи усулҳо истифода бурда шавад. Мисол, истифодай танҳо асосноксозии омирана ва моддӣ имкон намедиҳад фаъолнокии эҷодии корманд барои ноил гардидан ба мақсадҳои мақоми давлатӣ сафарбар карда шавад.

7.4. Шаклҳои асосноксозӣ ва ҳавасмандгардонӣ

Усулҳои беҳбуди асосноксозии меҳнатро метавон дар панҷ самти нисбатан мустақил муттаҳид намуд: ҳавасмандгардонии моддӣ, беҳбуди сифати кувваи корӣ, такмили ташкили меҳнат, ҷалби кормандон ба раванди идоракунӣ ва ҳавасмандгардонии ғайримоддӣ.

Самти аввал нақши механизми асосноксозии пардоҳти музди меҳнатро дар системаи баланд бардоштани самарарабахши меҳнат инъикос менамояд. Ба сифати унсури таркибӣ он такмили системаи музди меҳнат ва фароҳам овардани имкониятро ба кормандон ҷиҳати иштирок дар фаъолияти мақоми давлатӣ дар бар мегирад. Чаро аксари одамон кор мекунанд? Аксари мо барои он кор мекунем, ки вобаста ба он маблағи муайянни пулӣ ба даст орем ва ин имкон медиҳад эҳтиёҷамон қонеъ ва аксари ниятҳоямон амалӣ гардад. Азбаски пардоҳт асосноксозии моҳиятан муҳими тағйирёбанда ҳамчун яке аз намудҳои подош мебошад, бояд баррасӣ кард, ки ҷӣ тарз метавон онро барои ҳавасмандгардонии ҳосилнокии баланди меҳнат истифода намуд¹⁶. Бегуфтугӯ, ба механизми асосноксозии пардоҳти музди меҳнат нақши муҳим ҷудо гардидааст, вале мунтазам баланд бардоштани сатҳи пардоҳти музди меҳнат на барои дастгирии фаъолнокии меҳнатӣ дар сатҳи зарурӣ ва на барои натиҷабаҳшии меҳнат мусоидат наҳоҳад кард. Истифодай ин усул метавонад барои ноил шудан ба натиҷаҳои кӯтоҳмӯҳлат муфид бошад. Дар ниҳояти кор таъсирирасонӣ ё мутобиқшавӣ ба ин намуд сурат мегирад. Таъсири якҷониба ба кормандон танҳо тавассути усулҳои пулӣ наметавонад боиси афзоиши дарозмӯҳлати самарарабахшии меҳнат гардад.

Самти минбаъдаи беҳбуди асосноксозӣ – такмили ташкили меҳнат буда, аз гузоштани мақсад; тавсеаи функцияҳои меҳнатӣ; ғанӣ

¹⁶ «Назария ва амалияи идоракунӣ», адабиёти таълимӣ барои Донишкадаи такмили ихтисоси хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе соли 2007.

гардонидани меңнат; беҳбуди шароити меңнат; нақшаҳои фасехи корӣ иборат аст.

Гузоштани мақсад дар назар дорад, ки мақсади дуруст гузошташуда, бо ташаккули самтбахши он, ҷиҳати ноил шудан ба дастовардҳо барои корманд воситаи ҳавасмандкунанда мебошад.

Тавсееи функцияҳои меңнатӣ ворид намудани гуногуншаклиро дар фаъолияти кормандон, яъне зиёд намудани миқдори вазифаҳо, ки як корманд иҷро мекунад, дар назар дорад. Дар натиҷаи ӯҳдадориҳои функционалии ҳар қадом корманд афзоиш ёфта, ҳосилнокии меңнат бештар мегардад. Истифодай чунин усул дар ҳолатҳои сарбории камтари кормандон ва ҳоҳиши онҳо ҷиҳати тавсееи доираи фаъолияти ҳуд мувофиқи мақсад буда, дар акси ҳол он метавонад боиси аксуламали кормандон гардад.

Ганӣ гардонидани меңнат барои инсон пешниҳод намудани чунин кореро дар назар дорад, ки ҷиҳати рушд, фаъолияти эҷодкорӣ, масъулият, ҳудтатбиқкунӣ, ба ӯҳдадориҳои ӯ зам намудани як қатор функцияҳои баnakшагирӣ, назорати сифати иҷрои корҳо шароит фароҳам мөорад.

Беҳбуди шароити меңнат – проблемаи ниҳоят мубрами имрӯз ба ҳисоб меравад. Дар давраи гузариш ба муносабатҳои бозаргонӣ аҳамияти шароити меңнат ҳамчун яке аз эҳтиёҷоти муҳимтарини инсон афзоиш мейбад. Шароити меңнат на танҳо ҳамчун эҳтиёҷот, инчунин асосе ба ҳисоб меравад, ки барои меңнати судманд водор месозад ва ҳамзамон метавонад омил ва оқибати таъсирнокӣ ва самараҳаҳшии муайянни меңнат гардад.

Барои баланд бардоштани асосноксозӣ дар шароити гуногуншаклии қувваи корӣ ба ном барномаҳои оилавӣ таҳия мегарданд ва нақшаҳои фасехи корӣ истифода бурда мешаванд. Мисол: ҳафтаи кӯтоҳи корӣ – 4-40, ин ҳафтаи кориест, ки аз чор рӯзи корӣ бо давомнокии 40 соат иборат мебошад.

Системаи фасехи вақти корӣ – аз системаи баnakшагирии вақти корӣ иборат мебошад, ки ҳангоми он хизматчиёни давлатӣ ӯҳдадоранд дар як ҳафта миқдори муайян соат кор кунанд. Ҳамзамон, то ҳадди муайян онҳо метавонанд, мустақилона вақти ҳудро тақсим қунанд. Азбаски нақшай фасех ба хизматчиён имкон медиҳад вақти ҳудро мустақилона ба нақша гиранд, ҳамзамон ҳангоми истифодай он эҳтиёҷоти инфириодии кормандони алоҳида ба инобат гирифта мешавад ва он метавонад воситаи асосноксозӣ бошад.

Таксими вазифаи корӣ – ин амале, ки ҳангоми он кори дар як ҳафта 40 соатро фаргиранда байни ду ё якчанд хизматчи давлатӣ таксим карда мешавад. Чунин нақшай афзалиятро ҳам барои кормандони

алоҳида, ки корро қабул кардаанд ва эҳтиёчи онҳоро қонеъ мегардонаанд ва ҳам барои мақоми давлатӣ, ки метавонад таҷриба ва истеъдоди на танҳо як нафар, балки яқчанд кормандонро истифода барад, таъмин менамояд. Йи барои қабули кормандони қасбии баландиҳтисос, ки наметавонанд ё намехоҳанд як рӯзи пурраи корӣ кор қунанд, имкон медиҳад. Одамоне, ки дар ҷунин шароит кор мекунанд, маъмулан нисбат ба кормандоне, ки бо рӯзи пурраи корӣ фаро гирифта шудаанд, дорои нишондиҳандаҳои хуби давомот мебошанд¹⁷.

Таҳқиқоти сотсиологӣ нишон медиҳад, ки байни шаклҳои асосноксозӣ музди меҳнат ва иловапулии инфиридорӣ дорои вазни қиёсии бештар мебошанд. Баъд аз он намудҳои гуногуни подош ва мукофотпулий мавқеъ гирифтаанд. Дар байни онҳо кафолатҳои иҷтимоӣ мавқеъи муҳим доранд (таъминоти нафақаӣ, баромадани кафолатнок ба нафақа вобаста ба синну соли муайян, руҳсатии меҳнатии тӯлонӣ, расмиёти дақиқ тавсиятёфтари аз кор озод намудани хизматчӣ ва гайра). Дар манзари дигар омилҳо инҷунин сугуртаи тиббӣ, имконияти гирифтани кредит ва қӯмаки моддӣ ҷолиб ба назар мерасад. Инҷунин шаклҳои асосноксозӣ ба монанди фазои хуби ахлоқӣ дар колектив, имконияти рушди мартабавӣ, шароити хуби меҳнат, пардоҳтиро роҳҳатҳо ва гайра низ дорои аҳамияти муҳим мебошанд.

Байни омилҳои нисбатан имконпазири **демотиватсия** (баръакси асосноксозӣ) инҳо чудо карда мешаванд: истифода набурдани ин ё он малакаи корманд, ки худи ў онро қадр менамояд; сарфи назар кардани гоя ва ташаббус; мавҷуд набудани хисси шарикӣ бо ташкилот; мавҷуд набудани хисси ноил шудан ба дастовард ва натиҷаҳо; вуҷуд надоштани пешрафти шахсӣ ва қасбӣ; мавҷуд набудани эътироғи дастовард ва натиҷаҳо аз ҷониби роҳбарият ва ҳамкорон; мавҷуд набудани тағиирот вобаста ба мақоми корманд.

7.5. Асосноксозии гурӯҳҳои хос

Дар ҷаҳони кории мусоир гурӯҳҳои хосе мавҷуданд, ки асоснокии онҳо барои роҳбарон дар ҳакикат ҳам вазифаи ниҳоят мураккаб мебошад. – хизматчиёни қасбӣ, хизматчиёни муваққатӣ, инҷунин кормандони дорои таҳассуси паст ва онҳое, ки музди меҳнати ҳадди ақал мегиранд.

Асосноксозии кормандони қасбӣ. Кормандони дорои ҷунин таҳассус, ҷун қоида, аз кори худ ботинан қаноатманд буда, ба он қӯшии менамоянд, ки меҳнаташон **хуб пардохта шавад** (**қадр карда шавад**). Бояд тазаккур дод, ки дар рӯйхати афзалиятҳои онҳо пул ва рушди

¹⁷ «Назария ва амалияи идоракунӣ», адабиёти таълимӣ барои Донишкадаи такмили иҳтисоси хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе соли 2007.

мартабавӣ маъмулан на ҳамеша мавқеи баландро ишғол менамояд. Корҳои онҳо, чун қоида, хуб пардохта шуда, аз он лаззат мебаранд, ки дар ҷойи кории ҳуд машгуланд. Барои кормандони қасбӣ маъмулан мураккабии вазифаҳои дар наздашон гузошташуда аҳамияти бештар дорад.

Асосноксозии хизматчиёни муваққатӣ вазифаи нисбатан мураккаб аст. Қабл аз ҳама ин аз имконияти гирифтани мақоми корманди доимӣ иборат мебошад. Агар хизматчиёни доимӣ аз ҳисоби кормандони муваққатӣ интихоб карда шаванд, пас кормандони муваққатӣ қӯшиш мекунанд нисбатан самарабахш кор кунанд ва ба он умед мебанданд, ки ба басти кории доимӣ гузаронида мешаванд. Ба ғайр аз ин, аз нигоҳи адолат роҳбарон бояд имконияти оқибати истифодаи муштараки басти кории доимӣ ва муваққатиро ба инобат гиранд, маҳсусан агар фарқияти назаррас дар пардохти мууди меҳнати онҳо мавҷуд бошад.

Асосноксозии хизматчиёни дорои таҳассуси паст ва онҳое, ки мууди меҳнати ҳадди ақал мегиранд. Онҳо метавонанд хизматчиёни давлатие бошанд, ки ба наздикий таҳсилро ба охир расонидаанд, таҷрибаи корӣ, таҳсилоти маҳсус ва дараҷа надоранд. Барномаҳои маҳсуси эътирофи хизмати ҷунин хизматчиён, - муайян намудани беҳтарин хизматчӣ дар як моҳ, доир намудани маросими мукофотонии ҷунин хизматчиён дар назди колектив, таҳтаҳои фахрие, ки дар он сурати хизматчиёни беҳтарини моҳ ва семоҳа овехта мешаванд ва ғайра¹⁸ таҳия гардидаанд.

7.6. Ҳавасмандгардонӣ ва асосноксозии хизматчиёни давлатӣ дар шароити хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон шаклҳои муҳталифи асосноксозӣ ва ҳавасмандгардонии хизматчиёни давлатиро дар барои хизмати давлатии Тоҷикистон пешбинӣ менамояд.

1. Яке аз ҷунин намуна Дастурамали ҳавасмандгардонии хизматчиёни давлатӣ мебошад, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 декабря соли 2006 №790 тасдик шудааст. Он мутобики моддаи 27 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи хизмати давлатӣ" ва қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 декабря соли 2005 №478-14 «Дар бораи тадбирҳои татбики фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 октябри соли 2005 №1642» таҳия гардидаст.

¹⁸ «Назария ва амалияи идоракунӣ», воситаи таълимӣ барои Донишкадаи такмили ихтисоси хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе соли 2007.

Мақсади Дастурамал аз танзими системаи ҳавасмандгардонии хизматчиёни давлатӣ барои иҷрои матлуби ўхдадориҳои мансабӣ, инчунин баланд бардоштани ҳавасмандии моддӣ, сари вақт ва ҳушсифат анҷом додани функсия ва вазифаҳо иборат мебошад. Дастурамал имконият медиҳад ба хизматчиёни давлатӣ барои иҷрои корҳои маҳсусан муҳим ва дастовардҳои баланд дар хизмат пардохтҳои иловагӣ анҷом дода шавад. Пардохтҳои мазкур аз ҳисоби сарфай маблағ (сарфай фонди музди меҳнат ва маблағгузории корфармоён, ҳарочот барои мол ва хизматрасонӣ, ҳарочоти асосӣ, инчунин аз ҳисоби воситаҳои маҳсуси мақоми давлатӣ), ки барои таъминоти мақоми даҳлдори давлатӣ тибқи смета пешбинӣ шудааст, сурат мегирад.

Роҳбари мақоми давлатӣ вобаста ба мушаххасоти фаъолияти мақоми давлатӣ нишондиҳандаҳо ва шарти пардохти маблағҳои иловагиро муайян менамояд. Мутобики қонунгузории амалкунанда чунин нишондиҳандаҳои умумӣ муқаррар гардидаанд:

- риоя кардан интизоми меҳнат;
- натиҷаи корҳо дар давраи муайян;
- иҷрои намунавии ўхдадориҳои мансабӣ, хизмати бенуқсони давлатӣ ва дигар дастовардҳо дар кор;
- таҳияи лоиҳаи қонунҳо, созишномаҳо, шартномаҳо, лоиҳаи саидҳои меъёрии ҳуқуқӣ;
- иҷрои корҳои таъхирнапазир ва қаблан пешбининашуда, ки иҷрои фавриро тақозо менамояд;
- иҷрои ўхдадориҳои мансабии корманди муваққатан ҳузурнадошта бидуни озод намудан аз кори асосии худ;
- ба зиммаи ўгузоштани доираи васеи ўхдадориҳо.

Андозаи пардохтҳои иловагӣ метавонад на камтар аз 5 фоиз ва на бешар аз 30 фоизи музди меҳнати мансабии хизматчи давлатиро ташкил дихад. Пардохтҳои иловагӣ ба хизматчиёни давлатӣ метавонад ба мӯҳлате, ки на бештар аз се моҳ аст, таъин карда шавад. Барои мақсадҳои баҳодиҳии натиҷаи корҳо давраи ҳисботӣ семоҳаи тақвимӣ муқаррар карда мешавад. Ба даст овардани нишондиҳандаҳо ва шартҳои таъини пардохти иловагӣ дар асоси варақаҳои вазифаҳои ҳонапуришуда ва натиҷаҳои фаъолияти хизматчи давлатӣ дар семоҳаи гузашта (ҳисботӣ) муайян карда мешавад.

Оид ба натиҷаи баҳодиҳии корҳои хизматчиёни давлатӣ дар семоҳаи ҳисботӣ барои пардохти иловагӣ метавонад на бештар 60 фоизи хизматчи давлатии ҳамин мақоми давлатӣ пешниҳод карда шаванд (аз төъдоди воеии хизматчиёни давлатии мақоми ҳокимияти давлатӣ дар санаи якуми моҳ, ки баъд аз хатми давраи ҳисботӣ (семоҳа) фаро мерасад).

2. Омилҳои асосноксозӣ, инчунин натиҷаҳои гузаштани аттестатсияро аз ҷониби хизматчиёни давлатӣ пешбинӣ менамояд. Хизматчи давлатӣ барои муваффақона гузаштан аз аттестатсия манфиатдор аст, зеро комиссияи аттестатсионӣ метавонад ба хизматчи маъмурии давлатӣ, ки баҳои умумии миёнаи беш аз 20 балро гирифтааст, тавсияи навбатӣ дидад:

- ворид намудан ба захираи қадрҳои роҳбарикунандай хизмати давлатӣ (ба мансабҳои маъмурии категорияҳои якум, дуюм, категорияҳои олӣ ва мансабҳои сиёсӣ);

- таъин ба мансаби болотар, вале на баландтар аз мансаби категорияи сеюм;

- пеш аз мӯҳлат додани рутбаи навбатии таҳассусӣ ё додани рутбаи таҳассусии як зина баландтар нисбат ба категорияи мансаби ишғолнамуда;

- иловапулӣ ба музди меҳнати мансабӣ дар ҳаҷме, ки санадҳои меъёрии ҳукуқӣ муқаррар намудаанд.

3. Қонуни Чумхурии Тоҷикистон "Дар бораи хизмати давлатӣ" ва ҷиҳати иҷрои ҳамин Қонун Низомномаи қабулгардида дар бораи тартиби ба хизматчиёни давлатӣ додани рутбаҳои таҳассусӣ, ки бо Фармони Президенти Чумхурии Тоҷикистон аз 5 апрели соли 2008 №443 тасдиқ шудааст ва Низомнома оид ба тартиби баҳисобигрии сobiқai хизмати давлатӣ, ки бо Фармони Президенти Чумхурии Тоҷикистон аз 24 апрели соли 2008 №449 қабул шудааст, чунин шакли асосноксозиро ба монанди иловапулӣ ба маоши мансабӣ барои рутбаи таҳассусӣ ва барои сobiқai хизмати давлатӣ пешбинӣ менамоянд. Иловапулӣ ба маоши мансабӣ барои сobiқai хизмати давлатӣ бо назардошти иловапулӣ барои таҳассус ҳар моҳ дар ҳаҷми муқарраргардида пардохта мешавад.

4. Ба гайр аз ин шаклҳои муҳталифи таъминоти иҷтимоӣ ва кафолатҳои иҷтимоии хизматчи давлатӣ пешбинӣ шудааст. Мутобики моддаи 40 Қонуни мазкур ба хизматчи давлатӣ тибқи тартиби муқарраргардида аз фонди давлатӣ манзили истиқоматӣ дода мешавад. Ҳангоми мавҷудияти на камтар аз 15 соли сobiқai бефосилаи хизмати давлатӣ ба хизматчи давлатӣ хонаи истиқоматии дар фонди давлатии манзил ишғолнамудааш ройгон ба моликияти ў дода мешавад (ба истиснои хонаҳои истиқоматии хизматӣ).

Барои беҳтар кардани шароити манзил, ҳаридан ва соҳтмони манзили шаҳсӣ ё кооперативӣ чудо намудани қитъаи замин ё қарзи бефоиз ба мӯҳлати то 20 сол дода мешавад. Шарт ва тартиби гирифтани чунин қарз тибқи Қоидроҳи додани қарзи бефоиз ба хизматчиёни давлатӣ барои ҳаридорӣ, соҳтмони манзил ва беҳбуди шароити

манзил, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 майи соли 2008 №272 тасдиқ шудааст, муайян мегардад.

Айни замон дар соҳаи хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба такмили системаи пардохти музди менат ва механизмҳои идоракуни захираҳои инсонӣ ислоҳот гузаронида мешавад. Дар доираи ин корҳо ҷадвали тарифии пардохти меҳнати хизматчиёни давлатӣ таҳия мегардад, ки марҳила ба марҳила баланд бардоштани музди меҳнатро вобаста ба натиҷаҳои кор пешбинӣ менамояд.

Ба гайр аз ин расмиёти баҳодиҳии ҳамасолаи фаъолияти хизматчиёни давлатӣ таҳия мегардад. Хизматчиёни давлатие, ки оид ба натиҷаҳои фаъолият баҳои (балли) баланд гирифтаанд, имкон доранд дар доираи ҷадвали тарифии таҳиягардида, бо пардохти баланди музди меҳнат сазовор гарданд. Ҳамаи ин тадбирҳо ба баланд бардоштани асосноксозии хизматчиёни давлатӣ ва самаранок ичро намуда ниӯҳдадориҳои мансабӣ нигаронида шудааст.

7.7. Тавсияҳои умумӣ вобаста ба асосноксозии хизматчиёни давлатӣ

1. Ба инобат гирифтани фарқияти инфириодӣ байнин кормандон.
2. Тақсими вазифаҳои корӣ бо дарназардоши қобилият ва таҳасуси хизматчиёни давлатӣ.
3. Моҳирона истифода бурдани мақсадҳо.
4. Назорати он, ки нақша ва вазифаҳо ичрошаванда бошанд.
5. Мукофотонии одамон бо тартиби инфириодӣ.
6. Мукофотонии кормандон танҳо дар асоси нишондиҳандаҳои фаъолияти самарарабаҳш.
7. Санчиши одилона будани системаи мукофотонии аз ҷониби Шумо истифодашаванда.
8. Рад накарданни мукофотонии моддӣ

8. Принципи одоби рафтори хизматчии давлатӣ

Одоби хизматчии давлатӣ – аз принципҳои этикӣ ва меъёр, коидои рафтори хизматчии давлатӣ иборат аст, ки дар талабот нисбат ба моҳияти ахлоқӣ ва маънавии хизматчии давлатӣ, таъиноти фаъолияти ў, хусусияти муносибати мутакобила бо давлат ифода мебошад. Одоби рафтори хизматчии давлатӣ ё дигар шахси мансабдор бояд ба дарки он, ки мансаби давлатӣ ифодагари боварии ҷамъияти мебошад ва вобаста ба кори ҳар як хизматчӣ муносибати шаҳрвандон нисбат ба давлат ташаккул мебошад, асос ёбад. Ахлоқи дар ҷомеа афзалиятдоштаро ба асос гирифта, одоби касбии хизматчии давлатӣ аз системаи принцип ва меъёрҳои этикӣ иборат аст.

Хар як хизматчи давлатӣ ўҳдадор аст, ки принсип ва мөърхои одоби рафторро бо максади нигаҳдорӣ, дастирий ва хифзи обрӯю эътибори давлат ва эҳтироми хизматчиёни он аз ҷониби ҷамъият риоя намояд. Хизматчиёни давлатӣ бояд принсипҳои умумии рафторро, ки нисбат ба ҳамаи аъзои ҷомеа истифода мегарданд, риоя намоянд.

8.1. Тахлили стандартҳои байналмилалӣ дар соҳаи одоби рафтори хизматчиёни давлатӣ

Стандартҳои байналмилалӣ дар соҳаи одоби хизматчиёни давлатӣ асосан дар ду ҳуҷҷат муқаррар гардианд:

1. Конвенсия Созмони Милали Муттаҳид оид ба мубориза алайҳи коррупсия (соли 2003);

2. Принсипҳои Созмони ҳамкориҳои иқтисодӣ ва рушд (СҲИР)¹⁹ оид ба идоракунии одоб (с.1998).

Конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид оид ба мубориза алайҳи коррупсия дар моддаҳои 7 ва 8 ўҳдадориҳои давлатро вобаста ба пешгирии коррупсия дар бахши идоракунии давлатӣ муқаррар менамояд. Аз ҷумла, дар моддаи 8 алоҳида зикр мегардад, ки давлат барои иҷрои матлуб, бовижданона ва дурустӣ функцияҳои давлатӣ дар доираи муассисаҳо ва қонунгузорӣ ўҳдадор аст, ки кодекси рафторро қабул қунад. Ба ҳамин маънӣ, ўҳдадории давлат дар соҳаи одоби хизмати давлатӣ на танҳо аз доираи қонунгузории танзими масъалаҳои этикӣ бармеояд, инчунин ба амали мустақими давлат ҷиҳати ҷорӣ намудан, истифода ва пешбуруди стандартҳои одоб, ки Кодекси одоб барои хизматчиёни давлатӣ муқаррар намудааст, паҳн мегардад. Ба гайр аз ин Конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид кодексҳои рафторро ҳамчун механизми муассиси идоракунии одоб баррасӣ намуда, вобаста ба ин давлатҳоро вазифадор месозад, ки нисбат ба хизматчиёни давлатӣ, ки Кодекс ё дигар стандартҳоро вобаста ба одоби хизмати давлатӣ вайрон кардаанд, тадбирҳои интизомӣ ва дигар тадбирҳо андешад.

¹⁹ СҲИР – Созмон оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ ва рушд дар замини Созмон оид ба ҳамкориҳои иқтисодии Аврупо (ОЭСЕ) таъсис ёфта буд. Ба ҳайати СҲИР 30 қишвари аъзо вориданд, ки идоракунии демократӣ ва иқтисоди бозаргониро ҷонибдорӣ менамоянд. Солҳои охир СҲИР аз доираи қишварҳои аъзо берун баромад, то ин ки захираҳои таҳлилӣ ва таҷрибаи ҳудро ба қишварҳои рӯ ба инкишоф, инчунин ба қишварҳои дорои иқтисодиёти пешрафтаи бозаргонӣ интиқол дихад. СҲИР замина ба ҷонибдорӣ ба ҳамкориҳои таъмин менамояд, ки ба татқиқотҳои стратегӣ ва таҳлил асос ёфта, ба давлатҳо дар ташаккули сиёsat ӯмак мерасонад ва метавонад боиси бастани созишинома расмӣ байни қишварҳои аъзо ё ҳамкорӣ ба сиёsat дар дошили қишвар ё дар арсаи байналмилалӣ гарданд. Манбаъ: <http://www.oecd.org>

Мисол, Конвенсияи Созмони Милали Муттахид давлатро ўҳдадор менамояд, ки чунин омилҳои идоракуни давлатиро марбут ба одоби хизмати давлатӣ зич танзим намояд:

- бархӯрди манфиатҳо;
- ҳабар додан дар бораи коррупсия аз ҷониби хизматчиёни давлатӣ дар раванди иҷрои ўҳдадориҳои хизматӣ.

Принципҳои Созмони ҳамкориҳои иқтисодӣ ва рушд оид ба идоракуни одоб (соли 1998) (минбаъд – принципҳо) аз ҷониби кишварҳои иштирокии Созмони ҳамкориҳои иқтисодӣ ва рушд дар асоси таҳлили васеи мақомоти давлатӣ, система ва механизмо оид ба одоби давлатӣ таҳия гардида, стандартҳои умуникабулгардидаи идораи самарабахши одобро инъикос менамояд. Принципҳоро роҳбарият, идора ё назорати системай идоракуни давлатӣ оид ба риояи одоби хизмати давлатӣ муайян менамояд. Принципҳо ҳам дар самти миллӣ ва ҳам дар сатҳи маҳаллии идоракуни давлатӣ татбиқ карда мешаванд. Принципҳоро бояд бо дарназардошти вазъи миллӣ мутобиқ гардонид.

Созмони ҳамкориҳои иқтисодӣ ва рушд ва аъзои дигари он бо мӯҳтавои 12 принципи идоракуни одоб ба мувофиқа расиданд, ки дар маҷмӯъ инфрасоҳтори одоб ё маҷмӯи воситаҳоеро дар баргирифта, барои пешбурди бовиҷдонӣ ва пешгирии коррупсия ниҳоят заруранд. Ба ибораи дигар, инфрасоҳтори одоб аз маҷмӯи механизмои ташкилию идоракунӣ ва санадҳои танзимкунанда иборатанд, ки ба дастгирӣ стандартҳои баланди этикӣ ва паст кардан рафтори гайриетикий нигаронида шудаанд.

Созмони ҳамкориҳои иқтисодӣ ва рушд ҳангоми таҳия ва баҳодиҳии самарабахшии инфрасоҳтори одоб принципҳои зайлро ба-рои баррасӣ пешниҳод менамояд:

1. Стандартҳои одоби хизмати давлатӣ бояд фахмо бошанд;
2. Стандартҳои одоб бояд дар шакли қонунгузорӣ инъикос ёбанд;
3. Барои хизматчиёни давлатӣ бояд дастури одоб дастрас бошад;
4. Хизматчиёни давлатӣ бояд ҳуқуқ ва ўҳдадориҳои худро ҳангоми тобеъ намудан ба фармонҳои гайриконунӣ донанд;
5. Ҷонидории сиёсии одоб ўҳдадории рафтори этикӣи хизматчии давлатиро ҳангоми тобеъ намудан ба фармони гайриконунӣ тақвият мебахшад.
6. Раванди қабули қарор бояд шаффоф ва барои санчиш дастрас бошад.
7. Зарур аст, ки барои ҳамкории муштараки бахши давлатӣ ва хусусӣ дастурҳои возех мавҷуд бошанд.

8. Роҳбарон бояд худашон одоби рафторро намоиш диханд ва пеш баранд.

9. Сиёsat, расмиёт ва амалияи идоракунӣ бояд одоби рафторро пеш барад.

10. Шароити хизмати давлатӣ ва идоракуни кормандон бояд ба одоби рафтор мусоидат намояд.

11. Мавҷудияти механизми даҳлдори хисботдиҳанда будан дар хизмати давлатӣ

12. Расмиёти даҳлдор ва мӯчозот бояд рафтори гайриқонуиро танзим намояд.

Ба ҳамин маънӣ принсипҳои Созмони ҳамкориҳои иқтисодӣ ва рушд ва мувоғиқан инфрасоҳтори одоб бо се унсури ба ҳам алоқаманд ва таснифоти онҳо ташкил карда шудаанд:

Роҳбарӣ	Идоракунӣ	Назорат
<ul style="list-style-type: none">- Тарафдории одоб аз ҷониби роҳбарияти сиёсии кишвар– Ифодай арзишҳои одоб дар ҷунин сарҷашмаҳо, аз қабили Кодекси одоб ё Кодекси рафтори хизматчии давлатӣ.– Кодекси муассири одоб.– Сотсиализатзияи қасбӣ: таҳсилот ва омӯзиши масъалаҳои одоб.	<ul style="list-style-type: none">- Фароҳам соҳтани шароити мусоиди кор дар хизмати давлатӣ, ки рафтору одобро пеш мебарад.– Ҳамоҳангсозии масъалаҳои риояи одоб бо соҳтори маҳсуси ташкилӣ ё мақоми идораи аллакай амалкунанда.– Сиёsat ва амалияи идора чавобгӯи стандартҳои одоб мебошад.	<ul style="list-style-type: none">- Қонунгузорие, ки дар ҳолатҳои ҳалалдор гардидани одоб гузаронидани таҳқики мустақилро имкон медиҳад.– Механизмҳои самараноки назорат ва хисботдиҳӣ.– Шафофият, ҷалби ахли ҷомеа ва назорати ҷамъиятӣ.

Моҳи ноябрини соли 2004 дар ш. Маастрихи Голландия воҳӯрии 43-юми вазирон оид ба корҳои хизмати давлатии кишварҳои Иттиҳоди Аврупо баргузор шуд ва дар он ҳуҷҷати «Муқаррароти асосии системай одоби хизматчиёни давлатӣ» пешниҳод гардид, ки ҷараёни корҳои кишварҳои Иттиҳоди Аврупо ва амалияи татбиқи стандартҳои одобро дар хизмати давлатии кишварҳои Иттиҳоди Аврупо инъикос менамояд. Ин ҳуҷҷат арзиш ва стандартҳои асосию умумиро, ки ба ақидаи мамлакатҳои Иттиҳоди Аврупо барои фаъолияти самарабахши хизмати давлатӣ муҳим ба ҳисоб мераванд, муқаррар намуд. Ҳамчунин ин стандартҳоро кишварҳои Иттиҳоди Аврупо ҳангоми таҳияи

Кодекси одоб чй дар сатхи миллй ва чй дар сатхи маҳаллии идоракуни давлатӣ истифода мебаранд.

Хүччат чор самти асосии инфрасохтори одобро шарҳ медиҳад:²⁰

Арзишҳои умумие, ки кишварҳои ИА истифода мебаранд ва таҷрибаи пешқадами кишварҳои ИА-ро дар доираи идораи давлатӣ таҷассум менамоянд	Стандартҳои рафткор, ки дар асоси арзишҳои умумӣ таҳия гардидаанд	Чорабиниҳое, ки ба татбиқ, пешбарӣ ва далелноқии риояи стандартҳои одобравона карда шудааанд	Усулҳо ва расмиёт барои ошкорнамой ва хабар додан оид ба вайронкунии одоб
---	---	--	---

<ul style="list-style-type: none"> - Принципҳои волоияти қонун. - Бегаразӣ, холисона. - Ӯҳдадорӣ, бодикӯтӣ зоҳир кардан. - Эҳтиром ва ҳоҳиши мусоидат бо рафткори боэҳтиромона. - Касбият ва ҳисоботдихӣ. 	<ul style="list-style-type: none"> - Муносибат бо иттилоот. - Махфият ва озодии сухан - Қабули тӯхфа ва хизматрасонӣ - Роҳ надодан ба бархурди манфиатҳо. - Истифодаи захираҳои давлатӣ, таҷхизот ва моликият. - Истифодаи почтаи элек- 	<ul style="list-style-type: none"> Ҳангоми қабул гардидаан ба хизмати давлатӣ зарурияти санчиши саводи номзадҳо тавассути додани супоришҳои во-баста ба масъалаҳои одоб. - Ротатсияи зудҳаракат ҳамчун воситаи мубориза бо рафткори беодобона ва бархурди манфиатҳо. - Чорабиниҳои 	<ul style="list-style-type: none"> Мушовир оид ба риояи одоб; - Расмиёти ҳабар додан оид ба хукуқвайронкунии одоб; - Тахаллуф (чазо)
--	---	---	---

²⁰ Тавсифи асосии инфрасохтори одоб дар бахши идораи давлатӣ, ки Директори генералӣ дар доираи идораи давлатии кишварҳо-иштирокчиён ва институтҳои Иттиҳоди Аврупо бо пешниҳоди раисикунданаи Голландия дар 43-ҷом сессия 22-юми ноябрри соли 2004 дар Маастрих қабул кардааст. Main features of ethics framework for the public sector as proposed by Dutch Presidency and adopted by the Directors General responsible for Public Administration in the member states and the institutions of the European Union in their 43rd meeting in Maastricht (NL), 22 November 2004).

	<p>тронӣ (суроғай расмӣ), Интернет ва шабакаи дохилий.</p> <p>— Харид ва шартномаҳои давлатӣ: роҳ надодан ба бархурди манфиатҳо ва муқаррар намудани нарҳи муайян ҳангоми харид ва хизматрасонӣ.</p>	<p>доимии иттилоотӣ оид ба мушкилоти одоб бо ҳайати кормандон (интишорот, ҷаласаҳо давомаш</p>	
--	--	--	--

Вобаста ба масъалаи ҷазо барои ҳукуқвайронкунӣ марбут ба одоб СҲИР онҳоро аз рӯи намуди ҳукуқвайронкунӣ тақсим мекунад. Амалияро ба инобат гирифта, СҲИР се намуди ҳукуқвайронкунӣ ва мувоғиқан ҷазоро барои содир намудани онҳо муайян намудааст:

Шаклҳои ҳукуқвайронкунӣ	Мучозот	Аз ҷониби кӣ ҷазо андешида мешавад
Рафттори номуносиб-кирдоре, ки хилофи анъана ё таҷрибаи идорақунӣ мебошад	Чораҳои интизомӣ (огоҳии хаттӣ, танбех)	Роҳбарии бевосита (мустаким)
Рафттори беадабона-кирдоре, ки хилофи одоб, принсип ва арзишҳо мебошад	Чораҳои интизомӣ ва маъмурӣ (ҷарима, ради намудани додани рутбаи навбатӣ, ба вазифа ё рутбаи пасттар гузаронидан, аз кор ҳориҷ намудан)	Мақоме, ки барои идорақунӣ дар соҳаи хизмати давлатӣ масъул аст, мақомоти марказӣ, суд
Рафттори гайриқонунӣ-кирдори сазовори ҷазои ҷиноятӣ	Чораҳои ҷиноятӣ (ҷарима, маҳрум кардан аз озодӣ)	Суд, мақомоти ваколатдор оид ба таҳкики чунин намуди ҳукуқвайронкунӣ

Нисбат ба стандартҳои рафттор ва арзишҳои умумии хизмати давлатӣ онҳо, чун қоида, ба ғайр аз қонунҳо, инчунин дар Кодекси

одоб ё рафтори хизмати давлатй таҳким ёфтаанд, ки дар муайян намудани арзишҳо, нақши онҳо, ўҳдадориҳо ва масъулият, аз чумла одоби рафторе, ки давлат ва ҷамъият аз онҳо интизор аст, ҳамчун дастур ба хизматчиёни давлатй хизмат мерасонанд. Ҳангоми таҳияи Кодекси одоб ду муносибат ба назар гирифта мешавад:

1. Муносибати ба системаи риоя асосёфта, ҳангоме ки ба риояи қатъии қоидрои муфассал ва низоми қонунгузори муайянкунандаи намудҳои норавои рафтор таваҷҷӯҳи асосӣ зохир мегардад. Мисол: ИМА, Мексика, Португалия;
2. Муносибати ба системаи поквичдонӣ асосёфта, ҳангоме ки принсипҳои аҳлоқии умумӣ муқаррар гардида, ба асосномаҳои рафтори муносиб таваҷҷӯҳ зохир мегардад. Мисол: Зеландия Нав, Норвегия, Голландия.

Барои кишварҳое, ки дар масъалаҳои одоби хизмати давлатӣ муносибати системавӣ мавҷуд нест ё маҷмӯи баҳамалоқаманди принсипҳо, ки хизматчи давлатй ба роҳбарӣ мегирад, вучуд надорад, қабули кодексҳои тавсия дода мешавад, ки одоби рафтори хизматчи давлатиро дар асоси принсипҳои умумикабулгардида (мувоғики муносибатҳои ба системаи бовичдонӣ асосёфта) пеш мебарад, ҳамчунин дар асоси ин принсипҳо дастури амал ё самт муайян мегардад ва ба-рои таҳаллӯф ҷазо пешниҳод карда мешавад (мутобики муносибатҳои ба системаи риоя асосёфта).

8.2 Бархурди манфиатҳо

Дар доираи одоби рафтори хизматчи давлатӣ ба масъалаҳои бархурди манфиатҳо диққати маҳсус дода мешавад. Мавҷудияти бархурди манфиатҳо дар фаъолияти хизмати давлатӣ яке аз омилҳои ба шумор меравад, ки боварии ҷамъиятро ба поквичдонии хизматчи давлатӣ, дар маҷмӯъ ба хизмати давлатӣ қоҳиш медиҳад. Хизмат ба манфиати ҷамъият – ин вазифаи асосии ҳукумат ва муассисаҳои давлатӣ ба хисоб меравад. Шаҳрвандон аз шахсони мансабдори мақомоти давлатӣ иҷрои бовичдонона, боадолатона ва бегаразонаи ўҳдадориҳои хизматиашонро интизоранд. Ҷамъият беш аз пеш умединвор аст, ки ҳукумат шароити зарурӣ фароҳам меоварад ва ҳангоми он манфиатҳои ҳусусӣ, муносибатҳои корӣ ва дигар муносибатҳои мансабдорони давлатӣ механизми қабули қарорҳои давлатиро бадном намекунад ё пояти системаи идоракуни давлатиро коста намесозанд. Талаботи ҷамъият нисбат ба ҳукумат доимо афзоиш меёбад ва бино-бар ноӯҳдабароёна ҳал намудани ин бархурди манфиатҳо аз ҷониби

мансабдорони давлатӣ он метавонанд боварии шаҳрвандонро ба институтҳо ҳокимияти давлатӣ қоҳиш дихад²¹.

Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки қонунгузорӣ дар соҳаи бархурди манфиатҳо ба муайян намудани кафолати он равона карда шудааст, ки хизматчи давлатӣ ҳангоми ҳалли масъалаҳои марбут ба сиёсати давлатӣ манфиатҳои шахсиро ба роҳбарӣ намегирад ва қарорҳои ў танҳо барои ҳалли масъалаҳои барои ҷамъият манфиатвар асос мейбад. Қонунгузорие, ки бархурди манфиатҳоро ба танзим медарорад, ба он бо ду усул ноил мегардад:

1) бо роҳи манъи бархурди муайян ва мушаххаси манфиатҳо, мисол, ба вазирон ва хизматчиёни давлатӣ бевосита бастани шартнома бо ширкату корхонаҳое, ки онҳо соҳибӣ мекунанд ё киро намудани хешу табори наздикашон қатъиян манъ аст;

2) тавассути пешгирии зуҳороти манфиати шаҳсӣ ҳангоми қабули қарорҳо, мисол, тавассути талаботи хизматчи давлатӣ эълом доштани манфиатҳои хусусии худ, зеро на ҳамаи бархурди манфиатҳо муайян аст, бинобар ин, чунин тарзи талабот барои ошкор намудани онҳо кӯмак мерасонад.

Ҳарчанд заминае, ки дар он бархурди манфиатҳо сурат мегирад, метавонад вобаста ба вазъи мамлакат гуногун бошад, дар таҷрибаи ҷаҳонӣ принсипҳои муайяни умумии бандизимдарории бархурди манфиатҳо дар қонунгузорӣ мавҷуд аст. Үнсурҳои зерин бояд дар қонунгузории бархурди манфиатҳо дар хизмати давлатӣ пешбинӣ карда шаванд:

- муайян намудани бархурди манфиатҳо, ҳолатҳои бархурди манфиатҳо, аз ҷумла фарқ гузоштан байни манфиатҳои хусусӣ аз давлатӣ;
- муқаррар намудани механизм барои эълом намудани манфиатҳои хусусӣ;
- муқаррар намудани он, ки чӣ гуна манфиатҳои хусусӣ бо манфиатҳои давлатӣ мутобиқат намекунанд;
- муқаррар намудани расмиёт (ё тартиб) барои истиснои ин манфиатҳо (хусусӣ) аз раванди қабули қарор;
- таъсиси расмиёт барои ҳалли ҳолатҳои рух додани бархурди манфиатҳо (ё гунаҳкор донистан дар содир намудани бархурди манфиатҳо).

Инчунин, ҷиҳати иҷрои самараноки сиёсат дар соҳаи бархурди манфиатҳо зарур аст, ки ба гайр аз қонунҳое, ки сарчашмаи асосии ҳуқуқ ба ҳисоб рафта, таъинот, принсипҳо ва талаботи заруриро воба-

²¹ Дастури СҲИР оид ба ҳалли бархурди манфиатҳо дар хизмати давлатӣ, июни с.2003.

ста ба сиёсат дар соҳаи бархурди манфиатҳо дар бар мегиранд, маводи таълимӣ ва методологӣ, маслиҳат ва машваратҳо таҳия гардида, ба мисолҳои амалии иқдомоти мушахҳас барои ҳалли вазъияти вобаста ба бархурди манфиатҳо, алалхусус дар соҳаҳои **зудтагийрёбанд** ё «ти-ра» нигаронида шавад.

Ҳангоми муайян намудани мафхуми бархурди манфиатҳо муносабати ягона вуҷуд надорад, зоро бархурди манфиатҳо метавонанд шаклҳои муҳталиф дошта, аз рафтore, ки хизматчии давлатиро беобру мекунад, то содир намудани амалҳои ҷиноятӣ фаро гирад. Роҳбарияти СҲИР ҷиҳати ҳалли бархурди манфиатҳо дар хизмати давлатӣ таъиноти зеринро пешниҳод менамояд:

«Бархурди манфиатҳо» - ин ихтилоф байни ӯҳдадориҳои ҷамъиятию ҳуқуқӣ ва манфиатҳои ҳусусии шахси мансабдори давлатӣ мебошад, ки дар сурати ба вуҷуд омадани он манфиатҳои ҳусусӣ (ки аз муқаррароти шахси мансабдори давлатӣ ҳамчун шахси ҳусусӣ бармеояд) метавонанд ба тарики гайриқонунӣ барои аз ҷониби онҳо иҷро гардидан ӯҳдадориҳо ё дигар амалҳо таъсир расонад²².

Ба гайр аз ин, Роҳбарияти СҲИР тақсимоти зерини намудҳои бархурди манфиатҳоро низ истифода мебарад:

Бархурди воқеии манфиатҳо ҳолатеро таҳмин менамояд, ки ҳангоми он хизматчии давлатӣ оид ба манфиатҳои ҳусусӣ (манфиатҳои иқтисодӣ ё дигар манфиатҳо, аз қабили рафоқат ё пайванди оилавӣ), ки барои таъсир расонидан ба ӯ ё ӯҳдадориҳои давлатии ӯ дорои асоси коғӣ мебошад, ҳабардор аст.

Бархурди эҳтимолии манфиатҳо дар ҳолатҳое ба вуқӯъ меояд, ки хизматчии давлатӣ дорои чунин манфиатҳои ҳусусие мебошад, ки он метавонад боиси бархурди манфиатҳо гардад, агар ҳамин шахси мансабдор ӯҳдадориҳои даҳлдори расмиро (яъне ӯҳдадориҳои хилофи манфиатҳои ҳусусиро) дар оянда низ иҷро кунад.

Бархурди аёни манфиатҳо ҳангоме зуҳур мейбад, ки агар чунин андешаҳоэ пайдо гарданд, ки манфиатҳои ҳусусии шахси мансабдори давлатӣ метавонанд бо тарики гайриқонунӣ ба иҷрои ӯҳдадориҳои вазифавии ӯ таъсир расонанд, вале дар асл чунин ҳолат рух намедиҳад.

Дар ҳолатҳое, ки агар манфиати шахсӣ воқеан ҳам иҷрои матлуби ӯҳдадориҳои вазифавиро аз ҷониби шахси мансабдори давлатӣ бадном карда бошад, ин ҳолатро беҳтар аст ҳамчун намунаи рафтори гайриқонунӣ ё «сӯйистифода аз мансаби давлатӣ» ё ҳатто ҳамчун далили коррупсия баррасӣ кард, на чун «бархурди манфиатҳо».

²² Дастури Созмони ҳамкориҳои иқтисодӣ ва рушд оид ба ҳалли бархурди манфиатҳо дар хизмати давлатӣ, июни с.2003.

Барои боз ҳам мушаххас муайян намудани ҳолатҳои марбут ба бархурди манфиатҳо бояд мисолҳои манфиатҳои хусусиеро, ки метавонад боиси бавуҷудоии бархурди манфиатҳо гардад, аз қабили манфиатҳои молиявӣ ва иқтисодӣ, қарзҳо ва дорой, мансубият ба ташкилотҳои тичоратӣ ва гайритичоратӣ, алоқамандӣ бо ташкилотҳои сиёсӣ, итифоқҳои касаба ё касбӣ, ҳамчунин дигар манфиатҳое, ки аз мақоми шахси мансабдор ҳамчун шахси воқеӣ, корхона ва муносибатҳо бармеояд (мисол, ӯҳдадориҳои хуссӣ ё касбӣ дар назди гурӯҳҳои ҷамъиятӣ, касбӣ, этникӣ, оиласӣ ё динӣ ё алоқамандӣ бо шахсон дар ҳамон як ҳочагии хонаводагӣ) мушаххас муайян намуд.

Яке аз иқдомҳои муҳим ҳангоми танзими бархурди манфиатҳо аз инъи коси мушаххас ва воқеии вазъ ва муносибатҳое ба ҳисоб мераванд, ки метавонанд боиси ҳолатҳои марбут ба бархурди манфиатҳо гарданд. Роҳбарият баррасии вазъи зерини «таваккали баланд»-ро пешниҳод менамояд:

1. якҷоя кардан дигар фаъолияти меҳнатӣ бо мансаби расмии ҳуд;

2. истифода ва ҳимояи иттилооти дохилие, ки барои истифодаи умум таъин нагардидаанд ё маълумоте, ки тибқи иҷрои ӯҳдадориҳои хизматӣ дастрас шудаанд ё танҳо барои мақсадҳои расмӣ мукаррар гардидаанд;

3. қарордодҳо, аз ҷумла таҳия, гуфтушунидҳо, идоракунӣ ва иҷрои онҳо;

4. тӯҳфҳо ва дигар намуди фоидai моддӣ;

5. интизории аъзои оилаи хизматчии давлатӣ ё иттиҳоде, ки вай ба он мансуб аст;

6. таъиноти «беруна», яъне муайян намудани вазъ ва расмиёте, ки тибқи он хизматчии давлатӣ метавонад таъинот ба вазифаро дар шӯро ё дигар мақоми назоратӣ қабул намояд, мисол ташкилоти маҳалӣ, ташкилоти гайридавлатӣ, ташкилоти касбӣ ё сиёсӣ, иттиҳодияни давлатӣ ё ташкилоти тичоратӣ, ки бо ташкилотҳои давлатӣ дорои аҳдои карордодӣ, шарикӣ, кӯмакрасонӣ ё механизмҳо мебошанд.

8.3. Принсипҳои одоби рафтори хизматчии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ба масъалаҳои одоби касбии хизматчии давлатӣ дар хизмати давлатӣ дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон низ диққати маҳсус дода шудааст. Дар поён як қатор талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба мӯҳтавои одоб ва рафтори хизматчии хизматчии давлатии шаҳрвандӣ мавриди баррасӣ карор мегирад. Талабот нисбат ба одоби рафтори хизматчии давлатӣ, ки дар қонунгузорӣ

таҳким ёфтааст, хусусияти ўҳдадориҳои ҳуқуқиро қасб мекунад. Аммо ҳуқуқ наметавонад тамоми маъсалаҳои одоби рафтори хизматчи давлатиро танзим намояд. Механизмҳои риояи меъёрҳои одоб набояд ба меъёрҳою манъкуниҳои ҳуқуқӣ балки асосан ба анъанаҳо ва ахлоқ такая намоянд.

Дар аксарияти мамлакатҳои дунё, аз чумла дар Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз механизмҳои таъсирик барои хизматчиёни давлатӣ Кодекси одоби хизматчи давлатӣ ба ҳисоб меравад.

Ҳарчанд Кодекси одоби Ҷумҳурии Тоҷикистон принсипҳои рафтори хизматчи давлатиро ба тарики мушахҳас танзим намекунад, бо вуҷуди ин баъзе меъёрҳои он риояи чунин принсипҳоро, аз қабили принципи хизмат ба ҷамъият ва давлат, принсипҳои риояи қонунҳо (банди 1), принсипҳои бегаразӣ (банди 4, 7, 9, 17), принципи эҳтиром, риоя ва ҳимояи ҳуқуқи инсон (бандҳои 2, 16) ва гайраро тақозо менаомяд.

Риояи принсипҳои бегаразӣ, қонуният, бетарафии сиёсӣ ҳангоми анҷом додани хизмати давлатӣ инчунин аз талаботи меъёрҳои қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» ва «Дар бораи мубориза бо коррупсия» бармеояд.

Аз ҷониби хизматчи давлатӣ риоя гаштани принсипҳои дар боло зикргардида асоси одоби хизмати давлатиро ташкил дода, пуррағӣ ва самаранокии онро таъмин менамояд.

Хизматчи давлатӣ тибқи моддаи 15 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» савганд ёд карда, ўҳдадор мешавад, ки Конститутсияи (Сарқонуни), Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқиро риоя намуда, дар фаъолияти ҳуд принсипҳои қонуният, адолат, бегаразӣ ва ростқавлиро ба роҳбарӣ гирад, тибқи талаботи Кодекси одоби хизматчи давлатӣ поквичдона ва дар сатҳи олии қасбӣ фаъолият намуда, ҳуқуқ ва озодии инсон ва шаҳрвандро эҳтиром карда, манфиатҳои давлат ва ҷомеаро ҳамчун вазифаи асосии ҳуд ҳисобад.

Баъзе аз ин принсипҳоро, ки риояи онҳо бо санадҳои зикргардида пешбинӣ гаштаанд, баррасӣ менамоем.

8.3.1. Принсипҳои бегаразӣ, хизмат ба давлат ва манфиатҳои ҷамъиятӣ

Азбаски ин се принсип байни ҳам зич алоқаманданд, хизмат ба давлат ва манфиатҳои ҷамъиятӣ танҳо ҳангоми муносибатҳои бегарезона нисбат ба хизмати давлатӣ имконпазир мегардад.

Зикр кардан зарур аст, ки яке аз принсипҳои асосии одоби рафтори хизматчи давлатӣ принципи бегаразӣ ба ҳисоб меравад.

Принсиби бегаразай ва мустақилият бояд ба хизматчии давлатай кабл аз ҳама ҳангоми интихоби ҷанбаъҳои ахлоқӣ чиҳати таҳия ва татбиқи қарори мушаҳҳас хизмат ба манфиати давлат ва ҷамъиятро таъмин намояд. Кодекси одоби Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ менамояд, ки хизматчии давлатай бояд фаъолияти қасбиро ҷунон ба амал барорад, ки қобилияти бегаразона ва содиқона амал намудани ўтаҳти шӯбҳа набошад, унвони олии хизматчии давлатиро бадном насозад.

Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон барои хизматчии давлатай бо мақсади таъмини принсиби хизмати бегаразона ба давлат ва фаъолияти хизматӣ як қатор маҳдудиятҳоро пешбинӣ менамояд. Хизматчии давлатай тибқи моддаи 10 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бо коррупсия» набояд ба дигар кори музднок бо шарти фаъолияти штатӣ машғул шавад, ба истиснои фаъолияти илмӣ, эҷодӣ ва омӯзгорӣ дар кори мақоме, ки дар хизмати он қарор дорад, ба ў тобеъ ё таҳти назорати ў қарор дорад, ба сифати ваколатдори шаҳсони сеюм, иштирок кунад, шаҳсан ё тавассути шаҳсони боваринок ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шавад, воситаҳо ва захираҳои молиявӣ, моддию техниқӣ, нақлиёт, инчунин дигар восита ва захираҳои давлатай ва колективӣ, иттилооти хизматӣ ва гайраро бо мақсади гайрихизматӣ истифода барад.

Хизматчии давлатай набояд ба ин ё он шаҳс барои фароҳам овардани афзалияти иҷтимоӣ ва имтиёз, чӣ бо подош ва чӣ бидуни он, мусоидат намояд.

Хизматчии давлатай дар ягон ҳолат набояд барои хизмати дар доираи ўҳдадориҳои хизматӣ расонидааш ҳадя гирад ва тӯхфа дихад. Ба шаҳсони мансабдори болоӣ қӯмакҳои гайрихизматӣ расонад, аз ҳисоби шаҳсони воқеӣ ва ҳукуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шаҳсони воқееною ҳукуқии ҳориҷӣ аз сафарҳои доҳилидавлатӣ ва ҳориҷии сайёҳӣ, табобатию солимгардонӣ ва дигар сафарҳо истифода барад. Инчунин ҳама гуна дигар фоидаҳоро барои оила, хешу табори худ ки метавонад ба иҷрои ўҳдадориҳои мансабӣ ва бегаразӣ ҳангоми иҷрои ўҳдадориҳои хизматӣ таъсир мерасонад бигирад.

Кодекси одоб муқаррар менамояд, ки хизматчии давлатай бояд аз гирифтани ҳаққи гайриқонунӣ барои иҷрои ўҳдадориҳои худ чӣ дар шакли моддӣ (пул, тӯхфаҳо) ва чӣ дар шакли гайримоддӣ (хизматрасониҳо) канорагирӣ намояд, инчунин ҳама гуна амалҳои марбут ба манфиатҳои шаҳсӣ, амволӣ (молиявӣ), тиҷоратӣ ва дигар манфиатҳоро, ки ба иҷрои бовичдононаи ўҳдадориҳои мансабӣ (хизматӣ) монеъ мешаванд, истисно намояд.

Хизматчии давлатай набояд роҳ дихад, ки манфиатҳои шаҳсии ўбо ўҳдадориҳои умумии мансабиаш ба ҳам барҳӯранд. Ў барои роҳ

надодан ба ихтилофоти вөкөй ва эҳтимолӣ масъул аст. Дар ҳамаи холатҳо хизматчи давлатӣ набояд аз мавқеи расмии худ ин ё он фоидай шахсӣ ба даст орад.

Кодекси одоб пешбинӣ менамояд, ки хизматчи давлатӣ бояд аз иштирок дар амале, ки бегаразии ўро зери шубҳа мегузорад, ҳангоме ки ба ин кор хешу табораш ҷалб гардидаанд, дигар ҳолатҳое, ки метавонад бевосита ё бавосита манфиатдор будани ўро дар ҳалли ин масъала асоснок созад, канорагиӣ намояд.

Барҳӯрди манфиатҳо ҳангоме ба вучуд меояд, ки хизматчи давлатӣ дорои манфиатнокии шахсӣ мебошад, ки ба иҷрои объективӣ ва бегаразонаи ўҳдадориҳояш таъсир мерасонад ё метавонад таъсир расонад. Манфиатдории шахсии хизматчи давлатӣ ҳама гуна фоидаро, аз ҷумла ҳам барои худи ў, ҳам барои оилааш, хешу табор, дӯстон, шахсони наздик, инчунин барои шахсон ва ташкилотҳое, ки ў бо онҳо муносибатҳои корӣ дорад ё ба сиёсат алоқаманд аст, дар бар мегирад. Ба ин мағҳум инчунин ҳама гуна ўҳдадории молиявӣ ва шаҳрвандӣ, ки хизматчи давлатӣ ба ўҳда дорад, дохил мешавад.

Ҳангоми ҳамкорӣ бо ташкилотҳое, ки бо онҳо хизматчи давлатӣ муносибатҳои молиявӣ дорад, ў бояд ҳамеша масъулияти асосии худро дар назди шаҳрвандон дар ёд дошта бошад, ки аз риояи манфиатҳои давлат иборат аст.

Риояи принсипи бегаразӣ бо пешгирии коррупсия дар мақомоти давлатӣ зич алоқаманд аст. Қонун дар бораи мубориза бар зидди коррупсия истифодаи мақоми худро ҳангоми ҳалли масъалаҳое, ки ба манфиатҳои шахсӣ, манфиатҳои хешони наздики онҳо ё шахсони сеюм даҳолат мекунанд; иштирок ба сифати шахси бовариноки вөкөй ё ҳукуқӣ дар корҳои мақоме, ки дар он хизмат мекунанд ё тобеи ў мебошанд, ё фаъолияти онро назорат мекунанд; машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ, иштирок дар ташкилотҳои соҳибкорӣ ё дар мақоми идоракуни он; пешбарӣ ё таъин намудани шахс ба вазифа ба сифати шахси ваколатдор дар иҷрои супоришҳои давлатӣ ё шахсони ба онҳо баробаркардашуда сарфи назар аз монеаҳои барои машғул шудан ба ин вазифа муқаррарнамудаи Қонун вобаста ба хизмати яқҷояи хешони наздик ё барқасдана риоя накардани ин маҳдудиятҳо, барқасд ва гайриқонунӣ аз кор ҳориҷ намудани коргарон аз вазифа ё гузаронидан ба дигар вазифа; додани имтиёзҳои пешбининакардаи қонун (протексионизм) ҳангоми таъин ва/ё пешбарӣ ба хизмати давлатӣ, таҳсил, фаъолияти илмӣ ва дигар фаъолияти шабехро ҳамчун ҳолатҳои фароҳамоваранди шароит барои коррупсия баррасӣ менаҷояд.

Агар хизматчии давлатӣ ва дигар шахси мансабдор мансаберо ишғол намояд, ки он метавонад ба ӯҳдадориҳои мансабии ў ё ба манфиатҳои шахсӣ ё ҳусусии ў дахл намояд, пас ў вазифадор аст тибки Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» оид ба мавҷудияти чунин намуди барҳӯрди манфиатҳо ба шахси мансабдоре, ки барои ба кор таъин ё аз кор озод намудани ў ҳуқуқ дорад, маълумот дидҳад.

Бо назардошти риояи ҳуқуқҳои асосии конститутсионӣ хизматчии давлатӣ ва дигар шахси мансабдор бояд назорат баранд, ки ҳангоми иштироки онҳо дар фаъолияти сиёсӣ ё мансубият ба фаъолияти тичоратӣ, иштирок дар мубоисаҳои сиёсӣ дар ҷамъият ё доираҳои сиёсӣ боварии шаҳрвандон ё корфарморо вобаста ба қобилияти иҷрои бегаразона ва бовичдононаи ӯҳдадориҳои мансабии ба зиммаашон гузоштшуда коҳиши надиҳад.

Манфиатҳои давлат ва тавассути он манфиати ҷамъият меъёри ойлӣ ва мақсади ниҳоии фаъолияти қасбии хизматчии давлатӣ ба ҳисоб меравад. Ў ҳуқуқ надорад барои манфиатҳои шахсӣ ё манфиатҳои шахсони дигар шуда, ба обруи қасби ҳуд зиён оварад.

Хизматчии давлатӣ ӯҳдадор аст, барои манфиатҳои умумимилий ҳизмат намояд. Хизматчии давлатӣ набояд таъсир ва мансаби ҳудро барои манфиати яке аз ғурӯҳҳои иҷтимоӣ ва доираи наздики онҳо аз ҳисоби манфиатҳои ғурӯҳҳои дигари иҷтимоӣ истифода барад.

Хизматчии давлатӣ бояд анъана ва урғу одати миллатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистонро эҳтиром ва таҳаммул намояд, мушаҳҳасоти фарҳангӣ ва дигар ҳусусиятҳои муҳталифи ғурӯҳҳои этникӣ ва иҷтимоиро ба инобат гирифта, ба тавоғуки байналмилалӣ ва байнимазҳабӣ мусоидат намояд.

Барҳӯрд байни манфиатҳои ғурӯҳҳои муҳталифи иҷтимоиро хизматчии давлатӣ бояд аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ ва қонунӣ, аз нигоҳи иқтисодӣ ва сиёсии иҷтимоӣ мувоғиқи мақсад будани он, дарку фаҳмиши ҷамъиятӣ оид ба адолат ва арзишҳои аҳлоқӣ баррасӣ намояд.

8.3.2. Принципи қонуният

Принципи муҳими одоби фаъолияти хизматчии давлатӣ принципи қонуният, волоияти Қонститутсиияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонунҳо нисбат ба ҳамаи дигар санадҳои меъёри ва дастурамалҳои мансабӣ ба ҳисоб меравад. Кодекси одоби Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ менаюяд, ки хизматчии давлатӣ дар фаъолияти ҳеш бояд Қонститутсиияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ», дигар қонунҳо ва санадҳои меъёрии

хуқукии Ҷумхурии Тоҷикистон, санадҳои хуқукии байналмилалии эътирофнамудаи Ҷумхурии Тоҷикистон, инчунин меъёрҳои умуми-эътирофшудаи ахлоқӣ ва қоидаҳои одоби муоширатро ба роҳбарӣ гирад.

Принсипи мазкур дар сатҳи қонунгузорӣ ба сифати яке аз принсипҳои асосии фаъолияти хизматчии давлатӣ таҳқим ёфта, инчунин яке аз талаботи муҳими ахлоқ ва рафтори хизматчии давлатӣ ба ҳисоб меравад. Принсипи волоияти Конститусия ва қонунҳои дар моддаи 7 Қонуни Ҷумхурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» пешбинигардида яке аз принсипҳои асосии хизмати давлатӣ ба шумор меравад. Татбики ин принсип дар ҳаёт ва ба роҳбарӣ гирифтани он дар фаъолияти бевоситаи амалий ба сифати заминаи муайянкунандай иҷтимоӣ ва ахлоқии идоракунии кормандон баромад мекунад.

Вайронкунни талаботи қонунҳо бо назардошти мақсадҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва дигар мақсадҳо, ҳатто мақсадҳои наҷибона иҷозат дода намешавад. Принсипи қонуният бояд меъёри ахлоқии хизматчии давлатӣ бошад.

Дар амал бисёр ҳолатҳое рӯҳ медиҳанд, ки хизматчии давлатӣ, ба ақидаи ў, бо амру фармонҳои гайриқонунни роҳбаријат дучор мешавад. Моддаи 33 Қонуни Ҷумхурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» ҳолатҳои ҳалли чунин вазъро ба танзим медарорад. Хизматчии давлатӣ ҳангоми шубҳа вобаста ба қонунӣ будани амр ва фармони барои иҷро гирифтааш бояд фавран дар шакли ҳаттӣ ба роҳбари бевоситаи худ муроҷиат намояд. Агар роҳбари бевосита ё шахси мансабдори болоӣ дурустии амр ё фармони додашударо ҳаттӣ тасдиқ намояд, хизматчии давлатӣ бояд онро иҷро кунад, ба шарте агар он дорои оқибатҳои ҷавобгарии маъмурӣ ё ҷиноятӣ набошад. Масъулият барои оқибатҳои иҷрои амр ва дастури гайриқонунӣ дар ин ҳолат ба зиммаи шахси мансабдоре гузошта мешавад, ки онҳоро тасдиқ кардааст.

8.3.3. Принсипи эҳтиром нисбат ба шаҳсият, риоя ва химояи хуқуқи инсон

Тибқи Кодекси одоби Ҷумхурии Тоҷикистон хизматчии давлатӣ бояд дар татбики ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ки Конститусияи Ҷумхурии Тоҷикистон арзиши олӣ эътироф кардааст, мусоидат намояд. Принсипи инсондӯстӣ аз хизматчии давлатӣ эҳтиром нисбат ба инсон, боварӣ ба ў, эътирофи мустақилӣ ва эътибори шаҳсиятро тақозо менамояд. Эътироф, риоя ва химояи ҳуқуқ, озодӣ ва манфиатҳои инсон ва шаҳрванд қарзи ахлоқӣ ва ўҳдадории касбии хизматчии давлатӣ мебошад.

Хизматчии давлатӣ бояд шаъну эътибори ҳар як инсон, обрӯи копри ӯро эҳтиром намояд, бо роҳи ба яке фароҳам овардани имтиёз ва манфиатҳои сазоворнашуда ба поймолқуни хуқуки шахси дигар роҳ надиҳад, ба ҳифзи баробарии хуқуқию иҷтимоии ҳар фард мусоидат намояд.

Хизматчии давлатӣ барои таъмини маҳфияти иттилооти вобаста бо иҷрои ӯҳдадориҳои мансабӣ бадастомада, ки ба ҳаёти шахсӣ, шаъну эътибори шаҳрвандон даҳл доранд, масъул мебошад.

Фаъолияти мӯътадили хизматчии давлатӣ, агар асоси онро адодат, ҳифзи амалии хуқуки шаҳрванд, истифодаи қонунии ваколатҳои мансабӣ, қонеъ намудани умеду хостаҳои иҷтимоии ҷамъият ташкил надиҳад, гайриимкон аст. Ҳама гуна беадолатии роҳдодаи шахси мансабдор на танҳо ӯро, балки дар маҷмӯъ ҳокимијатро бадном намуда, ба он зиёни ислоҳнашаванда мерасонад.

8.3.4. Принсипҳои бетарафии сиёсӣ

Принсипҳои ахлоқи бетарафии сиёсӣ хизматчии давлатиро водор месозад, ки ҳайрҳоҳӣ ва адовати сиёсии худро ба тариқи умумӣ, бевосита ва бавосита иброз насозад. Мутобики моддаи 7 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» гайриҳизбӣ будани хизматчии давлатии мақомоти даҳлдори давлатӣ, ки дар Конститутсия ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян шудаанд, яке аз принсипҳои асосии хизмати давлатӣ маҳсуб мёбад. Ин Қонун иштироки хизматчии давлатиро дар корпартвоҳо ва дигар амалҳое, ки мегавонад фаъолияти мақомоти давлатиро номӯътадил созад ва ба иҷрои вазифаҳои хизматӣ монеъ гардад, манъ менамояд.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» ба хизматчии давлатӣ иҷро намудани дастур ва супоришиҳои хизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ташкилотҳои динӣ ё истифода намудани вазъи хизматии худро ба манфиати онҳо; ё зоҳир намудани бадгумонӣ ё ҳайрҳоҳиро нисбат ба ягон шаҳрванд ё шахси вокеии ташкилот, макомот ва иттиҳодияҳо манъ менамояд.

Ин принсип инчунин дар меъёрҳои ахлоқи рафтори хизматчии давлатӣ инкишоф ёфтааст. Банди 9 Кодекси одоби Ҷумҳурии Тоҷикистон инчунин мустақилияти хизматчии давлатиро аз таъсири ташкилотҳои қасбӣ ва ҷамъиятӣ пешбинӣ менамояд.

Вазифаи ахлоқии хизматчии давлатӣ аз зарурати пурра истисно намудани имкониятҳои таъсири ин ё он хизбҳои сиёсӣ ё ташкилотҳои дигари ҷамъиятӣ вобаста ба иҷро намудани ӯҳдадориҳои вазифавӣ ё қабули карор аз тарафи хизматчиёни давлатӣ иборат мебошад.

Хизматчии давлатӣ барои расидан ба ин ё он мақсадҳои сиёсӣ, иҷрои қарор ва супоришҳои сиёсӣ набояд ба истифодаи захираҳои моддӣ, маъмурӣ ва дигар захираҳои мақомоти давлатӣ роҳ дихад.

8.3.5. Принсипи масъулият

Хизматчии давлатӣ барои қарор ва амали худ дар назди ҷамъият масъул мебошад. Принсипи масъулията таъкид менамояд, ки ҳар як ҳокимияти маъмурӣ барои оқибати манғии қарори қабулнамудаи худ, иҷро накардани ўҳдадории вазифавии худ, барои амале, ки ҳукук ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандонро вайрон мекунад, масъул мебошад.

Ҳама гуна ибрози шубҳа аз ҷониби аҳли ҷомеа оид ба вайрон кардани қонунҳо, меъёри аҳлоқ нисбат ба хизматчии давлатӣ ҳамчун айбордкоруни аҳлоқӣ баррасӣ мегардад ва набояд нисбати он беътиҳӣ зохир карда шавад.

8.3.6. Принсипҳои умумии аҳлоқ

Ба ғайр аз принсипҳои дар боло номбурда хизматчиёни давлатӣ ҳангоми иҷрои вазифаҳои хизматӣ бояд дигар талаботи аҳлоқро низ риоя намоянд, инчунин ба меъёрҳои одоби корӣ итоат намоянд.

Моддай 7 Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» инчунин дигар принсипҳоро номбар менамояд, ки хизмати давлатӣ бояд бо он такя кунад ва асоси рафтори ҳар як хизматчи давлатиро ташкил дихад. Инҳо аз инсондустӣ ва адолати иҷтимоӣ, кордонӣ, соҳибҳукукӣ ва хисобдиҳонда будани хизматчии давлатӣ иборатанад. Хизматчии давлатӣ дар фаъолияти худ бояд чунин меъёрҳои аҳлоқ ба монанди ростқавлӣ, бегаразӣ, бовиҷдонӣ ва фидокориро ба роҳбарӣ гирад.

Дар Кодекси одоб ҳама гуна коллизияҳое, ки дар фаъолияти амалии хизматчии давлатӣ ба вуҷуд меоянд, пешбинӣ кардан имконнапазир мебошад. Қоидаҳои Кодекс интиҳоби аҳлоқи шаҳсӣ, мавқеъ ва эътиқоди хизматчии давлатӣ, вичдон ва масъулияти онро иваз намемояд.

Қарзи аҳлоқӣ ва ўҳдадориҳои мансабии хизматчии давлатӣ аз ҳушмуомилагӣ, меҳрубонӣ, некҳоҳӣ, боэътиноӣ ва таҳаммул нисбат ба ҳамаи шаҳрвандон, аз ҷумла нисбат ба роҳбарони бевосита ва шахсоне, ки аз рӯи ўҳдадориҳои мансабӣ ба ўвобаста мебошад, иборат аст. Барои хизматчии давлатӣ ҳудбоварӣ, тоқатнапазирӣ ва дағалӣ нисбат ба зердастон ва муроҷиатқунандагон нораво мебошад.

Хизматчии давлатӣ бояд нисбат ба одамон, новобаста ба миллат эътиқоди динӣ, тамоюли сиёсии онҳо таҳаммул зоҳир намояд.

9. Таҷрибаи пешқадами давлатҳои Иттиҳоди Аврупо: дар самти идорақуни қобилиягт дар ташкилотҳои ҷамъиятӣ

Дар доираи ислоҳоти маъмурӣ ҷамъиятӣ аксари мамлакатҳои Иттиҳоди Аврупо ба талаботи тағиیر додани сиёсати маъмулии идорақуни захираҳои инсонӣ ва маҳсус таъқид намудани нақши хизмати давлатӣ нисбат ба проблема ва талаботи шаҳрвандон рӯ ба рӯ шуданд.

Дар системаҳои маъмули маъмурияти ҷамъиятӣ хизмати давлатӣ маъмулан ба қоидаҳои ҷузъӣ маҳдуд шуда, расмиёти идорақуниро нисбат ба тамоми хизмати давлатӣ даҳл менамуд, ки аз қонунҳои умумии меҳнатӣ фарқ мекунад. Вазъ дар якчанд даҳсолаи гузашта пурра тағиир ёфта, аксар мамлакатҳо (мисол, Британияи Кабир, Зеландияи Нав, Швейцария, Канада, Дания ва гайра) самти инфириодигардонии хизмати давлатиро пеш гирифтанд, ки ба раванди интиҳоб, мӯҳлати таъин, анҷоми мӯҳлати шуғл, инчунин идора намудани кор ва пардоҳт вобаста мебошанд. Дар баъзе мамлакатҳо хизматчиёни давлатӣ маъмулан тамоми умр машгул буданд ва имрӯзҳо, мувофиқи ҳуқуқи умумии меҳнат, ин шуғл бекор карда шуд. Дар дигар мамлакатҳо, дар ҳоле ки шуғли якумра дар ҳукумат таҳти ҳимоя қарор гирифт, барои мавкеъҳои муайян, бо афзоиши маъсулияти инфириодӣ барои кор, қарордодҳои муваққатӣ чорӣ карда шуд.

Мақомоти марказии идораҳои захираҳои инсонӣ ҳоло ҳам дар тағиир додани системаи хизмати давлатӣ нақши стратегиро мебозад, вале миқёси он аз назорати ҷузъӣ то пешниҳод ва муқаррар намудани меъёрҳо тавсее ёфтааст. Бинобар ин, ба пешниҳоди сиёсат ва стратегия нав талабот мавҷуд аст, ки тавонад муттасилии сиёсати ҳукуматро беҳтар созад, саҳехиро барои андешаронӣ ва самаранокии хизмати давлатӣ таъмин намояд.

Яке аз стратегияҳои начандон пеш амалкунанда оид ба беҳтар намудани муттасилии сиёсати ҳукумат дар сохтори инкишофёбандаи ғайримуттамарказонӣ, ки дар бисёр мамлакатҳо татбик гардидааст, идорақуни бो қобилиягт асосёфта мебошад²³.

Ҳуҷҷати нав ба салоҳиятнокӣ нигаронида шудааст, ки иҷроқунанҷагони баландиҳтисосро аз иҷроқунанҷагони дорои ихтиносӣ миёна дар ҳамаи амалиёти ташкилий қиёс мекунад ва сохтори мазкурро барои ҷалб, интиҳоб, рушд, мукофотонӣ ва дигар ҷабҳаҳои идораи захираҳои инсонӣ ҳамчун асос истифода мебарад.

²³ Қабул гардидааст Jurgita Siugzdiniene «Идораи қобилиягт дар ҳошияи Даствуруламали ислоҳоти идорақуни ҷамъиятӣ». VIESOJI POLITIKA IR ADMINISTRĀVIMAS, 2006, раками 18

Ҳаракати салоҳиятнокӣ даставвал дар ташкилотҳои баҳши хусусӣ истифода бурда мешуданд, vale тайи даҳсолаи охир беш аз пеш дар баҳши ҷамъиятии як қатор мамлакатҳои Иттиҳоди Аврупо, аз ҷумла дар Британияи Кабир, Белгия, Нидерланд, мамлакатҳои Скандинавия ва Эстония ҷорӣ карда шуд. Азбаски кори мененҷерҳои инфириодӣ ва хизматчиёни давлатӣ ҷиҳати расидан ба натиҷаҳо ҳамчун омили асосӣ ба муҳоҳида расид, он ба маркази стратегии ҳар як ислоҳоти ҳукуматӣ табдил ёфт. Бинобар ин аксари ҳукуматҳо идораи салоҳиятнокиро ҳамчун воситаи стратегӣ барои ноил гардидан ба кори нисбатан самараҳаҳш ва хайрҳоҳонаи хизмати давлатӣ пазируфтанд.

Намунаи салоҳиятнокӣ дар хизмати давлатӣ метавонад ҳамчун номгӯи қобилиятҳои муайян ва ҳукуқ пешниҳод гардад, ки аз муҳоҳидаи кори хизматчиёни давлатии миёна ё баландихтисос барои мавқеъҳои муайян ба даст омадааст. Намуна ҳаммонандкуни салоҳияти хизматчиёни давлатиро дар сатҳҳои гуногун барои айни замон беҳтар соҳтани корҳо ё барои тайёр кардан мавқеи дигар тавассути ҳавасмандгардонӣ ё гузаронидан ба ҷои кори дигар таъмин менамояд. Аксар соҳтори салоҳиятнокӣ барои сатҳи болоии хизмати давлатӣ инкишоф ёфтааст.

Мисол, соҳтори салоҳиятнокии хизматчии қалони давлатии Эстония салоҳиятнокиро барои хизматчии давлатии сатҳи болой, аз ҷумла канслерҳо ва ноиб-канслерҳои вазоратҳо, генералҳо, директоҷони идора, губернаторон ва нозирон ҳаммонанд месозад.

Соҳтори салоҳиятнокӣ панҷ зинаи қобилиятнокӣ (салоҳиятнокӣ)-ро муайян менамоянд, ки ҳар қадом зина бо 2-4 ҷенакҳои фаъолият инъикос карда шудааст. Салоҳиятнокии соҳтори болоии хизматчии қалони давлатии Эстония бо салоҳиятнокиҳо ва ҷенакҳои зерин муайян карда шудаанд²⁴.

1. Боварӣ

1.1. Хизмат ба миллат. Қӯшиш барои фаъолият ба манфиати ҷамъият мувоғиқи эҳтиёҷоти рушди давлат.

1.2. Эҳтироми одоби хизмати давлатӣ. Татбиқи арзиши ахлоқии хизмати давлатӣ ва ташаккул додани некномӣ.

1.3. Эҳтироми волоияти қонун. Эҳтироми волоияти қонун бо таъмини ҳукуқҳо ва озодиҳои асосии одамон дар соҳаи масъулияти он.

2. Мавҷудияти биниш.

²⁴ Соҳтори салоҳиятнокии болоии Ҳадамоти қалони давлатии Эстония. Иттилоот аз шӯъбаи коргузории Ҷумҳурии Эстония ва Шӯъбаи рушди хизмати давлатӣ.

2.1. Ба вучуд овардани биниш. Ба вучуд овардани биниш дар соҳаи масъулияти ў, дастгирии фаъолияти ҳаётан муҳими он ва таъсир расонидан ба рушди афзалиятҳои сиёсии ҳукумат.

2.2. Шарҳ додани интихоби стратегӣ. Барои интихоби стратегӣ манзур намудани пешниҳодот, дастгирии фаъолияти ҳаётан муҳими онҳо, шарҳ додани онҳо ба хизматчиёни худ ва аҳли чомеа.

2.3. Мақсадҳо. Таҳлили равандҳо, кафолат додани сифати ташаккули стратегияҳо ва ба хизматчиёну аҳли чомеа пешниҳод намудани шарҳи далелноки мақсадҳо.

3. Навоварӣ.

3.1. Инкишоф додани малакаи худ. Муқаррар соҳтани мақсадҳои баланди шахсӣ, ташаккул додани малакаи худ дар соҳаи масъулияти шахсӣ ва дар дигар соҳаҳо.

3.2. Инкишоф додани ташкилот ва татбиқ намудани навигарииҳои он дар ҳаёт. Бо шаҳрвандон амалӣ соҳтани қарорҳои нав, беҳтар хизмат намудан ва инкишоф додани соҳаи масъулияти шахсӣ ва фаъолияти ташкилот.

4. Сарварӣ.

4.1. Таъсис ва ҳавасманд гардонидани команда. Омӯзонидани он ҷиҳати боварӣ барои ноил шудан ба мақсадҳо, асосноксозӣ ва барқарор намудани робитаи мутақобила, ҳангоми зарурат ҳавасмандгардонии мутахассисони пешбар дар соҳаи берун аз масъулияти онҳо.

4.2. Рушди шабакаи ҳамкориҳо. Алоқа бо гурӯҳҳо ва назоратчиҳои манфиатдор доир ба ҳамин соҳа, ноил шудан ба дастгирии онҳо, ҷиҳати амалӣ намудани қарорҳои онҳо.

5. Самтёбии дастовардҳо.

5.1. Қабули қарор ва ба зимма гирифтани масъулияти. Қабули қарорҳои бо стратегияҳо асосёфта, фарқ карданӣ дароиданӣ ва таҳминҳо, баррасӣ намудани робита бо дигар соҳаҳои масъулиятнокӣ, ба зиммаи худ гирифтани масъулияти дар ҳаёт татбиқ намудани ин қарорҳо.

5.2. Ноил гардидан ба натиҷаҳо. Кафолат додан ба он, ки ташкилот ва ҷамъият аз расидан ба мақсадҳо қаноатманд мебошанд.

5.3. Истифодаи оқилони моликияти ҷамъиятӣ. Кафолат додани истифодаи мақсаднок, сарфакорона ва барои муҳити зист мусоиди заҳираҳо, инчунин ҳифзи паҳн намудани амалияи хуб дар давлат.

5.4. Риояи қонун ва инкишоф додани он. Риояи қонун ва ҳангоми зарурат манзур доштани пешниҳод ҷиҳати ворид намудани тағйирот ба он. Кафолат додани иштирок дар таҳияи ҳуҷҷатҳои байналмилалии қонунгузорӣ ба манфиати Эстония ва Иттиҳоди Аврупо.

Фаъолияти ваколатии ҳар як намояндаи ҳукумат бо ченакҳои фаъолият аз рӯи ҷадвал-фавқулодда («5»), хуб («3») ва бад («1») ифода гардидааст. Бо нишон додани сатҳи аз ҳама баланд, эҳтимол меравад, ки хизматчи калони давлатӣ аз ӯҳдаи иҷрои ҳамаи он масоиле, ки дар сатҳи нисбатан пасттар нишон дода шудаааст, мебарояд. Мисол: фаъолияти 5.2. «Ноил гардидан ба натиҷаҳо. Кафолат додани он, ки ташкилот ва ҷамъият аз расидан ба мақсадҳо қаноатманд мебошанд», ки ченакҳои он дар зер нишон дода шудаанд:

1 - корҳои бад пешниҳодгардида	3 - корҳои хуб пешниҳодгардида	5- корҳои фавқулодда пешниҳодгардида
<p>Анҷоми саривақтии таъинот ва сифати баланди онҳоро кафолат намедиҳад. Кафолат медиҳад, ки стандарти хизматрасонӣ мавҷуд аст, вале пурра мувоғики талаботи гурӯҳи ҳавасманд ба анҷом расонида нашудааст. Тағтиши рӯяқӣ; оё супориш иҷро гардида буд.</p> <p>Ба натиҷаҳои нақшавӣ тасодуфӣ ноил мегардад ва боси қанеъ набудани ташкилот ё гурӯҳи ҳавасманди асосӣ мегардад</p>	<p>Кафолат медиҳад, ки таъинот сари вакт ва бо сифати баланд ба анҷом расидааст. Иҷрои хизматрасонии стандартиро, ки ба талаботи гурӯҳҳои ҳавасманд ҷавобӣ мебошад, кафолат медиҳад. Назорати бегаразонаро барои кор кафолат медиҳад. Ба ҷунин натиҷаҳо мерасад, ки ташкилот ва гурӯҳи ҳавасманд қаноатманд мегарданд.</p>	<p>Ҷунин натиҷаҳоро кафолат медиҳад, ки метавонанд сифати ҳаётӣ одамонро беҳтар созанд ва ба осудаҳолии омма дар ҷамъият таъсир расонанд.</p>

Идоракуни салоҳиятнокӣ дар бахши ҷамъиятии аксари давлатҳои Иттиҳоди Аврупо ҳамчун воситай стратегии идораи захираҳои инсонӣ баррасӣ мегардад, ки метавонад ба ҳаммонандкуни малака, дониш, рафткор ва қобилияти барои талаботи имрӯза ва ояндаи интиҳоби ҳайати кормандон, мутаносибгардонӣ бо маҳдудиятҳо дар стратегия ва афзалиятҳои ташкилий кӯмак расонад. Соҳтори салоҳиятнокӣ метавонад дар ҷобаҷоузорӣ, интиҳоб, баҳодиҳии корҳо ва рушди пешравии мансабҳои хизмати давлатӣ истифода гардад. Дар

асоси ин далелҳои иттилоотии рушди ҳайати кормандон метавонад нақшай кам карданӣ фосилаи байни ваколатхое, ки корҳои муайян ва ваколатҳои дастрас дар назардоранд, таҳия карда шавад.

Идоракунни ваколатҳо ба функцияи хуб инкишофёфтаи захираҳои инсонӣ ҷиҳати истифода ва дастирии сиёсати захираҳои инсонӣ эҳтиёҷ дорад. Маъмулан мененҷерҳои захираҳои инсонӣ ба вазифаҳои маъмурӣ ва амалӣ соҳтани қоидо дастурамалҳо машгуланд. Нақшай нави муттаҳассиси қасбии захираҳои инсонӣ бояд худро ҳамчун мушовири дохилӣ нишон додан аст, ки дар пайвастии сиёсати захираҳои инсонӣ бо мақсадҳои стратегии ташкилот ва дастирии такимили салоҳиятҳои зарурии хизматчиёни давлатӣ дар ҳамаи сатҳҳо нақши асосӣ мебозанд.

Ба таъсири мусбии идоракунни ваколатҳо дар як қатор мамлакатҳои Аврупо такъя намуда, метавон эҳтимол кард, ки пешбуруди муносабати салоҳиятнокӣ идоракунни муфид ва пурсамари захираҳои инсониро дар бахши умумӣ бехбуд мебахшад.

10. Функция ва принципҳои фаъолияти воҳидҳои идоракунни кормандони хизмати давлатӣ

10.1. Функция ва принципҳои фаъолияти воҳидҳои идоракунни кормандони хизмати давлатӣ

Қобилияти татбиқи системаи идоракунни захираҳои инсонӣ маљака, система, равандҳо, муносабат ва рафтторро дар бар мегирад. Ба раванди мазкур одамон ва ташкилотҳо ҷалб карда мешаванд. Ба бахши ҷамъиятий маъмулан сиёсат, функцияи инкишофдиҳанда ва функцияи назоратро ҷалб менамоянд, ки усулҳои одилона ва қобилияи дастирий, назорати молиявӣ ва функцияи назоратро таъмин менамоянд. Дар бахши ҷамъиятии қишварҳои мухталифи ҷаҳон²⁵ ду намуди системаи идоракунни захираҳои инсонӣ мавҷуд аст:

Системаи муттамаркази идоракунни кормандон аз наздик функцияи идоракунни захираҳои инсониро дар сатҳи марказӣ назорат меномояд. Системаи мазкур дорои дараҷаи баланди назорат ва стандартизация буда, таҳти он мавҷудияти мақомоти марказии ягона ё якчанд мақомотро, ки барои таҳияи тактика; агентии назорати масъули иҷрои қоидо ва дастурамалҳо, мақоми назорати молиявии масъули идоракунни рӯйхатҳои пардохтӣ ва назорати бучетиро дар назардорад. Афзалияти модели муттамарказ аз он иборат аст, ки ин модел

²⁵ Инъикоси системаи идоракунни ЗИ аз лоҳаи Бангкокии UNDP-SURF Идоракунни кормандони хизмати давлатӣ: Масъалаҳои асосӣ ҳангоми баррасӣ бо Дастирии Идоракунни кормандони хизмати давлатӣ дар Қишварҳои рӯ ба инкишоф гирифта шудааст. Патрик Кюлирс, марта с. 2004

мақомоти асосии идоракуни кормандонро бевосита дар назди хокимияти сиёсӣ масъул мессозад. Таҳти мағҳуми системаи муттамарказ функсияи алоҳидай идоракуни кормандон метавонад дар сатҳи вазоратҳо/департаментҳо (идоракуни ҳисобот, ҷалби бастҳои сатҳи нисбатан поёнтар, идоракуни ҳамарӯз ва гайра) вогузошта шавад, вале ин вогузорӣ тобеи принсипҳои марказии роҳбарикунӣ ва назорат мебошад.

Модели гайримуттамарказ муҳторияти мененҷерҳоро вобаста ба парвандҳои зиёди кормандон тавсса мебахшад ва марказро танҳо барои ҳолатҳои зарурати муайян намудани миқёси принсипҳои роҳбарикунанда ва назорати иҷрои онҳо нигоҳ медорад. Аксари функсияҳои идоракуни кормандон (ҷалб, мукофотонӣ, аттестатсия, банақшагирӣ ва назорати кормандон, инчунин таҳсил ва идоракуни рушд) аз ҷониби воҳидҳои идоракуни кормандони вазорат ё агентиҳо таҳия шудаанд. Дар ин ҳолатҳо мақомоти марказӣ принсипҳои сиёсати роҳбарикунандаро муқаррар намуда, оид ба масъалаҳои иҷрои ин сиёсат ва дастурамалҳо машварат доир менамояд, сифатро назорат мекунанд, **усулҳои овозӣ (садоӣ) ва инноватсииониро пеш мебаранд** ва паҳн менамоянд, фаъолияти воҳидҳои идоракунандаи кормандонро дар департаментҳо назорат мекунанд.

Афзалиятҳои асосии системаи муттамарказ аз он иборат аст, ки муттамарказонии сарфаро аз ҳисоби афзоиши штати баланди қасбии идоракуни захираҳои инсонӣ дар доҳили агентии марказӣ (агентиҳо) иҷозат медиҳад, ба мисли он, ки системаи назорати қотеъонаро иҷозат медиҳад, ошнобозӣ (хешу таборӣ) (нипотизм) ва коррупсияро кам мекунад. Мушкилии системаи муттамарказ аз он иборат аст, ки қарорҳои марбут ба масъалаи асосӣ, ки ба вазоратҳо даҳл доранд (мустакиман – захираҳои инсонӣ), дар дигар чой қабул шудаанд ва раванди қабули қарор метавонад заиф бошад. Имкон дорад, ки хизматчиёни агентии марказӣ дар бораи мақсад ва талаботи вазорат тасаввуроти маҳдуд дошта бошад.

Афзалияти асосии системаи гайримуттамарказ дар шафофияти марбут ба қабули қарорҳои идоракунӣ нисбат ба кормандон мебошад, ки дар ҷавоб ба дарки эҳтиёҷот ҳамин афзалият метавонист самарбаҳии раванди идоракуни захираҳои инсониро дар ташкилот беҳтар намояд. Нобобии системаи гайримуттамарказ аз он иборат аст, ки ин система ба қобилияти даҳлдори идоракуни захираҳои инсонӣ дар ҳар як вазорат ва дар сатҳи марказ эҳтиёҷот дорад, то ин ки функсияи идоракуни кормандонро иҷро кунад. Ин ҳолат метавонад дар кишваре, ки норасоии унсурҳои зарурии захираҳои инсонӣ мавҷуданд, масъалаҳоро ба вучуд биёрад. Системаи гайримуттамарказ ме-

тавонад имконоти қаллобӣ, пуштибонӣ ва коррупсияро афзоиш дихад, ки онҳо ҳангоми дар ҳаёт татбиқ намудани стандартҳои ҳаммонанд метавонистанд камтар бошанд. Ба гайр аз ин, азбаски ҳамоҳангсозӣ байни вазоратҳо ва агентиҳои марказии масъули идорақунӣ метавонад мураккаб башад, мумкин аст системаи нисбатан мураккаби иттилоотӣ ва идоракуни молиявӣ тақозо гардад.

Дар қишварҳои мухталиф метавонад модулҳои мухталифи идорақуни кормандони хизмати давлатӣ ба мушоҳидрасад. Дар интихоб байни модулҳои асосии ғайримуттамарказ ё муттамарказ функция ва ўҳдадориҳои шӯъбаҳои идорақуни кормандон дар вазоратҳо ва дигар созмонҳои ҷамъиятий метавонад ба таври назаррас тағиیر ёбад. Дар ҳолатҳои модели ғайримуттамарказ дар воҳиди идорақунандаи кормандон ўҳдадориҳои нисбатан зиёд мавҷуданд, ки системаи пуритидор ва маъмулан инкишифоғӣтаи идорақуни захираҳои инсонӣ ва бости дорои таҳассуси идорақуниро тақозо менамояд. Таҳлили мухтасари системаи бартаридоштаи муттамарказ барои тақсими ўҳдадориҳои идорақуни захираҳои инсонӣ байни сатҳҳои мухталиф ва ташкилотҳо дар ҷадвали 1 пешниҳод шудааст.

Ҷадвали 1. Шарҳи мухтасари ўҳдадориҳои имконпазир барои институтҳои мухталиф, ки ба идорақуни кормандони хизмати давлатӣ ҷалб шудаанд (15)

Ташкилотҳо	Нақш ва масъулият
Комиссияи хадамоти ҷамъиятий ё қумитаи менечмен	<ul style="list-style-type: none"> Ба Ҳукумат оид ба масъалаҳои сиёсати хизмати давлатӣ дастурамалҳо ва системаи маъмурии хизмати давлатӣ пешниҳод намоед ва машварат дихед Шарҳдихии Қонун дар бораи хизмати давлатӣ ва дастурамалҳои вобаста ба он, инчунин ҳалли проблемаҳои натиҷаҳои татбиқи он. Ба Ҳукумат вобаста ба рушди ташкилии мусассаҳои ҳукуматӣ маслиҳат дихед. Принципҳои роҳбарикунанда барои ҷалб, баҳодиҳии штат, мукофотонӣ, рушди мартаба ва ғайра. Сиёсати захираҳои меҳнатиро барои хизмати давлатӣ баррасӣ намоед. Маъқул доностани таъиноти сатҳи баланд. Парвандаҳои маҳсуси аппелятсионӣ, ки қарор нисбат ба онҳоро набояд дар ҷойи дигар.

	<p>гар бароварда шавад.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Усулҳои такмили идоракунии кормандонро ба мақоми қонунгузорӣ ё роҳбаријат тавсия дихед.
Агентии марказӣ, ки барои идоракуни кормандони хизмати давлатӣ масъул аст	<ul style="list-style-type: none"> • Ба Донишкадаи таҳсил ва такмили хизмати давлатӣ (ё мақоми шабеҳи он) дар мавриди таҳияи дарки сиёsat ва қоидаҳо, расмиёti таҳияшуда, тасвияти барномаҳо ва банақшагирий, тавзехи мақсад ва стратегияҳо, ҳамоҳангсозӣ, назорат, баҳодиҳӣ ва гайра кӯмак мерасонад. • Банақшагирии умумимиллии захираҳои меҳнатии хизмати давлатиро анҷом медиҳад. • Ҷалб (ба истиснои сатҳҳои нисбатан поинтар) ва назорати ташкилии сатҳи ҷалб. • Пардоҳт, идоракунии аттестатсия, назорат (акредитатсияи дараҷаҳо ва дигар эътиимоднамаҳо бо мақсади таъини хизматчиёни давлатӣ ва муайян намудани сатҳи даҳлдори мавқеъ ва иқдомоти пардоҳти музди меҳнат). • Таҳияи инъикоси модели кор ва муқаррарӣ намудани меъёрҳо барои дараҷабандии муқаррарот. • Идоракунии маҳзани маълумот (ҳамаи хизматчиёни давлатӣ)- ҳифзи ҳисобот (сатҳҳои нисбатан баландтар) ва назорати хизматрасонии кормандон – бақайдгирий дар департаментҳо анҷом дода мешавад. • Ба департаментҳо ва агентиҳо дар бораи банақшагирии кормандон ва voguzor намудани ўҳдадориҳои идоракунӣ машварат дихед ва ба онҳо кӯмак мерасонад. • Ичрои сиёsat ва дастурамалро аз ҷониби вазоратҳо ва агентиҳо идора менамояд. • Таҳқиқи асосҳои идоракунии кормандонро мегузаронад. • Иттилоотро марбут ба усулҳои беҳтарин во-баста ба назорат, идоракунии ҷараёни кор вазъи корӣ, таҳсил дар истеҳсолот ва гайра пахн менамояд.

	<ul style="list-style-type: none"> Ҳамоҳангсозии амали вобаста ба рушди таълий ва касбии хизматчии давлатӣ. Риояи раванди таҳсили маъмурини ҳукуматӣ дар хориҷи кишвар.
Рӯйхатҳои буҷетию пардохтӣ	<ul style="list-style-type: none"> Назорати захираҳои меҳнатӣ ва назорати ҳисоби музди меҳнат Ҳамаи омилҳои молиявии идоракунии кормандон аз ҷумла пардоҳт, нафақа, назорати захираҳои меҳнатӣ
Воҳидҳои идоракунии захираҳои инсонӣ дар вазоратҳо ва агентиҳо	<ul style="list-style-type: none"> Ҷалби баст ба сатҳҳои нисбат поинтар. Тадбирҳои интизомӣ ва шикоятҳо. Нигаҳдошти рекордӣ. Идоракунии ҳамарӯзai кормандон. Дастирии агентиҳои муҳталиф дар таҳияи нақшаҳои такмили кормандон ва нақşaҳои ҳамасолаи рушди захираҳои инсонӣ. Рушди қасбӣ ва шаҳсии хизматчиёни давлатиро дар вазоратҳо назорат мекунад ва пеш мебарад. Иттилооти мунтазам ба Комиссияи хизматрасонии коммуналӣ марбут ба кормандони маъмурияти вазорат. Шӯро. Таъмин ва дастирии мененҷерҳо дар кор ва аз ҷониби онҳо иҷро намудани ўҳдадориҳои идоракунии захираҳои инсонӣ. Масъули робита бо муассисаи таълимӣ ва дигар дошишкадаҳо.
Самтирии мененҷерҳо	<ul style="list-style-type: none"> Идоракунии корҳо. Ҳаммонандкуни инфириодии эҳтиёҷоти таҳсили басти тобеи ў. Санчиши кори хизматчии нав қабулшударо назорат мекунад.

10.2. Нақшҳои асосии бисёрҷабҳаи Департаментҳои идоракуни кормандон:

Ҳарчанд вазифа ва ўҳдадориҳои департаментҳои идоракунии кормандон метавонад вобаста ба модули умумии Идораи хоҷагии Дастроҳ тағиیر ёбад, як қатор нақшҳои бисёрҷабҳа мавҷуданд, ки бояд аз ҷониби шӯбаҳои идоракунии кормандон иҷро карда шаванд:

1. Нақши машваратй:

Департаменти идоракунни кормандон ба идора оид ба ҳалли ҳама гуна проблемаҳое, ки ба одамон, сиёсати кормандон ва расмиёт даҳл мекунад, машварат медиҳад. Таҳти мағхуми сиёсати корманд воҳиди идоракунни кормандон фаҳмида мешавад, ки бояд ба рушди соҳтори ташкилӣ, мӯҳлати шугл, шароит, мукофотонӣ, мартаба, подош, таҳсил, рушд ва гайра ҷалб карда шавад. Вобаста ба расмиёти кормандон воҳиди идоракунни кормандон ба рушди банақшагирии кормандон, ҷалб, интихоб, баҳодиҳии корҳо, таҳсил, расмиёти рушд, расмиёти мукофотонӣ, расмиёти амният ва саломатӣ масъул мебошад.

2. Нақши фуниксионалий:

Фуниксиия ҳайат шарҳдиханда шуда, барои муайян намудани сиёсати корманд кӯмак мерасонад. Он ҳамчун дастури роҳбарикунанда барои мененҷерҳо ба хисоб меравад, ки барои иҷрои сиёсати мувоғикашуда кафолат медиҳад.

3. Нақши хизматрасонӣ:

Фуниксиия корманд хизматрасониеро анҷом медиҳад, ки аз ҷониби мутахассисон бояд иҷро карда шаванд. Хизматрасониҳо мазкур амали асосие мебошанд, ки аз ҷониби кормандони Департамент иҷро гардида, барои он сиёсат ва расмиёти дар боло зикргардида ҷалб шудаанд.

Ҳамаи фаъолияти идоракунни кормандон бояд тибқи принсипҳои асосии зайл ифода гардад ва ҳамшарики он бошад:

1. Дастгирии дастовардҳои стратегия ва мақсадҳои ташкилӣ.
2. Раванди рушд, ки сахми одамонро ба таври назаррас афзун мегардонанд.
3. Фароҳам оварданни имконот барои онҳое, ки дар давраҳои аввали мартба барои гирифтани дурнамои ташкилию идоракунӣ дорон нерӯ мебошанд.
4. Омӯзиши ва рушди муттассил дар тамоми ташкилот ҳамчун мушаххасоти умумиқабулгардида мӯҳлати хизмат.
5. Лоиҳакашӣ, татбиқ ва системаҳои роҳбарикунанда ҳамчун кафолати дастрас намудани таҷрибаи даҳлдор.
6. Тамини омӯзиши малакаҳои муайян.
7. Ҷалб, рушд ва таҳсили одамон, бо назардошти ҳамгирои дурусти мутахассис, малака ва муносибатҳои гуногунҷабҳа.
8. Лоиҳакашӣ, татбиқ ва идоракунни системаи мукофотонӣ ва системаи идоракунни корҳо, ки одамонро инфириодӣ ва дар команда

нисбат ба афзалиятҳои ташкилӣ ва натиҷаҳо баробар ва асоснок месозанд.

9. Дастигирӣ ва беҳбуди осудаҳолии ҷисмонӣ ва ақлонии хизматчиёни давлатӣ бо таъмини шароити даҳлдори меҳнат, саломатӣ, амният ва ташабbus.

10.3. Ташкили идоракунии кормандони хизмати давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Дар Тоҷикистон системаи идоракунии захираҳои инсонӣ омехта буда, дар он унсурҳои системаи муттамарказ ва ғайримуттамарказ якҷоя шудаанд. Таҳти системаи пайвандӣ, ки дар Тоҷикистон гузаронида мешавад, мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ - Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷуд аст, ки функцияи воҳиди марказии идоракунии ҳадамоти кадриро дар вазорату идораҳои давлатӣ ҳамчун анҷомдиҳандай функцияҳои ғайримуттамарказ иҷро мекунад.

Идоракунии кормандони хизмати давлатӣ дар ду сатҳ анҷом дода мешавад: Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳадамоти кадрии мақомоти давлатӣ дар сатҳи марказӣ ва минтақавӣ. Мутобики Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи хизмати давлатӣ" функцияҳои Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи идоракунии захираҳои инсонӣ барои мусоидат ва татбиқи назорати баъзе расмиёти идоракунии захираҳои инсонӣ мисол, гузаронидани озмунҳо барои ишғол намудани мансабҳои холии хизмати маъмурии давлатӣ, аттестатсия, мониторинги ҳолати кадрии хизмати давлатӣ (моддаи 8) таҳияи фармоши давлатӣ оид ба азnavtayёркуни касбӣ, пешбурди Феҳристи хизматчиёни давлатӣ ва ғайра нигаронида шудааст.

Фаъолияти ҳадамоти кадрии мақомоти давлатиро Низомнома дар бораи ҳадамоти кадрӣ муайян менамояд. Ин Низомнома пешбинӣ менамояд, ки роҳбарии ҳадамоти кадрӣ ба зиммаи роҳбари мақоми давлатӣ ё ба зимиа яке аз муовинони он гузашта мешавад ва бо назардошти вазифаҳои мақоми давлатӣ ташаккул мейбад. Сохтор ва шумори бости кори ҳадамоти кадриро роҳбари мақоми давлатӣ мукарар менамояд.

Кори ҳадамоти кадрӣ, воҳиди мақоми давлатиро роҳбари аввал сарварӣ менамояд, ки барои фаъолияти кадрӣ масъулияти шахсӣ додар.

Ҳадамоти кадрӣ ҳуқӯқ дорад, рӯйхати захираи кадрҳоро дар шӯъбаи кадрҳо анҷом дихад, барои тасдиқ ба роҳбари мақоми давлатӣ пешниҳод намояд. Даствурамалҳои мансабии кормандони ха-

дамоти кадрī ва нақшай кори онро таҳия намояд. Ҳадамоти кадрī инчунин ҳуқук дорад ба роҳбари мақоми давлатӣ дар хусуси мукофотонӣ ва масъулияти интизомии кормандон пешниҳод манзур намояд.

Ҳамзамон роҳбари ҳадамоти кадрī вазифадор аст: кори ташаккул ва омода соҳтани эҳтиёҷоти мақоми давлатиро ба хизматчиёни давлатӣ ташкил намояд; қабул, ба дигар кор гузаронидан ва аз кор озод намудани кормандонро тибқи қонунгузорӣ, низомнома ва фармонҳои роҳбари мақоми давлатӣ ба расмият дарорад; сари вақт гузаронидани аттестатсияи кадрҳо, тарбия, бозомӯзӣ, баланд бардоштани тахассус ва таҷрибаомӯзии хизматчиёни давлатиро таъмин намояд; парвандажои шахсии кормандонро таҳия ва пеш барад; маводи зарурӣ барои комиссияҳои тахассусӣ, аттестатсионӣ ва озмунӣ таҳия намояд.

Омилҳои амалии кори ҳадамоти кадрии мақомоти давлатӣ дорони чунин раванд мебошанд:

1. Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сифати мақоми роҳбариқунанда ва машваратӣ хизмат мекунад, ки ба он ҳадамоти кадрии мақомоти давлатӣ барои гирифтани дастур ҳангоми истифодаи идоракуни захираҳои инсонӣ муроҷиат менамоянд. Ба гайр аз ин, Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар паҳш намудани иттилоот оид ба санадҳои меъёрии ҳуқуқии нав қабулгардида дар соҳаи идоракуни захираҳои инсонӣ дар системаи хизмати давлатӣ нақши муҳим бозида, роҳбарони ҳадамоти кадрии вазорату идораҳоро ба раванди таҳияи санадҳои меъёрии ҳуқуки марбут ба идоракуни захираҳои инсонӣ ҷалб менамояд.

2. Айни замон ба тавқияти воҳиди идоракуни кормандон дар ташкилотҳои ҷамъиятӣ эҳтиёҷи назаррас ба мушоҳида мерасад ва муваффакият ба обруи эътиборе алоқаманд аст, ки ба функцияи идоракуни захираҳои инсонӣ дар ташкилотҳои ҷамъиятӣ, ҷойиркуни кормандони салоҳиятдор ба воҳиди кормандон дар ташкилотҳои давлатӣ дода шудааст. Ҳадамоти кадрī мавҷуданд, ки функцияҳои онҳо танҳо бо пешбурди корҳои кадрии мақомоти давлатӣ ва баъзе воҳидҳои соҳтории онҳо маҳдуд мебошад. Ҳадамоти кадрие мавҷуданд, ки ба функцияҳои онҳо ба гайр аз кори кадрī инчунин функцияҳои дигари муҳталиф, мисол, мудофиаи шаҳрвандӣ, корҳои ташкилӣ (маҳсусан дар сатҳи мақомоти маҳалии ҳокимияти давлатии (вилоят, шаҳр ва ноҳияҳо), қисми иҷтимоӣ ё кор бо хучҷатҳои маҳфӣ, корҳои иттифоқи касаба (дар баъзе идораҳо сардорони ҳадамоти кадрī инчунин роҳбарони кумитаи иттифоқи касаба мебошанд), корҳои ҷамъиятӣ вобаста ба маросими дағн, рӯзҳои таваллуд ва гайра

низ дохил мешаванд. Сарфи назар аз нақше, ки ба мақомоти марказии ҳокимият дода шудааст (DCSA), нақши воҳиди идоракунни кормандон дар доираи ҳар як вазорат ниҳоят муҳим аст. Агар воҳидҳои идоракунни кормандон бо иқтидори даҳлдор, субот ва захираҳои барои татбиқи функцияҳои воқеиашон зарурӣ таъмин бошанд, онҳо захираҳои инсониро қотеъона идора мекунанд ва таъсири омилҳои сиёсӣ ё шабакаҳои шахсӣ низ ниҳоят камтар мегардад. Ҳамчунин муҳим аст, ки сиёсати корманд аз ҷониби ҳамаи менечерҳои сатҳи вазоратҳо ва дигар созмонҳои ҷамъиятӣ дарк ва қабул карда шавад.

10.4. Функцияҳои шӯъбаҳои идоракунни кормандони мақомоти давлатӣ

Мутобиқи Низомнома хадамоти кадрии мақоми давлатӣ татбиқи сиёсати кадриро дар асоси таъсиси системай самарарабаҳши идоракунни кадрҳо, истифодаи нисбатан пурра ва самарарабаҳши қобилияти кормандон анҷом дода, барои фаъолияти ташабbusкорона ва эҷодкорони кормандон, бо назардошти мушаҳҳасоти инфиродӣ ва малакаи қасбӣ шароитро таъмин менамояд, дар ҳамbastагии фаъолияти асосии мақомоти давлатӣ ва саҳми ҳар қадом корманд якҷоя бо хадамоти молиявӣ омилҳои моддӣ ва маънавиро истифода мебарад.

Шӯъбаҳои марказӣ ва маҳаллии идоракунни захираҳои инсонии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва дигар соҳторҳои давлатӣ барои ҳалли вазифаҳои зайл ташкил гардидаанд:

1. Конеъ гардонидани эҳтиёҷоти ташкилот бо кадрҳои таҳасусӣ.
2. Рушди захираҳои инсонӣ.
3. Таъмини ташкили меҳнати самарарабаҳш.
4. Таъмини асосноксозӣ, инчунин эҳтиёҷоти моддӣ ва маънавии кормандон.
5. Идоракунни рушди иҷтимоӣ ва ташкили хифзи иҷтимоии кормандон.

Функцияи шӯъбаҳои идоракунни захираҳои инсонӣ

Мутобиқи вазифаҳои асосӣ шӯъбаҳои идоракунни кормандон дар мақомоти давлатӣ вазифаҳои зайлро иҷро мекунанд:

Стратегияи рушди кормандон

1. Таҳия, рушд ва назорати стратегияи идоракунни кормандон.
2. Иштирок дар таҳияи барномаҳои стратегии рушди мақомоти давлатӣ
3. Гузаронидани маркетинги бозори меҳнат
4. Муайян намудани эҳтиёҷоти ҳозира ва банақшагирии эҳтиёҷоти дурнамо нисбат ба кадрҳо, манбаъҳои қонеъ намудани он

дар асоси омӯхтани сохтори иҷтимоӣ, демографӣ, касбию таҳассусии кадрҳои мақомоти давлатӣ, дақиқ намудани самти тарбияи кадрҳо тавассути алоқаҳои мустақим бо муассисаҳои таълимиӣ, татбиқи тадбирҳо оид ба сари вақт ҷавон гардонидани ҳайати мақоми давлатӣ

5. Таҳия ва татбиқи барномаҳои маҷмӯии рушди кормандон мутобиқи мақсад ва вазифаҳои ташкилот.

Сиёсати кадрӣ

1. Рушд ва дастгирии арзиш ва принсипҳои фаъолият дар системаи хизмати давлатӣ.

2. Роҳбарии методии фаъолияти ҳадамоти кадрӣ.

3. Таҳияи тартиби ҳисботдиҳӣ ва таъминоти иттилоотӣ оид ба масъалаи кор бо кормандон.

4. Ҳамоҳангозии кор бо ҷавонон.

Интихоби кормандон

1. Таҳияи пешниҳодот барои тақмили саривақтии сохторҳои мақоми давлатӣ бо кадрҳои таҳассусӣ

2. Таҳияи пешниҳодот ҷиҳати гузаронидани озмун барои ишғоли мансабҳои холӣ ва назорати дуруст гузаронидани он.

3. Таҳияи системай иваз намудани ишғоли мансабҳо ва ҷойҳои корӣ.

4. Барасмиятдарорӣ, қабул, ба дигар ҷои кор гузаронидан ва аз кор озод намудани кормандон мутобиқи қонунгузорӣ, низомномаҳо ва фармонҳои роҳбарияти мақоми давлатӣ.

Баҳодиҳии кормандон

1. Таҳияи рӯйхати ҷадвали гузаронидани аттестатсия, инчунин рӯйхати хизматчиёни маъмурии давлатии аттестатсияшаванда ва барои тасдиқ ба роҳбари мақоми давалатӣ пешниҳод намудани онҳо, таҳияи дигар хучҷатҳое, ки барои кори комиссия заруранд.

2. Анҷом додани назорати иҷрои тавсияҳои Комиссияи аттестатсионӣ.

3. Иштирок дар баррасии шикоят нисбати қароре, ки комиссияи аттестатсионӣ қабул кардааст. Таҳлили сабабҳо, ки боиси шикоят оид ба масъалаҳои баҳодиҳии фаъолияти хизматчиёни давлатӣ гардидааст.

4. Таҳияи пешниҳодот ҳангоми баҳодиҳии фаъолияти хизматчиӣ давлатӣ.

Чобаҷогузории кадрҳо

1. Пешбурди баҳисобигирии ҳайати шаҳсии кадрҳо ва пешниҳоди ҳисботдиҳии муқарраргардида; пешбурди маҳзани маълумоти кормандон; пешбурд ва нигаҳдошти делои шаҳсӣ ва дафтарчаҳои меҳнатӣ.

Мутобикгардонии кормандон

2. Тахияи барномаҳои мутобикгардонии касбӣ ва иҷтимоии мутаҳассисони ҷавон ва кормандоне, ки нав ба хизмати давлатӣ қабул карда шудаанд.

3. Ташкил ва назорати сарпарастӣ ва машваратӣ аз ҷониби кормандон ва мутаҳассисони соҳибтаҷриба барои мутобикгардӣ ва рушди мутаҳассисони ҷавон.

Таҳсили кормандон

1. Таҳкили корҳо ҷиҳати баланд бардоштани таҳассуси кормандон.

2. Ҳамкории муштарак ва ҳамоҳангозии фаъолияти ташкилий бо муассисаҳои таълимии таҳсилотӣ.

3. Иштирок дар тахияи барномаҳо оид ба мубодилаи таҷриба ва ташкили таҷрибаомӯзӣ; фиристодани кормандон барои таҳсил ба муассисаҳои таълимии ватанӣ ва хориҷӣ, таҷрибаомӯзии кормандон дар мақомоти пешқадами ҷумхурӣ ва хориҷа.

4. Таҳлили натиҷаҳо ва самарарабаҳшии таҳсил.

Таъзими идоракунӣ

1. Тахияи лоиҳаҳои қоидаҳои тартиботи доҳилии меҳнатӣ дар мақомоти давлатӣ ва назорати иҷрои онҳо.

2. Тахияи пешниҳодот ҳангоми омода соҳтани лоиҳаи шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ.

3. Тахия ва барои тасдик ба роҳбари мақоми давлатӣ пешниҳод намудани дастурамалҳои мансабии кормандони ҳадамоти қадрӣ, инчунин баррасӣ ва манзури пешниҳодот ба дастурамалҳои мансабии кормандони дигар воҳидҳои соҳторӣ.

Ҳифзи иҷтимоӣ

1. Таъмини дастгирии иҷтимоии кормандон.

2. Таъмини фароҳам овардани имтиёзҳои иҷтимоӣ барои кормандони ташкилот.

3. Тахияи пешниҳодот оид ба тадбирҳои иҷтимоӣ ва ҳифзи ҳуқуқии кормандони мақомоти давлатӣ дар давраи иҳтисор кардан, тағайироти ташкилий, бастӣ ва соҳторӣ.

Ташаккули ҳайат

1. Таъсиси командаи самарарабаҳш, ки ба иҷрои натиҷадиҳии мақсадҳои тасвиятёфта нигаронида шудааст.

2. Тахияи пешниҳодот оид ба пешгирий ва ҳалли вазъи муноқишавӣ ҷиҳати паст кардани ташаннуҷи иҷтимоӣ ва баланд бардоштани самараи раванди идоракунӣ.

3. Омӯхтани сабабҳои аз кор рафтани кормандон, вайрон кардани интизоми меҳнат, таҳияи чорабиниҳо ҷиҳати паст кардани сатҳи таркии кор ва таҳқими интизоми меҳнатӣ.

Асосноксозии фаъолияти меҳнатӣ

1. Сари вақт гузаронидани таҳлили самарарабахши шаклҳои амал-кунандай ҳавасмандгардонии моддию маънавӣ (якчоя бо хадамоти молиявию иқтисодӣ) ва ҳангоми зарурат, таҳияи пешниҳодот ва тавсияҳо ҷиҳати тақвияти таъсири онҳо ба баланд бардоштани фаъолно-кии касбии кормандон

2. Фароҳам овардани шароит барои баланд бардоштани сифати меҳнат: шароитҳои хуби ташкилӣ, иҷтимоӣ ва равонии меҳнат.

Ташкили коммуникабелнокӣ

1. Ташкили фаъолияти мутакобила бо иттифоқҳои касаба, дигар ташкилот ва ҳаракатҳои ҷамъиятӣ

2. Ҳамкории муштарак бо хадамоти шуғли аҳолӣ ва сугуртаи иҷтимоӣ.

10.5. Идоракуни захираҳои инсонӣ дар санадҳои қонунгузорӣ дар соҳаи хизмати давлатӣ

Расмиёти идоракуни захираҳои инсонӣ асосан дар Қонуни Чумхурии Тоҷикистон "Дар бораи хизмати давлатӣ" таҳқим ёфтааст. Қонун дар моддаҳои худ унсурҳои зайлро муқаррар намудааст, ки ба расмиёти идоракуни захираҳои инсонӣ алоқаманданд;

1. Қабул шудан ба хизмати давлатӣ (моддаи 13)
2. Делои шаҳсии хизматчи давлатӣ (моддаи 14)
3. Озмун барои ишғоли мансаби холии маъмурии хизмати давлатӣ (моддаи 18)
4. Таҳсили хизматчиёни давлатӣ (моддаи 19)
5. Аттестатсияи хизматчиёни давлатӣ (моддаи 20)
6. Феҳристи хизматчиёни давлатӣ (моддаи 22)
7. Ҷавобгарии интизомии хизматчиёни давлатӣ (моддаи 32)
8. Музди меҳнат, ҳавасмандгардонӣ, таъминоти иҷтимоии хизматчиёни давлатӣ (моддаҳои 36, 38, 40).

Дар маҷмӯъ вобаста ба ҳар як бандҳои дар боло зикр гардида Қонуни Чумхурии Тоҷикистон "Дар бораи хизматии давлатӣ" қабули санадҳои меъёрии ҳукуқириро дар шакли Низомнома, Тартиб ва Қоидаҳо пешбинӣ менамояд, ки тартиби дақиқи расмиёти дар боло зикр гардидаро муқаррар менамояд. Бо назардошти ин талаботи қонун санадҳои меъёрии ҳукуқии зерқонуниши зайл қабул карда шудаанд:

1. Низомнома «Дар бораи хадамоти кадрӣ», ки бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10 марта соли 2003 №1031 қабул тасдиқ шудааст.

2. Низомнома «Дар бораи тартиби гузаронидани озмун барои ишғол намудани ҷойҳои холии мансабҳои маъмурии хизмати давлатӣ», ки бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20 майи соли 2009 №659 тасдиқ шудааст.

3. Низомнома «Дар бораи Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 9 июня соли 2007 №264 тасдиқ шудааст.

4. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи намунаи шартномаи (қарордоди) меҳнатии қабул шудан ба хизмати давлатӣ, аз 30 декабря соли 2007 №633

5. Низомнома «Дар бораи Донишкадаи такмили ихтисоси хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки бо фармоиши Сардори Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20 марта соли 2008 №1 қабул карда шудааст.

6. Низомнома дар бораи тартиб ва шартҳои гузаронидани атtestatsияи хизматчиёни маъмурии давлатӣ, ки бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 майи соли 2008 №468 тасдиқ шудааст

7. Дастуралӣ «Дар бораи талаботи таҳассусӣ нибат ба шахсоне, ки мансабҳои маъмурии хизмати давлатиро ишғол мекунанд», ки бо фармоиши Сардори Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 8 августи соли 2008 №4 тасдиқ шудааст.

8. «Қоидаҳои додани қарзи бефоиз ба хизматчиёни давлатӣ, барои ҳаридан, соҳтмони манзил ва беҳбуди шароити манзил» ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 майи соли 2008 №272 тасдиқ шудааст.

9. Низомнома «Дар бораи тартиби ҳисоби собиқаи хизмати давлатӣ», ки бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 апрели соли 2008 №449 тасдиқ шудааст.

Ба гайр аз низомномаҳо Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон инчунин тавсияҳои методӣ ва дастуралӣ таҳия менамояд, ки ба сифати ҳуҷҷати роҳбарикунанда барои самарарабаҳш иҷро намудани вазифаҳои идорақунии захираҳои инсонӣ, ки Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи хизмати давлатӣ" пешбинӣ намудааст, хизмат мекунад. Мисоли охирин аз таҳия ва қабули Тавсияҳои методӣ дар бораи тартиби таҳияи дастуралӣ мансаби хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат аст, ки бо фармоиши Сардори Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 марта соли 2009 №2 тасдиқ шудааст.

10.6. Амалияи беҳтарин даъват – ба азнавсозӣ аз идоракунии кормандон ва идоракунии стратегии захираҳои инсонӣ

Хадамоти кадрӣ дар системаи мақомоти ҳокимияти давлатӣ мақомоти худидоракунии маҳаллӣ ва ташкилотҳо соҳтори мустақил барои таҳия ва татбиқи стратегияи кадрҳо, ташкили низоми кор бо кадрҳо ҳисобида мешавад.

Ин воҳиди соҳторӣ функсияи маркази идоракунии ҳайатро (захираҳои инсониро), ичро менамояд, ки мақсади ниҳоии он ба роҳ мондани кори муваффақонаи мақомот ва ташкилот дар самти кор бо кадрҳо мебошад.

Таи солҳои сипаришуда фаъолияти хадамоти кадрӣ танҳо аз функсияи бақайдигирӣ- назоратии идоракунии кадрҳо иборат буд. То солҳои 1970 нақши шӯъбаҳои кадрӣ пеш аз ҳама маъмурӣ буда, проблемаҳои асосӣ бо самарарабаҳшӣ ва суботи амалиёт фарқ мекарданд ва сардори шӯъбаи кадрҳо, нисбат ба онҳое, ки бештар ба идоракунӣ таваҷҷӯҳ доштанд, амалан танҳо нақши нигаҳдорандай маълумотро ба ҷо меовард. Дар солҳои 1960-1980 муҳими идоракунии кормандон ниҳоят афзоиш ёфт. Аммо аз миёнаҳои соли 1980 идоракунии кормандон асосан ҳамчун масъулияти сардори шӯъбаи кадрҳо бо ҳама омилҳои маъмурӣ идоракунии баст баррасӣ гардид, ки ба ин маъмурият дода шудааст. Соли 1980 консепсияи «идоракунии захираҳои инсонӣ» ба миён омад ва омили охирин дар рушди соҳаи идоракунии захираҳои инсонӣ – ба миён омадани мағҳуми идоракунии ин захираҳо ба ҳисоб меравад. Он ба қисми муҳими фалсафаи захираҳои инсонӣ асос ёфтааст, ки табииати стратегии идоракунии захираҳои инсонӣ ва эҳтиёҷоти муттаҳид намудани идоракунии захираҳои инсониро бо стратегияи ташкилӣ маҳсус таъқид менамояд. Идоракунии стратегияи захираҳои инсонӣ ҳамчун фаъолият муайян гардид, ки тамоми амали он ба рафтори одамон ва талоши онҳо ҷиҳати ташаккул ва ноил гардидан ба мақсадҳои стратегияи ташкилот даҳл мекунад.

Дар раванди ислоҳоти идоракунии давлатии Тоҷикистон муайян гардид, ки ин воҳиди соҳторӣ вазифаи барои системаи функсионалии идоракунии кадрҳо хос дошта, бояд тадриҷан фаъолияти он ба системаи ташаккулёбанда гузарад ва ҷустуҷӯй, интиҳоби кадрҳо, таъсиси захираи кадрҳо, баҳодиҳии фаъолияти кормандон, такмили ихтисосро тибқи талаботе, ки нисбати мансаб пешниҳод мегардад, мустақилона ба роҳ монад. Гузариш аз системаи функционалий ба системаи ташаккулёбанда маънои онро дорад, ки хадамоти кадрӣ дар рушди мақомоти давлатӣ иштирок менамоянд.

Муносибати стратегияи идоракуни захираҳои инсонӣ пешбинӣ мемояд, ки бастҳои корӣ барои идоракунии захираҳои инсонӣ бояд таҷдиди назар гардад, зеро қисме аз аъзоёни команда ва кормандони идоракунанда бояд аз шахсони таҳиякунанда ва гардишдиҳандаи ҳӯҷатҳо ба машвартчиёни масъул ва мушовирон табдил ёбанд. Мутахассисони захираҳои инсонӣ бояд вобаста ба масъалаҳои гуногуни захираҳои инсонӣ, ба монанди таҷдиди сохтор, кам карданӣ миқдори корҳонаҳо бо мақсади сарфа тавассути тағиیر додани технология ё расмиёти корҳо, набудани таҷриба, муҳталифии хизматчиён ва таносуби кору зиндагӣ ташаббусро ба зиммаи худ гиранд. Функцияи захираҳое, ки дорои миссия ва мақсадҳои ташкилии ба марказ алоқаманд нестанд, дар самти мазкур нигоҳ дошта намешаванд.

Барои он, ки ин умед ва талаботи нав ҷонибдорӣ гардад, барои корманди қасбии захираҳои инсонӣ тағиироти зиёде зарур аст. Барои мусоидат ба ин дар сатҳи мазкур мутахассисони қасбии захираҳои инсонӣ бояд донишҳои беҳтарини миссияи ташкилӣ ва талаботи мақсадро ба мисли мутахассисони захираҳои инсонӣ инкишоф диханд. Бо такя батачрибай аксар қишварҳои Иттиҳоди Аврупо, мушаҳҳасоти асосии вазифаи идорашавандай раванд ва арзишҳои ба он иловашуда модули захираҳои инсонӣ инҳоро дар бар мегирад:

- Мененҷерҳои самт барои раванди идоракунии захираҳои инсонӣ ҷавобгӯ ва масъул мебошанд.
- Идоракунии захираҳои инсонӣ арзише мебошад, ки он ба вазифаи ташкилӣ ва иҷрои мақсадҳо илова мегардад.
- Идоракунии захираҳои инсонӣ – қисми эътирофгардидаи сарварии ташкилот мебошад.
- Такмили ҳайати захираҳои инсонӣ, ташкил, технология, стратегия, сиёсат ва усули рушди ба натиҷаҳо асосёфта, ки ташкилот меҳоҳад онро дарёфт намояд.
- Вазоратҳо ба соҳторҳои тобеъ заминai васеъи фаъолият фароҳам меоранд, то ки онҳоро иҳтисолӣ намоянд.

Барномаи идоракунии захираҳои инсонӣ дар доираи сиёсат ва принсипҳои умумӣ.

Воҳиди идоракунии захираҳои инсонӣ ва мененҷери самт ваколати ин захираҳоро инкишоф медиҳанд, ки ба онҳо барои татбиқ намудани принсипҳои идоракунии захираҳои инсонӣ нисбат ба проблемаҳои ташкилӣ имкон медиҳад.

Талаботи дигар нисбат ба мененҷери самарбахши захираҳои инсонӣ аз дарки он иборат аст, ки захираи инсониро ҳамчун сармоя баррасӣ намояд. Мененҷерҳо ба таври дақиқ арзишмандии захираи инсониро дар бахши ташкилоти ҷамъиятий ҳэсос намудаанд. Онҳо оид ба

хизматчиёни давлатӣ ҳамчун сармоя сухан мегӯянд, ки пешниҳоди сармоягузориҳои асосӣ ва бунёдии барои қобилияти ҳаётан муҳими ташкилот заруриро тасдиқ мекунад. Тагйироте, ки тайи чанд соли охир ба миён омад, инро таъқид менамояд. Аз ин рӯ миссияи бозсозии сармояи инсонӣ барои имрӯз ва минбаъд низ манбаи ғамхории ме-ненчерони идоракуни захираҳои инсонӣ мебошад.

Ҳамзамон, бо дарки сармояи инсонӣ ва ҳаммонандкуни талаботи минбаъдаи кормандон талаботи муҳими сеом аз далеле иборат мебошад, ки табиати омӯзиши масъалаи мазкур таҳти навсозии дақиқ қарор гирифтгааст. Одамон ва ташкилот чунин мешуморанд, ки хати байни кор ва омӯзиш ба ҳам бармехӯранд. Омӯзиш - ин як қисми кори анҷомдода мебошад. Хизматчиёни давлатӣ бояд дорои дониши васеъ ва ҳамаҷониба бошанд ва ба таври даҳлдор, бо дарки сармояи инсонӣ набояд бо ин ё он сабаб аз дарёфту омӯзиши дониши нав дар соҳаи мазкур дар канор бошанд. Мушкилоти афзояндаи кори баҳши ҷамъиятӣ табиати омӯзишро низ тағиیر медиҳад ва ҳамзамон роҳи тайёри ҳалли масъалаҳо пеш меорад. Натиҷаҳои моддии таҳсилоти маъмулӣ дар синфҳо он қадар назаррас намебошанд. Шояд сабаби асосии он ба таври сунъӣ чудо гардида, омӯзиши масъалаҳои воқеии кор таҳти фаъолияти ташкилотҳои ҷамъиятӣ қарор дорад.

Таҳсил маъмулан ҳангоме пешниҳод намегардад, ки агар аксари эҳтиҷоти кормандон бо талаботи нави корӣ рӯ ба рӯ оянд. Аз ин рӯ бояд бехтар ва хубтар таҳсил намуд ва аз тамоми афзалиятҳои имкон-пазири таҳсил, ки дар ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва ҳолатҳои ҳамарӯзани корӣ мавҷуданд, барҳӯрдор шуд. Аксари мақсадҳо метавонад тавассути малакаи амалий ва усулҳои таҳсили самтигирifta ба даст оянд: тақвияти воситаҳои донишандӯзӣ байни командаҳо, пурсиши сабакҳои гузашта, истифодай назорат ва санчиши усулҳо.

Ба мисолҳои дар боло номбаршуда такя намуда, гуфтан мумкин аст, ки талабот ва тағиирот дар ташкилотҳои ҷамъиятӣ, инчунин талаботи онҳо нисбат ба кор дар идоракуни захираҳои инсонӣ ва нақши масъулони захираҳои инсонӣ вобаста ба муносабати нисбатан васеи стратегӣ тағииротест, ки ҳавасмандкунанда арзёбӣ мегардад.

ТАВЗЕХОТ²⁶

Мутобиқгардии корманд – раванди шиносномавии корманд бо фаъолияти ташкилот ва худи ташкилот, инчунин тағиیر додани рафтори худ мутобик ба талаботи муҳити атроф.

Маъмурят – 1. Мақоми идоракунандаи ҳокимияти давлатӣ, инчунин дар маҷмӯй ҳокимият. 2. Шахсони мансабдори идоракунанда.

Хизматчи маъмурӣ давлатӣ – хизматчи давлатӣ, ки ўҳдадориҳои мансабии ў ба таъмини иҷрои ваколатҳо аз ҷониби шаҳсоне, ки мансаби давлатии ҳокимияти давлатӣ ва мансабҳои сиёсии хизмати давлатиро иҷро мекунанд, инчунин татбики салоҳияти мақомоти давлатӣ нигаронида шудааст.

Тақсимоти маъмурию ҳудудӣ – системаи ташкили ҳудудии давлатӣ, ки дар асоси он мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва идоракунӣ ташкил ва фаъолият менамоянд.

Идоракуни маъмурию ҳудудӣ – идоракуни системаи ташкили маъмурию ҳудудии давлат.

Расмиёти маъмурӣ – тартиби маҳсуси ҳалли баҳсҳои маъмурии ҳукуқӣ, ки ҳангоми он мақомоти судӣ ё дигар мақомоти давлатӣ нисбат ба амали мақомоти давлатӣ шикоятро баррасӣ менамоянд ва қарори даҳлдор мебароранд.

Таҳлил – дараҷаи муайянӣ дарк, чобачо кардан, дар тасаввур ё воқеъӣ ба ҷузъҳо чудо кардани объект, раванд ва унсурҳои алоҳида.

Дастгоҳ – 1. Маҷмӯи муассисаҳое, ки ба ин ё он соҳаи идоракунӣ ё ҳочагӣ хизмат мерасонанд. 2. Маҷмӯи кормандони идораҳо, ташкилот, ин ё он соҳаи идоракунӣ.

Дастгоҳи давлатӣ - ҷузъи муҳими механизме, ки фаъолияти системаи мақомоти ҳокимият ва идоракуниро ҷиҳати амали намудани мақсадҳо, ки ба татбики функцияҳои давлат нигаронида шудааст, таъмин менамояд. Дастгоҳи давлатӣ дорои соҳтори муайян буда, аз хизматчиёни давлатӣ иборат мебошанд, ки дар мақомоти идоракуни давлатӣ машгуланд ва барои ҳалли функцияҳои ҳокимияти қонунгузорӣ, иҷроия ва судӣ дорои ваколатҳои зарурӣ мебошанд.

Аттестация – тақриз, тавсия ба ин ё он шаҳс, баҳодиҳии дониш.

Бүчет - ба маънои асл «маблағи пулӣ». Бүчет вазъи молиявӣ, пулҳои ҷамъгардида, рӯйхати даромад ва ҳароҷотро дар шакли пулӣ барои мӯҳлати муайян ифода мекунад, ба ибораи дигар тавозуни даромад ва ҳароҷоти пулӣ. Бүчет маҷмӯи захираҳои молиявиест, ки давлат метавонад барои қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти даҳлдор чудо намояд.

Бүчети рушд – воситаҳои бүчети давлатӣ, ки барои таъмини татбики сиёсати миллии рушд чудо карда мешавад ва онро ҳуҷҷатҳои стратегии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карданд.

Бюрократия (бюроқратизм) – ба маънои асл ҳокимият, идора, гурӯҳи одамон ё муқаррароти расмӣ. Метавон се муносибатро дар тафсирӣ ин мағҳум чудо кард (1) бюрократизм – ин деформатсияи тафаккур, ки таҳти таъсири кор дар дастгоҳи идоракунӣ фаро мерасад ва боиси он мегардад, ки дар шахсони даҳлдор дарки маҳсуси функционалӣ, одоб ва психологияи «кор-

²⁶ М.А.Иноятова Лугати тафсирӣ «Идоракуни кормандон», Душанбе, 2005

поративй» ба миён меояд (2) бюрократия – навъи тозатарини хукмронии ошкоро, яъне танзим, басистемадорй, ченакшавии равандҳои чамъиятӣ, аз чумла зуҳуроти идоракунӣ. (3) бюрократия – ин расмиёти давлатии чомеаи шаҳрвандӣ, чомеаи маҳдуdro дар давлат ташкил медиҳад, он ҳамчунин спиртуализми давлат мебошад.

Вакансия – мансаби ишғолнашуда, чойи холӣ.

Мансаби маъмурии ишғолнашудаи хизмати давлатӣ – мансаби маъмурии хизмати давлатӣ, ки дар феҳристи мансабҳои хизмати давлатӣ Чумхурии Тоҷикистон пешбинӣ гардида, ҳанӯз ишғол нашудааст.

Идора – мағҳуми асл, ки маънои мақоми ҳокимияти иҷроиyo дорад.

Боодобӣ – сифати маънавӣ, ки рафтори инсонро тавсиф менамояд ва ба-рои ў эҳтиром нисбат ба одамон меъёри ҳамарӯзai рафтор буда, усули муқаррарии муносибат нисбат ба атрофиён ба ҳисоб меравад.

Вето – ҳуқуқи институт, роҳбар, намояндаи ҳокимияти давлатӣ ҷиҳати манъ кардани фаъолияти дигар мақоми ҳокимиият.

Ҳокимият – қобилияти фард (шахси инфиродӣ) ё гурӯҳи одамон ҷиҳати расонидани таъсир ба рафтор ва амали дигар фард ё гурӯҳи одамон.

Давлат – зуҳуроти мураккаби чамъиятӣ, ки дар робитаи мутақобила бо одамон ифода мейбад, бисёрсоҳа ва дорон үнсур ва ҳусусиятҳои ҳос мебошад.

Дастгоҳи давлатӣ – системаи мақомоти давлатие, ки фаъолияти онҳо ба татбики вазифа, функция ва сиёсати давлат нигаронида шудааст; шахси мансабдори давлатӣ – шахсе, ки доимӣ, муваққатӣ ё бо ваколати маҳсус мансабҳои давлатии ҳокимиияти давлатӣ ва мансабҳои давлатии хизмати давлати-ро барои амалӣ намудани ҳокимиияти давлатӣ ва салоҳияти мақомоти давлатӣ ишғол намудааст.

Сиёсати кадрии давлат – фаъолият ва муносибати давлат дар соҳаи ис-теҳсолот ва талаботи нерӯи кадрии чамъият. Ҳамчун яке аз субъектҳои сиёса-ти кадрӣ ба зиммаи давлат функцияҳои фароҳам оварданӣ шароит ҷиҳати таъмини аз ҷониби инсон татбиқ намудани ҳуқуқ ва кафолатҳои муҳими кон-ститутисионӣ, ба танзим даровардани муносибатҳои меҳнатӣ ва кадрӣ гузошта шудааст.

Мақоми давлатӣ – қисми таркибии дастгоҳи давлатие, ки ваколати давлатию ҳокимиятиро дар шакли ба ў ҳоси ташкилио ҳуқуқӣ, мутобики са-лоҳият ва соҳтори худ, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ муқаррар намудааст, амалӣ менамояд.

Мансаби давлатӣ – воҳиди соҳтори мақоми давлатӣ, ки дар доираи вако-латҳои муқаррарнамудаи Конститутияи Чумхурии Тоҷикистон таъсис ёфта, барои татбиқи ҳокимиияти давлатӣ, ваколати шахсоне, ки мансабҳои давлатии ҳокимиияти давлатӣ ва салоҳияти мақомоти давлатиро ишғол мекунанд, таъсис дода шудааст.

Мансабҳои давлатии ҳокимиияти давлатӣ – мансабҳое, ки Конститутия ва қонунҳои Чумхурии Тоҷикистон барои татбиқи ҳокимиияти давлатӣ муқар-рар намудаанд.

Мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ (сиёй ва мансабҳои маъмурии хизмати давлатӣ) – мансабҳое, ки тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгу-зории Чумхурии Тоҷикистон барои таъмини иҷрои ваколати шахсоне, ки

манасбҳои давлатии ҳокимиияти давлатиро ишғол мекунанд ва татбики ваколати мақомоти давлатӣ муайян гардидаанд.

Танзими иқтисодии давлатӣ – таъсирасонии давлат дар симои мақомоти давлатӣ ба объектҳои иқтисодӣ ва равандҳо, инчунин шахсони дар онҳо иштироқдошта; барои он анҷом дода мешавад, ки ба равандҳо хусусияти ташкилӣ дихад, амали субъектҳои иқтисодиро ба танзим дарорад, риояи қонунҳо, манфиатҳои давлатӣ ва ҷамъиятиро таъмин намояд.

Хизмати давлатӣ - фаъолияти қасбии шахсоне, ки мансаби давлатии хизмати давлатиро оид ба таъмини иҷрои ваколатҳои мақомоти давлатӣ ишғол менамоянд.

Идорақунии давлатӣ – таъсири амалӣ, ташкилӣ ва танзимкунандай давлат ба соҳаҳои ҳаётан муҳими ҷамъияти (оммавӣ) ва хусусии одамон бо мақсади танзим, нигаҳдошт ё дигаргунҳо, ки ба иқтидори омиранаи он така менамояд. Идорақунии давлатӣ анҷом додани сиёсати давлатиро ҳамчун маҷмӯи мақсад ва вазифаҳои амалан аз ҷониби давлат татбиқшаванда, инчунин воситаҳои барои ин мақсад истифодашавандаро дар бар мегирад.

Чомеаи шаҳрвандӣ – маҷмӯи муносибатҳо дар соҳаи иқтисодӣ, фарҳанг ва гайра, ки дар доираи ҷомеаи демократӣ, мустақиман ва муҳтор аз давлат инкишоф мейбад. Ҷомеаи шаҳрвандӣ дар шакли маҷмӯи институтиҳои гайрихукуматӣ ва гурӯҳҳои ҳудташкили миёнаравон таъсис мейбад, ки ҷиҳати хифзи манфиатҳои аз нигоҳи ҷамъияти муҳим, дар доираи қоидаҳои қаблан мукарраргардида дорои хусусияти шаҳрвандӣ ё ҳуқуқӣ ба амали мутташакл ва масъул қодир аст.

Гайримаҷмӯикунӣ (гайритачаммӯй) – интиқол додани ҳокимијат ва ё функцияҳои ҳукумати марказӣ ба мақомоти ҳудудӣ. Ҳангоми гайримуттмарказӣ шахсони мансабдор дар маҳалҳо интиҳоб карда намешаванд.

Гайримуттмарказгардонӣ -интиқоли ҳокимијат ва / ё функцияҳо аз мақомоти марказии ҳокимијат ба мақомоти маҳаллӣ, ки аҳолӣ интиҳоб менамояд ва тавсееи доираи ваколатҳои мақомоти поёнии идорақунӣ аз хисоби мақомоти болоӣ.

Вогузор намудани ваколатҳо – ба дигар кормандон интиқол додани вазифаҳо бо мақсади дар онҳо баланд бардоштани малакаҳои муайян.

Коргузорӣ – соҳаи мустақили фаъолияти маъмурии идорақунӣ, ки ҳуҷҷатикунониро таъмин менамояд, яъне бакайдгирии иттилоот дар ҳомили мухталифи моддӣ тибқи қоидаҳои мукарраргардида, ки ба он эътибори ҳуқуқӣ медиҳад. Коргузорӣ ташкили табодули ҳуҷҷатҳо, яъне ҳаракат ва назорати иҷрои ҳуҷҷатҳоро аз лаҳзаи ворид шудани он ба ташкилот то лаҳзаи ба охир расидани иҷро ё ирсол дар бар мегирад. Таъсиси маҳзани ҳуҷҷатии иттилоот дар ҳолатҳои мухталиф барои истифодай дастгоҳи идорақунӣ дар раванди татбики функцияҳои он низ ба соҳаи коргузорӣ марбут мебошанд.

Шахси мансабдор – шахсе, ки мутоби Конституция, ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои анҷом додани функцияи ҳокимијати давлатӣ ё воҳидҳои соҳтории он салоҳият дорад.

Ўҳдадориҳои мансабӣ – ўҳдадорие, ки мансаби муайянӣ давлатӣ пешбинӣ намудааст ва ҷавобгӯи мақсаду вазифаҳои мақоми давлатӣ буда, аз ҷониби

хизматчии давлатӣ тибқи меъёрҳои мукаррарнамудаи қонун ва санадҳои меъёрӣ иҷро карда мешавад.

Хӯҷҷат – 1) иттилооти ибтидоии дар ҳомили моддӣ қайдгардида, бо реквизитҳо, ки имкон медиҳад ҳаммонанд карда шавад, яъне муайян намудани муаллифи хӯҷҷат, чой ва санаи ташкил кардани он, намуд ва мақсад мукаррар карда шавад; 2) объекти моддӣ, ҳомил, ки дорои аҳамияти хукуқӣ мебошад, вобаста ба мақон ва замон иттилооти тибқи тартиби мукарраргардида дар он қайдшударо нигоҳ медорад ва интиқол медиҳад; 3) когази корӣ, ки ин ё он далел, ходиса, хукуқ ба ин ё он ҷиз, инъикоскунданаи ин ё он мақсад, ният, мувофиқаҳо ва гайраро тасдиқ менамояд.

Пешбурди хӯҷҷатии қадрҳо – фанни илмиест, ки дар нақшаҳои таъриҳӣ, мусоир, дурнамо, равандҳо ва қонунӣ будани таъсис ва фаъолияти хӯҷҷатҳои вобаста ба қадрро таълим медиҳад.

Таҳсилоти ҷловагӣ – ҷалби шаҳрвандон ва омӯзиши илм ва техникии мусоир, технологияи нав, эҷодкорӣ, гирифтани ихтисоси нав, бозомӯзӣ, такмили ихтисоси ва гайра, ки инсон метавонад онро ҳангоми таҳсил дар мактаб, баъди ҳатми мактаб ва баъди гирифтани диплом дарёфт намояд.

Яккасардорӣ – принсипи идоракунӣ дорои маъни ба роҳбари ин ё он мақом, муассиса, корхона ва дигар ташкилотҳо пешниҳод намудани ваколатҳои васеъ мебошад, ки барои иҷрон функсияҳо заруранд, инчунин мукаррар намудани масъулияти шаҳсии ў барои натиҷаи корҳо.

Системаи иттилоотӣ – маҷмӯи хӯҷҷатҳо ва технологияи иттилоотии аз нигоҳи ташкилӣ танзимгардида, ки истифодаи воситаҳои техники ҳисобба-рор ва алоқоро дар назар дорад ва равандҳои иттилоотиро амалӣ менамояд.

Императив – хукмфармой, талаботи бечунучаро

Ташаббӯс – бо он тавсиф мегардад, ки инсон доираи васеи масъулиятиро ба зиммаи худ мегирад ва он аз талаботи риояи оддии меъёрҳои умуниқабул-гардида бештар аст.

Қадрҳо – ҳайати асосии штатии ташкилот, ки барои иҷрои вазифаҳои он дорои қобилияти зарурӣ мебошанд; мавҷудияти мақоми доимӣ дар ташкилот мутобии нақши иҷтимоӣ ва мавқеъ.

Муносибатҳои қадрӣ – маҷмӯи робитаҳои мақсадноки аз ҷиҳати иҷтимоӣ асоснок ва муносибати мутақобила байни субъектҳо ва объектҳои сиёсати қадрӣ. Онҳо дар соҳтори муносибатҳои меҳнатӣ дар асоси фаъолияти хоса, дар раванди татбиқи сиёсати қадрӣ ба миён меоянд.

Сиёсати қадрӣ – маҷмӯи қоида, меъёр, мақсад ва пешниҳодоте, ки самт ва мӯхтавои фаъолият бо кормандонро муайян менамояд.

Захираҳои қадрӣ – гурӯҳи хизматчиёни ояндадори дар асоси омилҳои мукарраргардида маҳсус ташаккулёфта, ки барои пешрафти қасбӣ дорои ма-лакаи зарури корӣ ва сифатҳои маънавию равонӣ буда, дар мансабҳои ишғолнамуда худро мусбӣ нишон додаанд, аз омодагии зарурӣ гузаштаанд ва барои ишғол намудани мансабҳои навбатӣ таъин гардидаанд.

Технологияи қадрӣ – воситаи идоракунии таснифоти миқдорӣ ва сифатии кормандон, ки ноил шудан ба мақсадҳои ташкилот ва фаъолияти самарарабах-шро таъмин менамояд.

Мартаба (карйера) – мафхуми пайдархамии рафтор ва амали фард, ки мавқеи онро дар соҳаи корӣ муайян менамояд.

Категорияи мансабҳои маъмурии хизмати давлатӣ – мансабҳои маъмурии хизмати давлатӣ тибки ҳаҷм, мушаххасот ва доираи ўҳдадориҳои мансабии хизматии маъмурии давлатӣ тасниф мегардад.

Талаботи таҳассусӣ – талаботе, ки нисбат ба шаҳрвандон ҳангоми қабул ба мансабҳои хизмати давлатӣ ва нисбат ба хизматчиёни давлатӣ барои ишғол намудани мансабҳои нисбатан баландтари хизмати давлатӣ, бо мақсади муайян намудани омодагии қасбӣ ва мутобиқат ба мансаби мушаххаси давлатии хизмати давлатӣ пешниҳод карда мешавад.

Команда – гурӯҳи одамоне, ки бо мақсади муайян гирди ҳам омадаанд, дорои соҳтори дақиқ буда, давомнокии фаъолияти онҳо метавонад бо вақт маҳдуд карда шавад.

Чуброн – подош барои ин ё он кор, чуброн. Мувозинаи ин ё он чизи вайронкардашуда, чуброн намудани функцияҳои аздастрафта.

Салоҳиятнокӣ – шакли олии зоҳир гардидан қасбият.

Муноқиша – ба ҳам мувоғиқ наомадани манфиатҳо, эҳтиёҷот ва умедҳо байни ду гурӯҳ ё зиёда аз он.

Худидоракуни мажалӣ – ҳуқуқ ва қобилияти аҳолии шаҳрак ва дехот ҷиҳати мустақиман ё тавассути намояндагони ҳуд дар мақомоти худидорай шаҳрак ва дехот ҳал намудани қисми зиёди масъалаҳои дорои аҳамияти мажалӣ ва ваколатҳои давлатие, ки ба онҳо дар асоси қонун, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, бо назардоши манфиатҳои умумимилий, анъанаҳои милӣ ё мушаххасоти мажал.

Мақомоти ҳокимиюти мажалӣ – ҳамаи сатҳҳои идоракуни поёнтар аз сатҳи идоракуни мақомоти марказии ҳокимиюти давлатӣ. Дар ҳуҷҷати мазкур ин истилоҳ нисбат ба ҳамаи сатҳҳои идоракуни имрӯзи Тоҷикистон, аз ҷумла вилоятҳо, ноҳияҳо, шаҳрҳо, шаҳрак ва дехот марбут мебошад. Идоракуни мажалӣ аз ҷониби мақоми мажаллии ҳокимиюти давлатӣ, соҳтори мажаллии мақоми марказии ҳокимиюти давлатӣ ва мақомоти худидоракуни шаҳрванд, деха анҷом дода мешавад.

Мақомоти иҷроияи мажаллии ҳокимиюти давлатӣ – мақомоте, ки иҷрои Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, гузаронидани сиёсати умумидавлатии ҳокимиюти иҷроияро дар ҳамbastagӣ бо манфиат ва эҳтиёҷоти рушди ҳудуди даҳлдор дар доираи воҳидҳои даҳлдори маъмурию ҳудудӣ таъмин менамоянд. Мақомоти иҷроияи мажаллии ҳокимиюти давлатӣ ба системаи ягонаи мақомоти иҷроияи Ҷумҳурии Тоҷикистон доҳил мешаванд. Мақомоти мажаллии иҷроияро раис роҳбарӣ менамояд, ки намояндаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Методика (аз қалимаи юнонӣ metodos, таҳқик ё дарк) – усули ташкили омӯзиши назариявӣ ва амалии воқеяят мебошад, ки бо қонунияти объекти баррасишаванда қайду шарт шудааст.

Усуљҳо –усул ва тарзи ноил гардидан ба натиҷаҳои муайян дар фаъолияти амалии ва идрокии инсонҳо.

Методология – дониш дар бораи истифодаи дастгоҳи илмӣ барои таҳлили ҳодисаҳо ва рӯйдодҳои ҳаёти ҷамъиятӣ, дастури ҷаҳонбинӣ дар расмиёти

тахқиқоттің ва амалхоң идрокті, судмандии принципшоң қаңғонбинин қабулгартылғанда, самарабаҳаш гардониданды принципшоң қоғонбинин.

Модел (намуна) – намунаи ин ё он маңсулот ё намуна барои таҳияи ин ё он чиз, ки аз он аксбардорӣ карда мешавад.

Мониторинг – ба таври мунтазам ҷамъоварӣ ва коркарди иттилооте, ки метавонад барои беҳбудии раванди қабули қарор, инчунин гайримустақим барои иттилоотонии ахли ҷомеа хизмат кунад ё мустақиман воситаи робитаи мутақобила бо мақсади татбиқи лоиҳаҳо, баҳодиҳии барномаҳо ё таҳияи сиёсат башад.

Асос – сабаби водоркунанда, асос барои анҷом додани ин ё он амал.

Асосноксозӣ – раванди дар ботини аъзои ташкилот барангехтани ҳисси ғаъолияти барои ноил шудан ба мақсадҳои ташкилот мутобики ўҳдадориҳои ба зиммаи он гузошташуда ва дар мувофиқа бо нақшай таҳиягардидаи ташкилот.

Сарпарастӣ – усули интиқоли таҷриба аз роҳбар ба зердаст бо роҳи дар ўинкишоф додани малака ва қобилияти даҳлдор.

Маънавиёт – яке аз шаклҳои тафқури ҷамъиятӣ, маҷмӯи принцип ва меъёрҳои рафторе, ки барои одамони ҷомеа ҳос мебошанд. Дар муқоиса бо меъёрҳои ҳукуқӣ, ки ҳимояи риояи онро мақомоти давлатӣ ба зимма доранд, риояи меъёрии аҳлоқӣ бо нерӯй таъсирӣ ҷамъиятӣ таъмин карда мешавад.

Таҳсилот – раванди мақсадноки таҳсил ва тарбия ба манфиати шахсият, ҷомеа ва давлат, ки дар ҷаҳони он давлат аз ҷониби шаҳрванд гирифтани сатҳи муайяни таҳсилро қайд менамояд.

Объектҳои идорақунӣ – соҳаҳо, умумияти ҳудудии одамон, сатҳҳои алоҳиди тақрористехсол, унсурҳои ғаъолияти истехсолӣ, инчунин таснифоти истехсолот.

Фарҳангги ташкилий – системаи меъёр ва қоидаҳои расмӣ (формалӣ) ва гайрирасмии ғаъолият, арзишҳо, интизорӣ, анъанаҳои рафтор ё рафтари муваҳхасе, ки дар ташкилот мавҷуд аст.

Барҳӯрди (муноқиши) **ташкилий** – барҳӯрде, ки бо ҳусусиятҳои ҳоси ташкилий, мушаҳҳасоти соҳторӣ, амали мутақобила бо дигар ташкилотҳо, рушди ташкилий ва гайра ба миён омадааст. Дар байнин барҳӯрдҳои ташкилий инҳоро метавон номбар кард: вобаста ба мақсад (аз нигоҳи ташкилии беруна – ихтилоғи назар, ба ҳам мувофиқ набудани мақсадҳои ташкилот; барҳӯрди дохилиташкилотӣ, ки метавонад ҷой дошта башад, агар мақсади ғаъолият аз иҷрои қоидаҳои дохилӣ, меъёри ғаъолият иборат башад; барҳӯрд вобаста ба мавқеъ – аз ҳам ҷудо гардидани ҳайат дар натиҷаи барҳӯрди манфиат ва мақсадҳои аъзо ё ғурӯҳҳои он.

Ташкилот – раванди самтҳо барои муттаҳид намудани азму талоши иштирокчиҳои мухталиф ё қабули қарорҳо, ки тақсими нақшҳо, захираҳо, вазифаҳо, масъулият ва ваколатро дар бар мегирад.

Интихоби кормандон – технологияи маҷмӯи кадрие, ки мутобиқати сифати инсонро нисбат ба талаботи намуди ғаъолият ё мансаб дар ташкилот таъмин менамояд.

Масъулият – таснифоти оқибатҳои қабули қарор, анчом додани амал аз чониби шахсе, ки ба ў чиҳати қабули чунин қарор ё анчом додани чунин амал ваколат дода шудааст.

Баҳодихии кормандон – технологияи кадрие, ки мӯҳтавои онро дарк ва натиҷаи муқойсаи омилҳои чудогардида ва таснифоти (сифати) инсонро бо омилҳои қаблан муқарраргардида дар бар мегирад.

Кормандон – тамоми ҳайати ташкилот, ки захираҳои инсонии онро ташаккул медиҳанд; ҳайати шаҳсӣ ё кормандони ташкилоте, ки вобаста ба ало-матҳои касбӣ ё хизматӣ гурӯҳро ташкил медиҳанд.

Дурнамо – ояндабинӣ, натиҷаҳои мунтазира, диди оянда.

Банакшагирӣ – функцияи идоракунӣ, ки аз интихоби алтернативии муносаби рушди ҷорӣ ё рушди дурнамои объекти идоракунӣ, тасвияти мақсадҳо ва таҳияни номгӯи тадбирҳои мушахҳас (вобаста ба захира ва мӯҳлат) барои ноил шудан ба мақсадҳои мазкур иборат аст.

Ба нақша гирифтган - эҳтимол кардан, умед бастан, дар нақшай ҳуд ҷой додан; ташкил намудан, мутобики нақшай муайян ҷобаҷо гузоштан; ворид намудан ба нақшай ин ён корҳо.

Омодагӣ – омӯзондан, додани дониши зарурӣ; захираи донише, ки ин ён шаҳс гирифтааст; таҳия намудан.

Хисоботдиҳанда будан – дараҷаи масъулият назди интихобкунандагон барои фаъолият дар маҷмӯъ дар ҷомеа ё дар доираи мансаби муайян; бо-вичдонӣ, воқеъбинӣ ва вафодор будан ба сухани ҳуд; масъулият барои сари вақт пешниҳод намудани хисоботи касбии босаводона, пурра ва дақики молијавӣ.

Мансаби сиёсии хизмати давлатӣ – аз чониби хизматчиии давлатӣ ишғол карда мешавад, ки таъин (интихоб), озод намудан (даъват кардан) ва фаъолияти ў дори ҳусусияти сиёсию умумидавлатӣ буда, барои татбики мақсадҳои сиёсӣ, вазифаҳо ва ваколати мақомӣ давлатӣ масъул аст.

Хизматчи сиёсии давлатӣ – хизматчи сиёсӣ, ки фаъолияти он ба сиёсати умумидавлатӣ алоқаманд буда, барои татбики сиёсати дохилӣ ва хориҷии Чумхурии Тоҷикистон масъул аст.

Ваколат – ҳуқуқи як шаҳси намоянда ҷиҳати анҷом додани аҳд ё дигар амали ҳуқуқӣ аз номи дигар шаҳси намояндашаванда ва ба манфиатӣ.

Муносибат (равиш) – маҷмӯи усул ва воситаҳо (дар ҳамкорӣ бо ин ён шаҳс ё омӯҳтани ин ён усул, пешбуруди корҳо, парвандаҳо).

Эҳтиёҷот – зарурат, эҳтиёҷи фард ба ин ён ашё ё ҷизи дигар.

Сиёsat – 1. Фаъолияти мақомоти ҳокимиияти давлатӣ ва идоракунии давлатӣ, ки соҳти ҷамъиятӣ ва соҳтори иқтисодии кишвар, инчунин фаъолияти ҳизбҳо, дигар ташкилотҳо, гурӯҳҳои ҷамъиятиро, ки аз рӯи манфиат ва мақсадҳо муайян карда шудаанд, ифода менамояд; 2. масъалаҳо ва ҳодисаҳои ҳаётӣ ҷамъиятӣ ва давлатӣ; 3. амале, ки барои ноил гардидан ба ин ён мақсад нигаронида шудааст ва муносибат бо одамонро муайян менамояд (гуфтугӯ).

Нерӯ (қобилияти кормандон) – маҷмӯи қобилият ва имконоти кормандон, ки аксар ниҳонӣ мебошад, ҷиҳати фаъолияти самарбахши корхонаҳо.

Амалия – фаъолияти одамон, ки дар натица метавонад ба олами моддӣ таъсир расонад, онро дигаргун созад; фаъолият, истифодаи ин ё амал дар ҳаёт; таҷриба, усул, малака, усули оддии иҷрои ин ё он кор.

Принсиҳои идоракунӣ – системаи муқаррароти заминавӣ, гояҳои асосӣ, қоидоҳо, ки мутобики он фаъолияти корманд дар ин ё он соҳаи ҳаёти чамъиятӣ амалӣ мегардад.

Афзалиятҳои рушд – масъалаҳое, ки ба сифати замина барои рушди мутасил бо мақсади инкишофи устувори иқтисодӣ ва паст кардани сатҳи камбизоатӣ муайян гардидаст.

Проблема – масъалаи мушкил, вазифае, ки ҳал ва таҳқиқро тақозо мена-мояд; вобаста ба ин ё он масъалаи ҳалшаванда; татбиқшаванда.

Раванд – ҷараёни рушди ин ё он зуҳурот. Муназзам тагијирёбии холат дар рушди ин ё он соҳа.

Касбият – инсоне, ки (дар муқоиса ба ҳаваскор) бо ин ё он кор ҳамчун мутахассиси касбӣ машғул аст.

Рушди захираҳои инсонӣ – фаъолияте, ки бар рушди қобилият ва малакаи кормандон бо мақсади инкишофи доимӣ ва пешрафти онҳо нигаронида шуда-аст.

Коркард – тадқиқоти дақик, ҳамаҷониба, омода соҳтан, коркард бо ҳама дақиқии он, баргардондан ба ҳолати мӯътадил ва корӣ.

Захираи қадрҳо – гурӯҳи одамон (кормандони ташкилот ё одамони бегона), ки барои омӯзиши афзалиятҳо ва малака таҳти таҳқиқ карор доранд ва онҳоро метавон барои ишғол намудани ҷойҳои холии озодшуда ё таъсисёфта таъян намуд.

Захираҳо – воситаҳо, арзишҳо, анҷомҳо ва имкониятҳои мавҷуда, ки ҳангоми зарурат метавон истифода кард.

Фехристи мансабҳои давлатӣ – фехристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар ҷадвали штатии мақомоти ҳокимиюти давлатӣ ва идора-кунӣ бо мақсади амалӣ намудани ҳокимиюти давлатӣ, таъмини иҷрои вакола-ти шаҳсоне, ки мансабҳои давлатии ҳокимиюти давлатӣ ва ваколати мақомоти давлатиро ишғол мекунанд, пешбинӣ шудаанд.

Фехристи хизматчиёни давлатӣ – маҳзани ягонаи маълумот ва иттилоот дар бораи ҳайати миқдорӣ ва сифатии хизматчиёни давлатии дастгоҳи давлатӣ, ки дар асоси маълумот аз ҳолнома гирифта шудааст ва дар бораи фаъолияти касбии хизматчиёни алоҳидаи давлатӣ, ки дорои маълумоти сирри давлатӣ ва хизматӣ мебошанд, таҳия гардидааст.

АЗИНАВТАШКИЛДИҲӢ – муттаҳидшавӣ, ҳамроҳшавӣ, тақсимшавӣ, чудошавӣ, табдилшавии ташкилот.

Нақши иҷтимоӣ – маҷмӯи амал, кирдор, ки индивид ҳамчун аъзои гурӯҳи иҷтимоӣ содир мекунад ё бояд содир кунад.

Ротасиян қадрҳо – (уфукӣ) гузаронидани коргар аз як ҷои кор ба ҷои дигар, ки бо мақсади шинос намудани корманд бо вазифаҳои муҳталифи ис-техсолии ташкилот амалӣ мегардад.

Мучозот – маҷмӯи тадбирҳое, ки аз таассури роҳбарият нисбат ба амали зердастон ба миён меояд ва маъмулан бо мазмуни манғӣ ғаҳмида мешавад.

Худидора – идоракунни мустақилонаи ин ё он системаи ташкилӣ; ваколати ҳуқуқии аз ҷониби кормандони команда ё воҳидҳо ҷиҳати қабули қарор марбут ба проблемаҳои дохилӣ, ҷалби иҷроқунандагон ба технологияи таҳия ва қабули қарорҳои идоракунӣ.

Системаи идоракунӣ – маҷмӯи унсурҳои ба ҳам алоқаманд (мақсад, функция, соҳтори ташкилии идоракунни кадрҳо ва гайра) ва зерсистемаҳои идоракунӣ, ки барои ноил шудан ба мақсадҳои мубрам ва асосии фаъолият бо ҳамдигар муттаҳид шудаанд.

Системаи идоракунни давлатӣ – маҷмӯи субъектҳои муштарақан амалкунандаи идоракунни давлатӣ (мақомоти давлатӣ) ва объектҳои таҳти идораи онҳо (унсурҳои ҷамъиятӣ ва алоқаҳои мутақобила), ки аз ҷониби давлат ба онҳо таъсир расонида мешавад.

Системаи рушди миллӣ – шабакаи равандҳои маъмурӣ ва шарикӣ оид ба рушд, ки аз ду раванди алоқаи мутақобилаи амудӣ ва уфуқии шарикон бармеояд (мақомоти идоракунни давлатӣ, бизнес, иттифоқи касаба ва институҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ).

Ҳадамот (хизмат) -кор, шуғли хизматчӣ, инчунин ҷойи кори ӯ

Сиёсати иҷтимоӣ – фаъолият ва системаи идоракунни аз ҷониби субъект ташкилшаванд, ки дар он ҳамкории муштарақи иҷтимоӣ байни одамон, шартҳои ташаккул ва қонунӣ намудани эҳтиёҷоти инсон, сифати фаъолияти ҳаётан муҳими ӯ инфода мегардад.

Хифзи иҷтимоӣ – унсури муҳими сиёсати давлат, ки аз маҷмӯи амалҳои мақсаднок оид ба татбиқи кафолати дорои ҳусусияти ҳуқуқӣ, иҷтимоию иқтисодӣ ва ташкилӣ иборат мебошад ва ҳуқуки иҷтимоии онҳоро таъмин менамояд.

Бархурди иҷтимоӣ – яке аз намудҳои ҳоси амали мутақобилаи одамон, нерӯҳои иҷтимоӣ мебошад, ки ҳангоми он амали як тараф бо аксуламали тарафи дигар бархӯрда, ба ҷонибҳост татбиқи мақсад ва манфиатҳоро имконнозазир мегардонад ва аз роҳбарон тақозо менамояд, ки ба он таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир намоянд. Унсури ҳатмии бархурд: вазъи муноқишишавӣ, ногувор, ҳолати эҳсосотии иштирокчиён, рафтори гайричашмдошти инсон, ки ҳоҳиш дорад ҳақ будани ҳудро созад.

Муносибатҳои иҷтимоӣ – муносибати байни гурӯҳи одамон, ки дар ҷомеаи дорои мавқеи мухталиф мебошанд, дар ҳаёти иқтисодӣ, сиёсӣ ва маънавӣ ба тарзи мухталиф иштирок мекунанд. Ин аз системаи устувори алоқаи фардӣ дар ҷомеаест, ки дар раванди ҳамкориҳои муштарақи онҳо ба миён омадааст.

Мушаххасот – маҷмӯи ҳусусиятҳои ҳос. Собиқаи хизмати давлатӣ – фаъолияти меҳнатии хизматчии давлатӣ дар мақомоти давлатӣ, ки имкон медиҳад, хизматчии давлатӣ кафолатҳои иҷтимоии мутобики санадҳои меъёри ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқарраргардишаро соҳиб гардад.

Стратегия – дастурҳои нисбатан дарозмӯҳлат, усулий ва муҳим, ки барои сифатан тағйир додани вазъи равандҳои идорашавандца самт гирифтаанд.

Соҳтор – соҳтори дохилӣ

Мартабият – принсили тақсими функция ва ваколатҳо байни сатҳҳои ҳокимијат, ки ҳалли нисбатан самараబаҳши масъалаҳои дорои аҳамияти маҳаллиро таъмин менамояд.

Тайм-менечмент (tame-meneqment) -фаъолияти инсон оид ба ташкил ва танзими вакти худ.

Тренинг – чорабиние, ки барои инкишифи ин ё он малака, кобилияти гурӯҳи одамон нигаронида шудааст.

Таъмин бо кор – ба ин ё он кор таъмин намудани хохишмандон, мусоидат ба онҳо.

Идоракунӣ – таъсири мақсаднок, ташкилшуда ва танзимшудаи одамон нисбат ба фаъолияти ҳаётан муҳими худӣ, ҷамъиятӣ, колективӣ ва гурӯҳӣ, ки мустакиман (дар шакли худидора) ё тавассути сохторҳои маҳсус таъсисшуда (давлат, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, хизбҳои сиёсӣ, шаҳсони ҳуқуқӣ, асосотсиатии онҳо ва гайра) амалӣ мегардад.

Идоракуни рушд – масъулияти давлат ҷиҳати таъмини самараҳаҳши баланд барои ноил шудан ба мақсадҳои маҳсуси иҷтимоию иқтисодӣ дар доирои системаи идоракуни давлатӣ, зоро идоракуни давлатӣ аз функсиони асосии Ҳукумат ҷиҳати таъмин ва нигаҳдошти ҷомеа дар шароити амният, рушди иқтисодӣ ва беҳбути шароити ҳуби зиндагӣ иборат аст.

Бахисобгирӣ – муқаррар намудани мавҷудият, тэъдоди ин ё он предмет бо роҳи хисобҳо; бақайдгирӣ бо сабт дар рӯйхати шаҳсоне, ки дар ин ё он ҷой қарор доранд.

Одоби хизматчии давлатӣ – ин пеш аз ҳама Кодекси одоб аст, ки меъёр ва принципҳои одобро дар бар мегирад ва нисбатан дар шакли умумӣ талаботи ҷомеъаро нисбат ба моҳияти ахлоқии хизматчии давлатӣ, таъиноти иҷтимоии фаъолияти ў; ҳусусияти муносибатҳои мутакобила бо давлат, ки ў ҳамчун шаҳси бовариноки он баромад мекунад, ифода менамояд.

Рӯйхати адабиёти истифодашуда

1. Таснифоти асосии инфрасохтори одоб дар бахши идоракунии давлатӣ, ки аз ҷониби Директорони генералӣ дар соҳаи идоракунии давлатии кишварҳои иштирокӣ ва институтҳои Йттиҳоди Аврупо бо пешниҳоди раисикунанда Голландия қабул шудааст, ҷаласаи 43 дар Маас триҳ, 22 ноябрی с. 2004г.
2. «Таҳлили расмиёти интихоб ба хизмати давлатӣ вобаста ба ИА», Гай Ван-Бисен., Шӯъба оид ба интихоби Европоии кормандони роҳбарияти СҲИР доир ба ҳалли барҳӯрди манфиатҳо дар хизмати давлатӣ, июнь с.2003.
3. «Дастури СҲИР оид ба ҳалли барҳӯрди манфатҳо дар хизмати давлатӣ»., июни с. 2003
4. «Фояҳои асосии мененҷмент: муттафакироне, ки олами мененҷментро тағиیر додаанд», Стюарт Крейнер., М. ИНФРА-М, с.2002.
5. «Асосноксозии меҳнатии хизматчиён ҳамчун воситаи баланд бардоштани самараҳаҳшии фаъолияти ташкилот», Селищев Н.В., г. Орел, с.2005.
6. «Системае, ки ба хизмати шоиста ва бовцидонӣ дар хизмати давлатӣ асос ёфтааст», Вилли МакКурт, Университет Манчестер
7. «Назария ва амалияи идоракунӣ», адабиёти таълимӣ барои Донишкадаи такмили ихтисоси хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе, с.2007.
8. Article of the Human Resources Development Convention., International Labour Organization, c.1975.
9. “Competency Management in the Context of Public Management Reform”., Jurgita Šiugždinienė., VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS, c.2006.
10. «Competency Framework of the Estonian Senior Civil Service. Information»., State Chancellery of the Estonian Republic and the Department of Civil Service Development.
11. «Key Issues for Consideration When Assisting Civil Service Personnel Management Reform in Developing Countries»., Patrick Keuleers, March c.2004.
12. «Human resource development», UN document ST/SG/AC.6 /1995/L.7/Add.1, 7 July c.1995.
13. Strategic planning methodology, approved by the Decission of the Government of the Republic of Lithuania No. 827, c.2002.
14. «Problem Identification and Training Needs Assessment»., Ionel Chera, Open Learning Handbook. KIPA, c.2005.
15. «Foundations of Human Resource Manegement», Swanson, R.A. Berret-Koehler Publishers, c.2009.

**ИДОРАКУНИИ
ЗАХИРАХОИ ИНСОНӢ ДАР
ХИЗМАТИ ДАВЛАТИИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

Мухаррири
техникӣ: *A. Мираҳмадов*
Тарроҳ: *Ф. Раҳимов*

Ба матбаа 20.11.2009 супорида шуд. Ба чоп 05.12.2009 имзо
шуд. Коғази оғсетии №1. Хуруфи адабӣ. Чопи оғсет. Андозаи
60x84¹/₁₆. Ҷузъи нашрию ҳисобӣ 7,5. Адади нашр 1000 нусха.
Супориши №125/09.

Нашриёти «ЭҶОД».
734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 36.
Тел.: 221-95-43. Е-mail: ejodfir@mail.ru.